


PDF Compressor Free Version

Ахрор Мухторов



**АМИРОН
ВА ВАЗИРОНИ
СОМОНӢ**

PDF Compressor Free Version



PDF Compressor Free Version

*Ба 1100 солагии
давлати Сомониён
бахшида мешавад*

Ахрор Мухторов

АМИРОН ВА ВАЗИРОНИ СОМОНИЙ



Нашриёти Оли Сомон
Душанбе 1997

Мачмуаи мақолоти китоби мазкур ба осори чуғрофияи таърихе баҳшида шудаёт ки ба даврони салтанати Оли Сомон мартуб аст. Дар ин китоб роҷеъ ба хонадони Сомониён ва вазирони эшон маълумоти навин гирд оварда шудааст. Ин китоб ба доиран дусторони таърих, донишҷӯён ва онҳое тақдим мешавад, ки ба гузаштаи ифтихоромези ҳалқи тоҷик таваҷҷӯҳ доранд.

Муаллиф: Аҳрор Мухторов
Номи китоб: Амирон ва вазирони Сомонӣ
Нашир: Интишороти Оли Сомон
Виростор: Фаҳриддини Холбек
Соли чоп: 1997 (1376)
Маҳали чоп: шаҳри Душанбе, чопхонаи Оли Сомон
Чузыи чопӣ: 4,8
Нашр: аввал
Теъдод: 1000
Нарх: озод
Супории:

Хуруфчинӣ ва саҳифабандии Магнуда Раҳими
китоб дар маркази компутарии Оли Сомон хуруфчинӣ шуд.

АМИРОНИ СОМОНИЁН

Сарсаиди ҳонадани Сомониён - Сомон яслан аз Усрушана (Уртепинан ҳучини) ба Бухоро буд. Дар ин бора дар асоси наиштаҳои ҷалтири дошишманди Сомониён - Ҷайхонӣ ва тағтаҳои сикказадии Исломигӣ Сомонӣ дар Усрушана мъътумоти нурра зикр ёфтааст. Сомонхудои шаҳси сарватманд буд. Ӯ дар зери таъсири ҳокими Хурисон Асад ибни Абдуллоҳ, ки ин намояндагӣ ҳалиғӣ араб буд, аз мазҳаби зардунти даст қашда дини истомро қабул кард. Дар шаҳсияти Асад ибни Абдуллоҳ Сомон барои ҳуд нуҷитибоне наидо намуд ва аз ин сабаб ба азомати эҳтиром инебат ба ин мард фаронди ҳудро Асад ном кард. Агад чор ғисар дошт. Нуҳ, Аҳмад, Яхӯз ва Илес Ҳамон онҳо, дар аҳди ҳилоғати Мъъмун, тақрибан соли 819 ба ҳорхон идори давлат қашда шуданд. Нуҳ ба Самарқанд, Аҳмад ба Фарғона, Яхӯз ба Чоч ва Усрушана, Илес Ғифор соли 242 ҳуҷри (856-857) ба Ҳирот ҳоким таъян гардида буданд.

Бародари ал ҳама қалон Нуҳ мақоми маҳгусе дошт. Ӯ соли 227 ҳуҷри (841-842) нафот кардиаст. Дар робитаҳои хориҷӣ Нуҳ ҳамчун сардори ҳонадии баромид мекард. Дар давраҳои аввали бародарон ҳудро на ҳамчун мотикиони алоҳидӣ, болки Ҳамчун аъзон як ҳонадон ҷисоб мекарданд, ки дар ғарӣ он Нуҳ қарор гирифтад буд. Ииро таҳқиқи сиккако нишон медиҳад. Масатав ғонгиги мисин дар мулки Яхӯз сикка зеда аз ҷоми ғародарони Нуҳ буд.¹

Бинобар ин ҷунин ҳуљои боварнибахӣ аст, ки набераҳон Сомон аз қадамҳои аввали дар сар фикри наҳдати ҳонадонро нарварида, онро яке аз шарҳои таъсири сүтолаи мультадиҷе мединистарад, ки истиқдолияти Осени Миёнаро аз ҳилоғати араб² ва Тоҳириҳо таъмин карда метавониста бошад.³ Таҳко байди нафоти Нуҳ бародараш Яхӯз ҳудро мустақил аъзон намуда, аз номи ҳудони нут (футуҳ) зарб мезад.³

Нас аз нафоти Нуҳ додари у Аҳмадӣ сардори ин сүтолаи нағбуниёл гардид. Аҳмад, ки марди ингебати доно ва тавонон буд, бо мансади муйян ба "ҷамъ қардани" замини бародарониаш ва сабит намудани мавзеи инвазияти ҳуд камар басу. Ӯ дар вакти зиндагиязи ҳукмронии Самироғандро ба писари ҳуд Наср сунурд.

Аҳмад даст ба ислоҳоти бузурӯ зад ва дар ин роҳ ҳамон бас, ки шаҳрҳое ҳамчун Самарқанд аз эътибори хоҳ бархурдаор шуданд ва ин

¹ Давидович Е.А. Вторая монеты Саманида Нуҳ ибн Асада. Эпиграфика Востока № 9, с. 38-39

² Гафуров Б. Точикон I. Душанбе, 1983. с 450

³ Ртвеладзе Э.В., Ртвеладзе Л.Л. Пеиздый фельс Яхий ибн Асада. Эпиграфика Востока, №21, с 30-31.

ишиони кордонин Ахмад буд, хамтуной ки Гардээл бэрдвааст, "аз мисни хамай писарон Ахмад ба кор омодатар буд".

Нэр бэльдийн шифртэй соли 864 сарсэгжин Сомоний гардид Соли 875 түүхэндээ нэршилжээ. Нэрээ хамчун сардорын судлаа эзтироф намуда, замоми ядорын давхарго ба дасти у дод. Наср дандор ва хирад, мэнд буд вэ шэвэрээ хуб иссуруд.

Вале вэзъягэти замохи Ахмад дигар шуда буд. Аюкун наездников вэ усновандони Наср - ү муткин эзхихаа талаб мекарданц, вайро хамчун сардорын судлаа эзтироф кардан нам хостанд. Муносибати Наср бо бародароньи Асад дар Фарғона ва Исомийт мураккаб гашт.

ИСМОИЛИ СОМОНИЙ

То соли 874 Бухоро ба Сомонийн талдзүүк надошт. Худи хамай солт Испоит ба ии мулжсохийг гашт. Вале албану ашрохи Бухоро үро эзтироф мекарданц. Аммо Испоит бо инрүн акту засжжат, нарийв хүнзийнбэй вэ майдан хиян хөхимийнти худро дар Бухоро устувор гарданид, ал итогт ба Наср сар яшид ва замоми даромады ии визояти нурсарвагро из они худ намуд. Байни бародарон муборизан дуру дараа сар шуд. Сабаби заахурдах хамои кигматы ба халилан Наср таалтуулжштан даромады бухороро ал худ кардани Испоит буд. Задухурдли якун соли 886 бо гатабан Наср анчом ёфта Испоит ал вазифаи коиммакоми Бухоро дур карда шуд. Дар задухурдан дуввум соли 888 Испоит галаба кард. Вале ө таххаро ал Наср яшида нагирифт, чунки ал рүн наильмоги Чайхоний вэ фүлүсий болохи зарб залд, Испоит дар Усрувана икомат ца хөхимийн тоонт вэ дэлжвийн амирири дар Бухоро надошт. Бо вучуди он энэр Наср шин ал маргаш Испоитро ба чонилчини худ баргузида буд. Ү чөр цисар дошт вэ онхоро ба фармони Испоит кард. Хамин нүкта, ки Наср нас из худ Испоитро ба аморат ишионийн шаржандонашро, худ ишионийн кудрат вэ лаёкати Испоити Сомоний үзүүлж ба даст гирафтанийн рабжати. Оли Сомон буд вэ оянда онро ба субут расоний.

Чорахое, ки барон мустакицдэйт вэ мустахкам гардидани давжжин Сомонийн ал тарафи Испоити Сомоний андешнда шудаанац, дар ясири Бобоҷон Гафуров шарху баён ёфтаанд.

Ба Испоити Сомоний мебонист даставвал дар пойтахт худ тартыб хориц намуд. Чунки рохбарон вэ амирони пешини Бухоро бо сиёсати ү побахангом будаанд. Бишобар он мебонист низохой байнахудийн феодаийн вэ исенхө бархам дода шаванд.

Яке ал вазифаюүн чиздигийн Испоити Сомоний таьмин намудани бехатарийн хорицчи давжжин худ вэ бэ тар кардани вэзъягэти нуртахзүүн хорицчин давжжат буд.

Аз рӯи бэъзе мальумотхо Исломӣ бини Аҳмад бини Асад бини Сомон дар моҳи шаввости соли 234 ҳигрӣ (моҳҳои апрел-майи соли 849) дар Фарғоне ҷаҳонро он ҷо буд, таваллуд ёфт. Дар 16 солагаш ӯ аз падар маҳрум гашта зери сарпастии бародари бузурттари худ Наср, ки чониншини падар гашта буд, даромад. Наср Исломӣ 26 соларо ба иморати Бухоро фиристода буд. Мебояд тазаккур дод, ки падар ва бародари Исломӣ имирони дастишондай Тоҳириён шумурда шуда ҳудихтиер набуданд. Дар мавриди ҳукмронии Исломӣ бошад ҳукумати Тоҳириён вучуд ғадошт, ки аз ӯ фармон бибараад. Яъне вай ҳокими мӯлтак ва соҳибхтиёр буд. Шахсияти вою ва бузурги вай, доро будани спифати чун адолат, сиёсат, заковат, қаромат, шурӯзат ва гиёра болен таваҷҷуҳи афкори умум ба у гардид. Исломӣ чун ба иморати та моми Мовароунинаҳр даст ёфт дар барҳӯрда бо дӯстон ва атрофиен ҳеч тагйире дар ӯ ҳунардо нашуд ва ба ҳамон шеван-қадим бо онин рафтор мекард.

Баъд аз ба сари қудрат омадан як миллioni дусад ҳазор дироми Бухоро дохили ҳатинан Исломӣ гашт. Илова бар он, дастиҳои зарбхонаи Усрӯшанаҳро ӯ ба Самарқанд кӯчонид. Сарвати гирдомада ба Исломӣ Сомонӣ имконият дол, ки ҳокимияти ҳудро мустаҳкам намуди, бэъзе таҷбиҳро андешад ва барон истиқлолияти пурраи давлати худ ҷорҳо андешад.

Душмани пурқувват ва обруманди Исломӣ ҳалифаи араб буд, ки ҳокими Ҳурисон Амру ибни Лайси Саффориро бар зидди Бухоро равон намуд. Исломӣ "авом ва пешоворонро" мусаллаҳ намуда бо қувваи зиёде ба мубобили Амру ҳаракат кард. Соли 900 Исломӣ дар наазди Бухоро Амру ибни Лайсиро магълуб соҳт ва ҳокимияти ҳудро дар Ҳурисон баркарор намуд.

Ба гайр аз ин ҳуҷуми шай дар при қабилаҳои бодиянишини ҳамсоя ба иктиносидӯст ва соҳаҳои зироатии мамлакат зарбаҳои ҳалокатовар месрасонид. Исломӣ бо онҳо низ муборизан катьъ бурд. Бодиянишинон як қатор зарбаҳои ҳалокатовар дилда, вакти зиёде аз тохтузози водиҳон зироатии Мовароунинаҳр даст қашиданд. Муваффакиятҳои ҳарбие, ки Исломӣ Сомонӣ дар ҷангӣ зидди бодиянишинон ба даст овард, аз гатабан ӯ бар Амру қамтар набуд.

Илова бар он, барои ҷалавирӣ аз горати бодиянишинон б: Бухоро, борае (леворе) сокта шуда буд, ки ҳарсола ҳарчи фаровонеро ба худ иктинос мебод. Чун навбати иморат ба Исломӣ расид, дастуре ғодир кард ва ба мардум фармон дод то он деворро фурӯз гузоранд. Ӯ гуфт "то мин зинда бошам бораи виҷояти Бухоро ман бошам".

Бо рафтору кирдори худ, муносибаташ ба дӯсту душман Исломӣ Сомонӣ ба обрӯз эътибори бузург соҳиб гашт. Масалан, дар яке аз ҷангҳо 70 асир ба дasti ӯ афтод. Исломӣ метавониш онҳоро ба катъ

расонад ё гулом кунад. Вале эшон ба ивази он "асиронро бихонд ва хар мardero як чомаи карбос дод ва боз фиристод. Из рафтор чуз ин ки дар рухии сипохи душман низ бад-ин тарик мен.муд, маъонии дигаре наметавон аз он берун қашид".

Мисоли дигар онди муносабати Исмоили Сомоня бо душманони худ. **Хансе, мактабини он минтақани Табаристон готиб гаштанд, замниҳо ва амлости бузурги ва ашрофро мусодира намуданд ва муддати 50 сол дар тасирруфи хеш доштанд.** Валекин соли 900 чун Исмоил бар Табаристон мусалла¹ гашт, амлости ашрофи Табаристонро ба соҳибони қадими онҳо боз гардонид, ки бидунг таъммули онвакта буд. Бинобар он дар "Търихи Табаристон" омадааст: Исмоил "адлу иисоф ба ҷое расонид, ки ҳаргиз ахли Табаристон ба ҳеч аҳд нахида буданд ва на аз асюф ("гузаштагон") шунавида. Чумлаи амлости қадим маорифи (матрӯфи) Табаристон, ки аз муддати 50 сол содот ва дайгарон ба тасаррӯф гирнфта буданд, ба худовандони ҳак дод".

Исмоили Сомонӣ нахустин бор пас аз истилои враб сарзамини дар натиҷаи задухӯрдаҳон дохилӣ парешонгартидаро ба ҳам муттаҳид намуд ва давлати бузурги мустакиле ба вуҷуд овард. Вай дар баробари барҳам додани ҳукумати Саффориён ҳокимияти худро на танҳо дар Мовароонҳар ва Хурсон мустаҳкам кард, балки ба як қатор вилоятҳои шарқӣ ва шимолии Эрон соҳиб гардида, истиқлолияти ҳакиқии давлати ташкил-кардан худро nisbat ба хилоғати Араб таъмин намуд. Сиёсати дохилии ӯ ба тараққиети лироат, пешшарӣ яз тиҷорати Мовароонҳар ва Хурсон заминҳои зарури фароҳам овардаанд.²

Бинобар он бâъзе аз ҷаҳаёнин зиндагии Исмоили Сомонӣ таъсисли адабон ва муарриҳон гаштааст. "Гӯяд, ки амир Исмоили Сомонӣ, ки подшоҳи аввал аст аз мулукҳои бинии Сомон, дар рӯзҳон барфу борон саҳор шуда ба майдон рафт, то агар касе хочате ба ӯ ара кунад. Чун аз майдон беруни омадӣ гирди маҳаллот баромада мардумро садака додӣ. Навбате ба ӯ гуфтанд, ки салотни дар ин рӯзҳо аз хона берун намоедд, сабаб чист, ки амир иртикоби машаккат чунин намояд? (Исмоили Сомонӣ) "воб дод, ки дар чунин рӯзҳо ғарифон ва ситамрасидагон паронтар мебошанд чун дар он ҳолат мухими эшон соҳта гардад, шоид ки дуон бо асар бар ман ғодир гардад." Дар ҳакиқат "дуон бо асар ба Исмоил ғодир" шудааст. Чунки то атҳол мазори ӯ бинои зеботарини Бухоро буда ҳазорон зиёратчиҳо ду даст бар дуон ин мардӣ шариф мебошанд.

Наршахӣ ки худ 'Бухорӣ буд, сират ва хусину рафтори Исмоили Сомониро чунин тафхир кардааст: "Исмоил подшоҳи бузург ва икесират

¹ Гафуров Б. Тоҷикон, к.и. с.453-454

² Маҳдии Ҳиравӣ. "Зинат-ул-мачолис", с.99

ва сохибмансаб ва маҳосини бисёр ва осори хуб ва яъмоли шигифтангез" будааст. У адт мекард ва истрофи раият ба тамомӣ дод. Раоб дар роҳат ва осонш мебуданд" ва "осори адт адт, сирати хуб зохир кард ве ҳарқӣ зулм кардӣ бар раият гӯшмод додӣ.

Mua. PDF Compressor Free Version

Исмоили Сомонӣ бахон баланд дода сифатҳон иеки уро ба қазам овардаанд. Дар асари маъруфи "Табакоти Носирӣ" боандолат ва олим будани Исмоилро шартн пирӯзии вай дар сонри умур шуморида шудааст.

Ибн Ҳавқал ӯро чунин ед ҷардааст: "Исмоил подшоҳи бузурт ва нексират ва сохибмансоби ва маҳосини (ҳислатҳон нек) бисер ва осори хуб ва яъмоли шигифтангез (гааҷубашгез) дошт.

Дар Систоннома омадааст: "Амири одил аз ҷумлаи Сомонӣ будааст, ки ӯро Исмоил бини Аҳмад гуфтаанд саҳт одил будааст ва ӯро сипатҳон неку бигёр будааст, бо ҳудои таоло зътиқоди соғӣ доштааст ва дарвешбахшӣ аз сирри ӯ болӣ намудаанд".¹

Гуфтаҳо ва наиштаҳои муаллифои дигар гувоҳӣ медиҳад ки ин амири қудратманд тавонистааст бузургиро аз кирдору гуфтори ҳуд ба ҳайрат оварад.

АМИРОНИ СОМОНИЙ БАЪД АЗ ВАФОТИ ИСМОИЛИ СОМОНИЙ

Исмоили Сомонӣ ҳамагӣ 15 сол ҳукм ронд. Соли 907 дар синии 58 солагӣ у вафот қард. Писари Исмоил Аҳмад ба ҷой надар таҳтиниши гашта 7 сол ҳукм ронд (907-914). Дар солҳон салтанати Аҳмад яъбора дар якчанд визоят исён сар зад. Яке аз ононе ки ба мӯкобили ҳукумати марказӣ барҳост ҳокими Рай буд. Ин мулкро ҳанӯз Исмоили Сомонӣ, забт Ҷамуда бародарзодай ҳуд Абусолҳӣ Мансур бини Исҳокро дар он ҷо ҳоким гузошта буд. Ӯ шаш сол ҳукмрони Рай шуд. Муҳаммад бини Закарии табиб китоби "Мансури"-ро ба номи ӯ тамом кардааст. Лен-Пуз Абусолҳӣ Мансурро Сучистонӣ номидашт.

Боз як маъсала онди ҷидоракуни мулк аз тарафи ҳонадоҳи Сомонӣ ҷолиб аст. Дар рӯи тангахои дистраси тадқикотчиён гашта онҳо ҳудро гоҳ "амир" ва гоҳ "шоҳ" номиданд. Масалан, дар рӯи тангай аз номи Нӯҳ ибни Асад зарб шуда ҷонони "Амир" сабт гаштааст. Дар рӯи тангай зарбзанди Исҳок бини Аҳмад ӯ низ "амир" номидашт.

Дар китоби мазкур ба ҷоп омода намудан мо онд ба Үсрараша ғисбат доштани Оли Сомон сухан ронда мое ба фулуси дар ин мулк зарб задӣ ӯро номбар кардаем. Дир айни ин танҳан мисӣ ҷунни мати сабт гаштааст "Ал-амир Исмоил". Важе дар рӯи пузи мисие, ки профессор

¹ Маҳдии Ҳиравӣ, Асари номбурда, с. 92-93

М.С. Массон аз кони, Мансур наидо кардааст, чунин мати хонда мешавад. "Шох Ибн Ахмад". Ба фикри мо сабаби бо ду уивон номбар шудани Ибн Ахмад дар адабиёт таърихи имрӯза хануз тадъик назидавааст.

PDF Compressor Free Version Симони бэъзе дигар мулкҳо - Самарқанд ва Систон низ шуриш бародолта будаил. Ахмад ибни Ибн Ахмад бо машакъати зиёде ин шуришхоро пахш кард. Ү бо лашкари худ, ки бештар аз туркон буданд, муносибати мұттадил ба вучуд оварда натавонист. Бино-бар он дар вакти шикор аз тарафи гуломони худ, соли 914 күнти шуд.

Таҳти подшоҳи ба писари Ахмад Насри II расид. Ҳукмронии үаздик 30 сол (914-943) давом кард. Дар айёни ҳукмронии үаззирини донишманда ва олимни ҹуғроғиёдон Абубақр Мухаммад ибни Ахмади Ҷайхонн идоралукини мулкро ба үхда дошт. Дар ибтидои ҳукмронии Насри II дар Самарқанд бародармодан ү Мансур ибни Исхок исен бар-дошт. Дар замони ҳукмронии амири мазкур дар Ҳирот ва Нишопур харакати кәрмата (исмония) сар зад. Дар охирхон салтанати Насри II харакати кәрмата хеле кувват гирифт. Сарвари харакати кәрмата дар Ҳирот ва Нишопур саркардаи қалони харби Ҳусайн ибни Ални Марвази буд. Ахмад ибни Саҳл ном заминдори қалон қуввахояи харбии Ҳусайнро торумор намуда куди уро асир гирифт. Асири мазкур дар ҳабсхонаи Бухоро ҳаток шуд. Бэъд аз марти Ҳусайнни Марвази ба харакати кәрмата дар Мовароуннахр Мухаммад ибни Ахмади Нахшаби роҳбари илмуд Ү аз Насри II таъю намуд, ки ба ивази дар ҳабсхонаи Бухоро ҳаток шудани Ҳусайн ибни Ални Марвази, ки ичроқунандан сипоришоти маҳфии фотимиён буд, ба халифаи Миср 119 ҳазор динор тавон дихад. Насри II, ки тарафдори харакати кәрмата гардила буд, ба доддани ин мәбләг розӣ шуд.

"Ҳамаи ни ба норизонияти чиддии рӯҳониёни ислом боис гарди. Рӯҳониён бо ҳамроҳии намояндагони гвардияни турки дарбор ба мүкобили Насри II сўникасд ташкил намуданд. Ваъе писари амири мазкур Нўҳ аз ин сўникасд ҳабардор шуд. Сўникасдини ҷазони саҳт гирифтанд. Насри II бэъди ғатаба аз болон душманони худ эълон кárд, ки аз таҳти подшоҳи даст қашида писараш Нўҳро, ки тарафдори харакати кәрмата буданаш мальум наташта буд, ба чон худ таъни мекунад.

Нўҳ ибни Насри II бэъди расман ба таҳт нишастани худ Нахшабиро дар майдони Бухоро ба дор қашид ва қатли оми кәрматихо дар сар тоғари мөчъият оғоз ёфт.

Ҳукмронии Нўҳ ибни Наср II ёздах сол (943-954) давом кárд. Дар ҳамми солҳо аюматхон таназзуль давлати Сомонӣ падидор мешавад. Ҳушвориҳон мотијавӣ ҳукуматро водор намуда буд, ки аз аҳолӣ ду қарат лициз гиранд. Ба сипоҳиён вакти зиёд мөхона дода намешуд. Дар байни аҳолӣ ва аскарон норозигии ҷиздат ба вучуд омад. Бағти шаст намудани

шиддати норозигӣ вазири худ Абулфазли Бальамиро ба ин ҳама душвориҳои молиявӣ айбор намуда катл кард.

Амаки Нӯҳ - Иброҳим ибни Аҳмад аз ҷунин вазъият истифода бурда, дар соли 947 бо ёрии феодали қалони Ҷагониён 169а.т. Аҳмад ибни Муҳаммад (Абуалӣ Ҷагонӣ) ҳок миятре ба даст даровард. Нӯҳ мичбур гардид, ки ба Самарқанд баромада равад. Лекин ӯнай дар вакти ба Ҷагониён баргаштани Абӯалӣ аз сари нау таҳти Бухоро ба даст оварда, ба ҷишмони амаки худ ва ду бародари ӯ, ки дар ин исен ширкат доштанд, нил қашида, кур кард.

Соли 954 ба сари ҳокимијат писари қалони Нӯҳ - Абдулмалики I омада, то соли 961 (яъне 7 сол) ҳукмронӣ намуд. Дар солҳои ҳукмронин ӯ нуғузи сиёсии саркардагони ҳарбии гвардияи турк қувват мегирад. Қарib ҳаман корҳои идораи давлат ба ихтиёри Али-Тегини турк ва дэсти ӯ Абуалии Бальамиӣ мегузарад.

Марги Абдуматик боиси ошӯбхон нау дар Бухоро гардид. Шӯришиен қасри амирро оташ зада, толон намуданд. Бо исрори Али-Тегин писари ҳурдсоли Абдумалик Насри III амир зълон шуд. Ҳокимијати ӯ мавкеи Али-Тегинро дар давлати Сомониён мустаҳкам менамуд. Бинобар он аз қисми саркардагони ҳарбӣ ва феодалони қалони таъиинотро тарафдорӣ накарда, баъодари Абдумалик - Мансур ибни Нӯҳи Сомониро ба таҳти нишонданд. Ӯ 15 сол (961-976) ҳукмронӣ карда тавонист, ки баъд аз марги Али-Тегин (соли 962) ҳокимијати Сомониёнро дар Газнин барқарор намояд.

Баъд аз вафоти Мансур писари Нӯҳи II ба таҳти подшоҳӣ нишаёт 21 сол ҳукмронӣ намуд (976-997). Дар ин солҳо иқтидори давлати Сомониён густ гардид. Ин давлати аз соли 992 сар қарди ба аввалин ҳамлаи як қатор қабилаҳои бодиянишни турк, ки Қароҳониён ном доштанд, дучор афтод. Қушишҳои Нӯҳи II дар бобати сафарбар намудани қувваҳои худ бар зидди Қароҳониён ҷатиҷа набахшид. Қушиуни онҳо пойтаҳти давлати Сомониён Бухороро ишғол намуд. Нӯҳи II мичбур шуд, ки ба Омул фирор қунад.

Марги Бугроҳони Қароҳонӣ қушиуни ӯро водор намуд, ки Бухороро тарқ намоянд. Нӯҳи II ба Бухоро боз омад. Вале Абуалии Симчурӣ дар Ҳурросон ва Фонӣ; лар Балх бар зидди Нӯҳи II исен намуданд. Барои пихш қарданӣ ин исен Нӯҳи II барои кумак ба ҳокими Газна Сабук-Тегин муроҷиат кард. Баъди акчанд муҳорибаҳо лашкари Абуалӣ ва Фонӣ торумор гардианд. Ин газаба мавкеи Сабук-Тегин ва писари ӯ Махмудро дар қисмати давлати Сомониён мустаҳкам намуд. Таъсири газнавиён дар Мовароунаҳр хеле қувват гирифта, то дараҷае расид, ки Нӯҳ II амалан аз ҳукмронии худ маҳрум шуд.

Соли 997 Нӯҳи ... ва Сабук-Тегин вафот қарданӣ. Писари Нӯҳи II Мансури II ибни Нӯҳ ҳамагӣ ду сол ҳокимијат ронд (997-999). Ӯ тино-

чан дар таҳти таъсири Махмуди Газнавӣ буд. Душманони давлати Сомониён аз наzdik шудани муносибати Мансури II бо Махмуди Газнавӣ ба ҳароҷ афтода, ба ҷашмони Мансур ишл кашиданд. Ӯ соли 999 вафот кард.

Ба таҳти Бухоро бародари Мансур Абдулмалики II ибни Нӯҳ нишаст. Мулкхон Сомониенро Махмуди Газнавӣ пай ҳам ишғол мекард. Баъд Абдулмалик ибни Нӯҳ танҳо Мовароуниҳар монда буд. Вале соли 999 ҳони Қарахониен Насри Илекхон пойтаҳти Сомониён шаҳри Бухоро забт намуда, Абдумалик ва аҳли дарбори ӯро ҳабс кард.

Бо ҳамин байд аз III сол қуқмрони сулолаи Сомониен дар Бухоро китъ гардид. Дар ин муддат даҳ амир ҳокимињат ронданд. (Ба гайр аз қуқмронии якрузни Насри III).

Дар асари Сайфиддинҳоҷӣ "Осор - ул-вузаро" онди амирони Сомони чунин ду байт оварда шудааст:

"Нӯҳ тан буданд зи ол-Сомон мазкур.

Гашта ба аморати Ҳурисон машҳур.

Исмоилу Аҳмаду (саввум) Наср.

Ду Нӯҳу ду Абдулмалику ду Мансур"

Дар ин байтоҳо 9 амири Сомонӣ номбар шудаанд. Муаллиф, бо қадом ик сабаби ҳоло ба мо номъялум, ҳукмронни як тан Насрро ба инобат гирифта, Насри II (е худ Насри 1-ро аз "рӯихат" берун гузоштааст. Вигарни микдори амирони Сомонӣ ба 10 тан мебояд расад.

Ахбори замони Сомониён (Порча аз "Ашкол-ул-олам"-и Ҷайхонӣ)

Ба гуфти шодравон академик Бобоҷон Гафуров "комёбихон илму фаний давран Сомонӣ камтар аз муваффакиятҳон адабиёти нафиса набуд. Аммо фарқ дар ин буд, ки асарҳон илмӣ мисли пештара аксаран ба забони арабӣ таълиф меёфтанд. Забони арабӣ дар байни мамлакатҳои Шарқи исломӣ дар зарфи ҷаєдии асрҳо роли забони илмии байналхалқиро иҷро мекард. Бо забони маҳалӣ навиштани асарҳон илми боиси маҳдудшавии доираи интишори осори муаллиф мегардид. Инро ҳам бояд ба назар ғирифт, ки забони арабӣ барои инфодан мухимтарин мағҳумҳон илмӣ истилоҳоти мувоғиқ дошт. Аз ин сабаб муаллиф қӯшиш менамуд, ки агарҳон худро ба забони арабӣ нависад, то ки онҳо дастраси ҳамаи доираҳон илмии қишиварҳон Шарқ гарданд". ("Тоҷикон", қитоби якӯм, Душанбе 1983, саҳ. 518).

Яке аз ин гуна асарҳон дар давраи салтанати Сомониён, ки ба забони арабӣ таълиф шудааст, "Ашкол ул-олам" буд. Муаллифи он Абуабдулло Муҳаммад бинни Аҳмад Ҷайхонӣ, вазири дарбори ин ҳонадои дар таъриҳҳо ҳамчун муаллифи китоби ҷуғроғин "Ашкол ул-олам" маъруф ғашта буд. Солҳон ҳаётӣ Ҷайхонӣ аниқ нест. Маълум аст, ки ӯ дар ибтидои амирӣ Наср бинни Аҳмад (914-943) вазифан вазириро адо намуда, соли 941 дар зилзила ҳалок гардидаст.

То ба наздикий олимон, а: чумла академикон В.В.Бартолд ва И.Ю.Крачковский, гумон лоштанд, ки асари Ҷайхонӣ "Ашкол ул-олам" то замони ме омада нарасидааст. Дар бораи ин асар

гадикотчиёни имрӯза аз истибосхон дар китобҳон дигар муваллифон зикр сифта маълумоти новуorra тирифтаанд. Аз мазмунин порҷаҳон чудогони "Ашқол ул-олам" олимон ба ҷунни хулоса омадаанд, ки Ҷайхонӣ дидаву шушидаашро навиштааст на инчунин аз ҷонибҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуғрофияшиноси „рабизабон ва дигар олимони пешини истифода кардааст. Ҷуғрофиёниони машҳур

Муқаддасӣ, Ибн Ҳавқал, Идрисӣ, Ибни Рӯнид, Гардизӣ ва муваллифи гүмноми китоби "Ҳудуҷ ул-олам" дар нашбати ҳудуди ҷаҳон Ҷайхонӣ истипод овардианд.

Нутхан пурраи асари Ҷайхонӣ таҳко 60 сол қабл аз ин наидо гардиҷ. Яке аз мачаллаҳон Афғонистон аз манҷуд будани ин нутхан "Ашқол ул-олам" ба забони форсӣ ҳабар дод. Баъди бист голи ин ҳабар микрофилми нутхан ин китоб, ки дар Кобул маҳфуз буд, дар Лондон ба дасти шарқшиноси маъруф В.Ф. Минорский расид. Ин оlim соли 1948 донир ба "Ашқол ул-олам" ва муваллифи он маколае ба табъ расонид, ҳабар дод, ки дар музеи Бритонии ду нутхан дигари ин асар маҳфуз аст. Яке аз ин нутхахо голи 1840 дар Кобул барои ҷосуси инглиз Роулинсон, нутхан дигар голи 1838 барои ҷосуси дигари инглизҳо дар Багдод Роберт Тейлор истиносҳ шудаанд. Ҳарду, ба қавли В.Ф. Минорский, аз нутхан дар Кобул маъруф будан "Ашқол ул-олам" рубардор шудааст. Соли 1837 нутхан Кобулро, ки соли 1018 ҳичри (1609) истиносҳ шудааст, Роулинсон аз шаҳри Исфаҳони Эрон ба Афғонистон оварда ба ҷосуси инглизҳо Конволи ба орият додааст. Баъди кунгта шудани у ин нутхан дар Кобул мемонад.

В.Ф. Минорский пас аз шиносой бо микрофилми "Ашқол ул-олам" қайд намудааст, ки мутарҷими асар Алӣ бинни Абдулсалом бо амри Абулмағоҳир Алиҳоҷа бинни Муҳаммадвали ин асарро аз забони арабӣ ба дарӣ гардонидааст. Ин шаҳс, ба ақидани шарқшиноси гарб Рӯ (ё Риво) ионбиҳо ҳокими Ҷанд ном шаҳр (дар канори Сир-Даре) буда, уро соли 1219 ба ин вазифа Чингизхон таъйин карда будааст.

Муъофики маълумоти сарҷашмаҳои таъриҳӣ, Чингизхон дар ҷавоби сафорати ба назди ӯ равонӣ қардан Ҳоразмҷоҳ, ба Мовароуннаҳр бо корвони тоҷирон сафирони худро фирристодааст. Дар ҳайъати он шаҳсони эъзоз низ буданд: Махмуд аз Хо-

разм. Алихоча аз Бухоро, Юсуф Киака (?) аз Утрор (ниг В.В.Бартолд, асархо чилди 1, 1963, с.463).

Вакте ки юриши Чингизхон ба Мовароунахр вусъат гирифт, соли 1219 ё тул бо қавли В.В.Бартолд соли 1220, мөхи апрел, шаҳри Чандро мугулҳо ишғол намуданд ва Алихочан бухороп ҳокими ин шаҳр таъин шуд.

Азбаски Алихочан бухорой – яке аз наздикинӣ Чингизхон, бо шаҳси дар пешгуфтори асари Чайхонӣ зикрёфта ҳамном будааст, тадқикотчиён ба ҷунин ақида омадаанд, ки тарҷуманӣ "Ашкол ул-олам" аз забони арабӣ ба забони форсӣ бо амри ӯ дар асари XIII сурат-гирифтааст.

Барои таёдиди ин ақида зарур аст, ки забони тарҷуманӣ асар омӯхта шавад (яъне бояд мӯкаррар шавад, ки забони китоб ба забони форсии асари XIII ё худ ба забони асрҳои бâъдина мансуб аст). Азбаски ба ин кор забоншиносон ҳанӯз машгул нашудаанд, мо меҳоҳем дикқати ҳонандагонро ба ҷанд ҷони пешгуфтор ва хотиманӣ асар ҷалб намоем.

Дар пешгуфтор гуфта шудааст: "Хусрави Эрону Турон, ифтихори Бухоро илал ифтихор Алихоча ибни Мухаммадвалий, амиралмӯъминин".

Дар кисми хотиманий китоб ин сатрҳоро меконем. "... ифтихори Бухоро - Алихоча ... аз ҷумлаи мӯлукӣ аср, ба музайян фазлу ҳунар мумтоз аст".

Ҷунон ки мебинем, дар оғозу поёни китоб Алихоча на ҳам-ҷун ҳокими Ҷанд, балки ҷун "ифтихори Бухоро" сифат шудааст. Вале дар қаламрави Бухоро ба ин ном ҳон ё амир ҳукм нароидааст. Падари Алихоча Муҳаммадвалий ном доштааст. Маълум аст, ки дар Бухоро аз сулолаи ҳонадони Аштархониён шаҳсе бо ӯноми Валимуҳаммадхон дар солҳои 1605-1611 ҳукмронӣ кардааст. Бâъди аз таҳт роида шудан Валимуҳаммадхон бо ду нисарааш ба Эрон, ба назди шоҳ Аббос ғурехта мераҷад ва бо ёрини эрониён бо максади баргардонидани таҳту тоҷ ба Бухоро лашкар мекашад. Аммо шикаст ҳӯрда, ҳалок мегардад.

Вакти китобати матни форсӣ-тоҷикини "Ашкол ул-олам" (1609), ба вакти муҳочирияти Валимуҳаммадхон ба Эрон мувоғиқ меояд. Дар ин нусха шояд бо айби котиб бошад Валимуҳаммадхон ва муаллифи "Ашкол ул-олам", ки Абӯ Абдулло-

Мухаммад бинни Ахмад ал-Чайхонй мебошад, Абулкосим Ахмад ал-Чайхонй ба қалам дода шудааст.

Барои кушодани гиреҳи ин масъала қайдҳои саҳифаи аввали китоб ҷолиби диккат мебошад. Ин қайдҳо ба қалами се шахс мансуб буда дар ҷаътии гуногун сабт шудаанд. Аз рӯи ҳусни ҳат ду қайди рӯи китоб, ки сана надоранд, кӯҳнатар аст. Қайди аввал: "Дар замони подиҳои Бухоро Абдулмағоҳир Алиҳоча бинни Мухаммадвали тарҷима шудааст". Қайди дигар: "Китоби мазкур бо ду ҷилд китоби дигар - "Юсуф ва Зулайҳо" бо хатти Шоҳмажуди Зарринқалам ва як ҷилди дигар - "Макорим ул-ахлаз" тӯхфа шудааст. Фарзанди дигари мо - Мухаммадқосим ин ҷилди китобро дâъво нақунаанд". Қайди саввум сана дорад ва мактубест, ки шаҳси ба орнӣ гирифтани "Ашқол ул-олам" барои соҳиби китоб (номашро ҳат задаанд) навиштааст: "Окои... ки-гobi Шуморо сарсарай дидам. Маълум мешавад, ки муаллифи китоб Абулқосим бинни Ахмади Чайхонй аз вузарои Сомонӣ аст. Мутарҷими китоб Абд ул-Асғар бини Абдусалом, котиби он Ҳочиҳон бинни Ҳочимуҳаммад Ҳусайнӣ Фарубинӣ (будааст). Китоб дар санаи як ҳазору ҳаждҳа китобат шуда. Тарҷима ба амири Алиҳоча бинни Мухаммадвали, амири Бухоро будааст. 21 далв, сана 1318" (14 февраля соли 1930).

В.Ф.Минорский навиштааст, ки "ин ёддоштҳо ахмияте на-доранд" чунки ба "тозагӣ навиштаанд". Вале ҳамиро бояд ба инобат гирифт, ки ҳамаи шаҳсони дар вараки аввал ёддошт гузошта пеш аз қайдҳои ҳуд, китобро омӯзҳта, Алиҳочаро подшоҳи Бухоре пиндоштаанд. Онҳо иштибоҳ кардаанд, вале ба ин иштибоҳ котиб боис шудааст. Ба назари мо, Алиҳоча шояд номи яке ҷаҳонӣ писарони Валимуҳаммад бошад, ки ҳамроҳи падарӯ бародараш аз Бухоро ба Эрон гурехта рафта буд. Агар ин ном дар оянда аз байни номҳои авлоди Валимуҳаммадхони Аштархонӣ пайдо шавад, барои олимон ва тадқикотчиён ба исботи дигар эҳтиёҷ наҳоҳад монд.

Аз баски "Ашқол ул-олам" асари ҷуғроғист, дар он номҳои шаҳру вилоятҳо, дарёу кӯҳҳо ва гайра зиёд зикр ёфтааст. Бо сабаби ҳусусийтҳои ҳоси алифбояи арабӣ ҳондани номҳои ҷуғроғӣ ва ба ҳуруфоти имрӯзан тоҷикӣ гардонидани ин номҳо ҳихоят мушкил буд. Котиб, инро гӯҷе ҳис намуда, дар поёни дастнависаш ҷунин қайд кардааст: "Камтарини бандагон ба-

хук PDF Compressor Free Version пр минволи сухани муаллиф ба охир расонид ва аз алфози мушкил иҷтииноб намуд ва ба шароити он чи тавонист, киём кард ва асоми шаҳрҳо, қасабаҳо ва дехҳо он чи донист ва ба томма шунуда буд, равшан ва мубайян дар қадам овард. Ончӣ надонист ва бъзе ҳамоно котиби нусхати асл ба тасхифи пешина буда, чунонҷӣ дар нусхат дид, бар он шакт таҳтирикард. Базд аз ин ахолии ҳар иқлими таффаҳуси он тавон кард ва ба тасхех расонид. Матолеъан ин китобро тамғик бод, бар ин тарҷума айбе нагиранд ва бнайи ар-ризо ингараанд. Чӣ сухани одами аз айб ҳоли натавонад буд ва чун түфтазанд ал-мутафассех ал-китоб ал-басри ба манкӯ-ул-ҳалад, миши муншии. Агар бар ҳалале убур ёбанд, гаъни қаримонка дарег надоранд ва ислоҳи он аз роҳи қарам ва лутф ба чой оранд, ба табдил лафзи саким ба дигаре мустақим воҷиб ва дозим шумуранд.

Ҳозо ал-қитоб тарҷума ал-Абд ал-Астаравӣ ибни Абдусалом ал-котиб ал-абдузъиғи ан-наҳиф Ҳочимӯҳаммад Ҳусайнӣ Фарубинӣ. Таҳтири фи таърихи шаҳри ҷамоати ул-сонӣ, сана 1018 (сентябр 1609)". Аз ин түфтако маълум мешавад, ки падари Ҳочимӯҳаммад, котиби нусхабардор - Ҳочимӯҳаммад Ҳусайнӣ Фарубинӣ ном дошта, наздик ба вакти санаи мазкур зикригуда вафот кардааст. (ибораи "марҳум" ба шахсе нисбат дода мешавад, ки ӯ солҳои наздик фавтидааст).

Ба "Ашқол ул-олай" 19 адал ҳаритаи вилоятҳои гуногуни илова шудааст. Ҳаритаҳо бо услуби хос ва рангҳои мухталиф қашида шудаанд. Дар ин асар ба гайр аз маълумотҳои нодири ҷуғроғӣ, услуби исте'соли бъзе маъданҳо, расму оини ҳалк дар асри X (замони ӯстод Рудакӣ), дарҷ ёфтааст. Илова бар ин, Ҷайхонӣ дар бораи таърихи забони тоҷики сухан ронда оиди забони ахолии шаҳри Буҳоро навиштааст: "Забони ахли Буҳоро аз забони сугд аст, магар аңдаке, ки аз он бигардад ва забони эшон дарист" (саҳ. 75).

Чуноне ки дар боло ишора шуд, "Ашқол ул-олам" ба олимони шӯравӣ дастрас набуд, онҳо то ҳол маълумотҳои ин асарро дар тадқиқотҳои худ истифода накардаанд. Бинобар он мо зарур донистем, ки аз ин сарчашман ҷуғроғӣ ва таърихии нодирро онд ба Мовароунаҳо" дастраси тадқиқотчиён ва ҳонандагон гардонем. Ин маълумотҳо барои пурра гардонидани тасвири таърихи ҳалки тоҷик таърихи таъмаддуни ӯ ва таҳқиқи ҷуғроғии таърихии Мовароунаҳо аҳмияти хос доранд.

Иқлими Ҳаштум Зикри Мовароуннаҳр ва тобеъи он

Чониби машрики он кӯҳҳоест аз ҳудуди Бомиён ва Ҳалон ва Ҳиндувон, Чониби магриб-шахрҳон Газон ва Ҳарлуххон. Аз ҳадди Тароз бар шакли камон то Пороб ва навоҳин Бухоро. Чониби шимол туркони Ҳарлуххон аз ағси Фаргона то Тароз. Чониби чануб - Ҷайхуни Хоразм, аз Бадаҳшон то дарёи Хоразм бар хатти рост.


Мовароуннаҳр аз чумлац вилоятҳон ҳушттар ва боиъматтар аст. Мардумони он ба саломаттар.

Бадонҷо эшонро ҳарчи даст расад - ҷавонмардтар ва мардумони далер ба рифъати тамом, аз аспу силоҳ ва дар фароҳсолӣ. Ҳеч иқлиме нест, ки ёд кардаем, ки дар он ҷо борҳо қаҳтӣ набудааст. Магар Мовароуннаҳр бар он, ки агар оғате ба зирати эшон расад, он галла ки бокӣ монад аз иртифои эшон тамом бошад, сабаби бисёр ва ба ҳамаи Мовароуннаҳр мавзезъ ҳолӣ нест: "Баъзе дехҳо ва шаҳрҳост, баъзе зироати беоб, баъзе марғзорҳо. Ҳар таоме, ки аз он чора набошад, дар Мовароуннаҳр бошад. Обҳон эшон ҳушттар ва сабуктари обҳост ва дар ҳама кӯҳҳо, саҳроҳо, шаҳрҳон эшон, об асту ҷорпойен. Аз ғӯсфанд гов ва ҳар, жтару (ҳачир) шутур ҷандоне ки эшонро қифоят бувад, аз замин ҳосил шавад. Ғӯсфанд низ аз миёни Газон ва Ҳарлуххон меоранд. Аз пӯшидани ҷомаи пунба бадонҷо ҷандон аст, ки аз эшон зиёдат меояд, ба олам мебарӯид. Қаззу суф ва амсоли он низ ҳаст. Конҳон оҳан ҷандон аст, ки аз силлоҳҳон эшон зиёдат мемонад. Конҳон зарру нуқра ва симоб ва мис ҳаст. Бехтарини ин аҷнос оч аст, ки дар Мовароуннаҳр бошад. Дар ҳамаи шаҳрҳон ислом шавшодир ва когаз фаровони Мовароуннаҳр лест. Меваҳон эшон дар Сугд, Угрушана, Фаргона ва Шош ҷандонаст, ки аз ҳӯрдани эшон бокӣ монад, ҷаҳорпойи меҳуранд ва барда аз чумлаи Туркистон бадонҷо мебаранд. Он чи аз эшон зиёдат меояд, он тоҳ ба дигар вилоятҳо мерасад. М, ши аз Таббат ва Ҳариз ва зарьфарон аз Ҷаготчиён ва самуру

санчоб, рұбоху қандар, хусту (коил) хаданг ва бозони иекү ки подшоң. PDF Compressor Free Version Аз он қоғама да мәбараңд, аз мавзеи дигар бадон-чо мәбараңд. Аз он қоғама да оғындағы актори геті мәбараңд.

Аммо сақоват ва ғашылдаудың асқоби Мовароунинар дар бештари вилюят ва шаҳрхон эшон чунон аст, ки гүй ламан мәдүмдөй дар як саройларда да хөши икдигаранд. Хеч кас ба хонаи дигаре наравад, ки пиндорад, ки хонаи хеш аст ва худонанди хонаро кирояте ва нохушдилие набошад", балки он чи тоқати у бувад аз расми мәхмөннің ба чой оварад, он ки собықа дүсте ва хеш буда бошад. Албатта хеч мукофот талабу тамаъ надорад ва хамеша химмате ба яке аз эшон бар андозас он чи бар дасти у бошад, бисер хөш зиёдат кунад. Чунончай саге бошад, ки үро дастигохе набошад ва хечкас ба дү таваққуи зиёдати моли надорад ва химмати у чунон бошад, ки күшк ва мәхмөнхона сохта бошад. Чумла химмат ва нахмат (мурод)-и у бар он ғасруф монда, ки чун касе ба наздикі у расад, тартиби мәхмөнни у барчы миннөвөл созад. Одату сирати арбоби Мовароунинар он аст, ки чун бегона бирасаң дар мәхмөн доштани у бо якдигар мүзхамат кунанды ва мубохот (иғтихор) ва муфохарат (фаҳр кардан) намоянд.

Муаллифи китоб мегүяд: Ба манзиле расидам ба Сүғди Сармаканд бар дарн сарое дидам мөххө ба дар күфтә ва дарро бадон чо устувор карда. Гүфтанд, ки кариб сад сол бошад, ки ин дарвоза бастаңд то агар шабу руз касе расад бе манъ фуруд ояд ва бисер буда бошад, ки ногоҳ сад кас ё зиёдат расида бошанд бо чахорпөн ва бадон чо фуруд омада, хам он ки худонанди сарой тақаллуғи кунад, асбоби мәхмөнни эшон ва улуған чорпөнни эшон сохта будааст, ба чихати он ки хамеша расми мәхмөн ва оянда будааст, асбоби зиёфат сохта доштаааст. Худонанди ғона чунон күшодаруй ва хүштабъ аст, ки ҳар ки ин чаво-мардихо аз рохи табын дил мекунад ва дар хеч шахре аз шаҳрхон дигар мисли он налидаем. Дар дигар вилюятында хеч ахли неъмат набошад, ки бештар ҳирси у ба зиёдатин мол ва ишрату тамошо ва чизе ки худойро дар он ризо набуд ва одат нақхиданда ва гайри он набошад, магар ахли Мовароунинар, ки ғамворан ҳирси эшон бар ҳарчи мол бошад бар зиёфат. Ҳиззу иморати работхо ва сый (ғәшиш) дар хайрот ва вакфи масоғид ва мадориг. Хеч шахре ва манзиле үа биёбоне, ки бадон чо манзили гузарпөн болад нест, ки работе насохта бо тақаллуғи биндер.



Муаллифи китоб мег'яд, ки чунин шунудам, ки ба Мовароуннахр заёдат даҳ ҳазор работ бошад ва бештар чунин, ки ҳарки фурӯд ояд, он чи эҳтиёҷ дорад аз таом ва үлӯған ҷаҳорноси, ба у бидихан. Бар шахри Самарқанд ҳеч кӯе ва маҳалле, бозоре, корвонсаroe ба тобистон аз яҳоби сабил ҳоли набошад.

Муаллифи китоб г'яд, ки шахсе маро ҷикоят кард, ки дар Сармарқанд ду ҳазор чой шумурдаам, ки саккоиҳо (машкоб) карда буданд ва бъазе ҳумҳо ниҳода ва яҳ андохта.

Аммо қуввати далериасли Мовароуннахр дар ҳамаи ислом ҳечкас баҳрамандтар аз эшон нест. Дар ҷиҳоту газоват он ки ҳама ҳудуди эшон далер үл-хуррӣ, аз Ҳоразму Санҷоби туркoni Газонанд. Аз Санҷоб ба аксои Фарғона, Ҳарлух ба бъазе ҳудуди Мовароуннахр, бар пушти Ҳатлон шаҳрҳои Ҳинд пайваста. Мардумони Мовароуннахр бар ин ҷамоат голиб будаанд ва қуввату далерии туркон зинҷадат аз ҷумлаи аҳли диёри ҳарб бошад. Муаллифи китоб мег'яд, ки чунин шунидам, ки дар он вакт, ки Наср ибни Аҳмад ас-Сомонӣ бақар рафта буд, то қариби сесад ҳазор мард. Ҷиҳил ҳазор мард аз лашкаргоҳ ҷудо шуданд ва рӯзҳо кам гаштанд ва ҳама аъёни Мовароуннахр буданд. Ва ҳам мег'яд: шунидам, ки Мұътасим ба Абдуллоҳи Тоҳир мисоле фиристод дар кори ҷамъи ҳашами ӯ ба Нух б. Асад фиристод ба Мовароуннахр. Дар пешина буд, ки ба Мовароуннахр сесад ҳазор дех аст ва ҳеч дехе нест, ки аз он ҷо саворе ё ниёда берун наояд. Ҳасм ҷамъ бояд кард. Ва ҳам ӯ (муаллиф) г'яд, ки шунидам, ки ба Шошу Фарғона соҳтаги лашкар ва тартиби кори ҳарб ҷизҳост, ки дар ҳеч сағре аз сугури ислом монанди он ҳечкас нашина бошад. Чунончи марде бошад, ки Ӯро сад ҷаҳорпой то понсад низ бошад.

Аҳли Мовароуннахр пешравони ҳочибанд. Дар бодия ҳеч қавм бештар аз эшон наравад. Ба вакти бозгаштан бештар аз эшон касе берун наёяд. Бо ин ҳама олат ва иддат мардонагӣ ва далерии подшоҳон ва волиёнро аз ҷумлаи мардумони тоатдортар бошанд, ҳурмати меҳтарони ҳеш ба гоят нигоҳ доранд. Чунончи, ҳулафои мутакаддим мардумони Мовароуннахр ва туркон эшонро ба хидмати ҳеш хонанд ва турконро лашкаркашӣ доданд, дехконро сипаҳсолорӣ ва сарҳангӣ, фармуданд ва хидматкори хос балэшон ҳаволат карданд. Мұътамадон, шахнагон ва ҳошинияй дорулхилоғи эшон гаштанд.

Чамоате аз эшон, ки дар хидмати дорулхилофа ба бузурги на подшохӣ расиданд ва аз камоли ҷуҷоат ва далерӣ корҳои бузург ва ҳуруҷҳо карданд ҳуди Афшин ва Оли-Сомон аз Усрӯшана, икшид аз Самарқанд, марзбон аз Насаф, Аҳиф (?) 6. Атаба аз Сугд, маълъм аст.

Мулуки Оли Сомон аз фарзандони Бахромӣ Ҷубин, ки ҳамаи Мовароуниҳру Ҳурисон дар фармон доштанд ва бисоти адлу инсоғ дар он навоҳи густар гардониданд. Дигар он ки, аз офтоб равшантар аст ва дар кутуби таворих маствур аст, дар ҷумлаи Мовароуниҳру Ҳурисон ва гайри си мавзӯъ, чун Бухоро нест ва ҳеч қишивар ҳуштар аз он набошад. Барои он ки чун бар кӯҳнадиз равӣ - бар ҷумлаи навоҳии Бухоро назари ту бар ҳеч мавзӯъ наяфтад, магар бар сабзӣ. Ҷумлаи замини он ҳамвор ва тамошоҳоҳои замин. Се мавзӯъ маъруф аст: Аввал, Гутадумишк, дуввум Нахри Обла, сайзим Сугди Самарқанд. Чун аз Гутадумишк бингарӣ миқдори фарсанге ҷашми дилор пеш на бошад. Шаҳри Обла ҳамчунин. Камоли ҳуҷӣ он аст, ки назар дур наяфтад ва пур шавад. Аммо Сугди Самарқанд ҷандон, ки ҷашм биафтад, аз ҳар тарафе, ки назгр қунӣ зи сабзӣ тамошоҳӣ бошад. Масофати Сугд ҳаштрӯза роҳ аст. Сабзӣ ва дарҳатону марғзорҳо ба ҳам пайваста ва бар ҷумлаи шаҳри Бухоро ва навоҳиву дехҳо ва мазраҳҳои деворӣ даркашидааст, зиёdat аз даҳ фарсанг дар даҳ фарсанг. Ҷумла андаруни ин ҳоит ободон аст. Богҳо, дехҳо, бӯstonҳо гирди он даромада ва ҷуй дар миён равон шуда, ҳавзҳо ва майдонҳо дар миёни он соҳта. Аз паси он боғҳову сабзҳо, қишиҳо ва зироатҳои дигари бе об, аз паси он ҷароҳоҳо.

Кӯҳандиз дар миёни шаҳр сафед менамояд. Ҷунонҷӣ гӯй дебон сафеде дар миёни дебоҳои сабз кашidaанд.

Дар кӯҳҳои Фарғона ва Туркистон ҷуз себу писта ва ангуру гул ва амсоли он аст, ки онро ҳудованд нест, ҳар кӣ ҳоҳад аз он биҳӯрад ва тасарруф қунад ва ҳеч манъ набошад.

Бо Усрӯшана гулемест, ки то оҳири ҳазик мемонад.

Ба Мовароуниҳр шаҳрҳост ва байз аз он наздики Ҷайхун, бар гузаргоҳи Ҳурисон ва байз пайваста ба Сугду мансуби Самарқанд. Чун Усрӯшана ва Шош, Фарғона ва Насаф, Кеш ва Ҷагониён, Ҳатлон ва Тирмиз, Қуводмон ва Ҳоразм. Аммо Пороб ва Испичоб бо Тарраз (?) ва Илок маҷмӯъст, то Шош ва

Хучанд то Фаргона. Мо ибтидо аз Бухоро күнен, зероки сарон иморат аст, нахуст Чайхун ва он чи бар канори ўст ёд күнен.

Чайхун асл чист баҳон ноб аз худуди Бадаҳшон берун меояд. Чуҳон дигар бад у менайвандад то Чайхун мешавад. Авлал чун Ҳартоб аст ва дигар Форғар, дигар аз Бухоро дигар Ҳаштоб аст. Аб пешни Қаводиён ва ҷуйхон дигар аз Бутам ва Газон бад у Ҷайвандад ва ҷунин бузург мешавад. Асли Вахшоб аз туркон Фрун меояд ва ба замини Вахш мерасад ва бар Пул мегузарад ва он чо наzdики кӯҳ тағи мешавад ва чун аз Пул мегузарад, ба Чайхун мепайвандад.

Чайхун ба ҳудуди Балху пешни Тирмид мегузарад то Колиф, пас Зам, пас Омул ас-Сат, пас ба Ҳоразм мерасад, пас ба Ҳира мезфтад. Бар ин об иморату зироат ва интифоъ нест. Магар Зам ва Омулу Ҳоразм ва пештар нафъи съ аҳли Ҳоразм рост. Авлал шаҳре, ки бар ин Чайхун аст Ҳутал ва Вахш аст, ду шаҳр аст. Аммо дар амал якест ва ҳарду ишени чун Ҳартоб ва Вахшобанд.

Пас из шаҳрҳои Ҳутал, Балил ва Мил ва Фо ва Альр ва Коҷи ва Андичорог ва рӯстон неъаст.

Аз шаҳрҳои Вахш Ҳилоруд ва Валовқанд ва ончӣ ба Вахш васл мутааллик аст. Вахон, Сафу, Кирон ва Лин аз диёри куфр аст. Навҳон маъдану нуқра аст. Дар рӯдҳои Ҳутал зар аст, ки сел чамъ меорад аз билоди Вахон. Миёни Вахш, ин Таббат наzdик аст. Ба замини Ҳутал зироату иморат ва обҳои бисёр аст ва фароҳ, неъмат бисёр ва ҷаҳорпойен ва мавоши фаровон.

Чун аз Ҳутал ва Вахш бигзаштӣ навоҳии Ваҷширд аст Қаводиён ва Тирмид ва Чагониён аст.

Тирмид шаҳрест бар канори Чайхун ва онро шаҳристон ва Кӯҳандизе, шаҳрро ҳам бору ва рабаз ва сарою иморат дар Кӯҳандизаст. Масҷиди чомеъ ва бозор дар шаҳр. Биноҳои эшон аз гил ва багоят ободон ва кӯҳ ба як манзили он. Оби ҳурданин эшон аз Чайхун ба ҷиҳати заминҳо ва бοғҳо оби дигар аст аз Чагониён меояд.

Қаводиён шаҳрест ва онро дехҳои бисёр ва иморати тамом. Шумон ҳурдтар аз Қаводиён аст ва мавзӯъест маъмур ба даҳл. Чагониён шаҳрест бо Кӯҳандиз ва бузургтар аз Тирмид аст. Аммо дар Тирмид молу неъмат ва иморати мардум бештар аз он аст.

Амохасак барбари Зам аст. Ва Зам дар замини Хуресон аст. Шаҳрест хурд бо неъмати фарроҳ ва дар атрофи он чаҳорпоён аз шутуру гӯсфанд (ки) зикри он дар Хуресон карда шуд.

PDF Compressor Free Version

Фарао - шаҳрест аз ҷониби Бухоро.

Хоразм - номи иқлимишт, аз Хуресон чудогона аст, аз Мовароунинаҳр ва гирдои ирди он биёбон аст. Ҷониби ўзул ва магриби он гузонанд. Ҷануб ва мағриби он Хуресон, Мовароунинаҳр, дар охири Ҷайхун аст. Баъд аз вилояти Хорезм ба ин ҷой хеч иморат нест. Шаҳри он дар ҷониби шимолии Ҷайхун аст ва онро Кос ҳонанд. Дар ҷониби ҷануб шаҳрест бузург, онро Ҷурҷония гӯянд. Ҷон тичорати гӯзон аст. Аз он ҷо корвоиҳо Ҷурҷон, Ҳазар ва Хуресон мераవанд. Мебонист ки як нимаи Хоразм дар Хуресон будӣ ва як нима дар Мовароунинаҳр. Аммо ҳарду дар сурати Мовароунинаҳр овардем, ба ҷиҳати он ки бадин иқлими наздиктар аст ва қасабае аз ин ҷониб аст.

Ба Хоразм ҷуз аз қасаба ва Ҷурҷония шаҳрҳои дигар аст. Чун Даргон ва Ҳазорасф, Ҳева, Раҳшимат, Содарзан, Замаҳшар, Навхос, Бартагин, Мадина, Муродхакон.

Кос - шаҳрест кӯҳандизи ободонест ва масҷиди чомеъ бар пасу пушти Кӯҳандиз аст. Сарои Хоразмшоҳ наздики масҷиди чомеъ. Аввал ҳадди Хоразм ва аз Тоҳарист. Бар ду манзил Омул ас-саф мекашад. Иморат то дарё ҷониби дигар иморат нест.

Бодияи Оролҳаша - пас аз он ҷо то Хоразм ободонист. Пешни Оролҳаша ба шаш фарсанг ҷавгоҳи Хоразм аст. Бар он ҷуй иморат аст то шаҳр. Аз Ҳазорасф боз ҷойҳост, ки аз Ҷайхун мекезад, ҷунонҷӣ киштӣ биравад. Ҷайхун дар зимистон меафсадад (?). Ҷунонҷӣ, мардуму ҷаҳорпоён ва гаравданҳо мегузаранд.

Дар миёни дарёи Хоразм кӯҳест, ки онро Чагрок мегӯянд ва яхоб он ҷо мегираанд, то тобистон ба кор баранд. Гирдогирди дарёи Хоразм сад фарсанг аст, оби он шёр. Ҷайхуну Сайхуну Шош он ҷо мерасанд, ҳеч зиёдат намешавад, об ҳушк намегирад. Мегӯянд миёни ин дарё ва дарёи Ҳазар шикофе дар замин аст, ки ҳарду ба ҳам мепайванданд. Миёни ҳарду масофати бист манзил бошад ба рости.

Чурчония - шаҳрест бузург, бо неъмат ва фарроҳӣ. Неъмати мева бисёр (маҳсусан) алаҷӯз.¹ Аз он ҷо ҷомаҳои ресмонӣ ва абрешимӣ мебошад, ки ба ҷойҳо мебаранд. Бештар мардуми сокини Ҳоразм гурамоанд. Ба Ҳурносон камтар шаҳре бошад, ки бадон ҷо қавме аз Ҳоразм дар он ҷо муқим набошад. Забони ахли Ҳоразм чудогона аст. Пушиши эшон қабо ва кулоҳ.

Дар Ҳоразм ҳеч кон аз симу ҷавохир нест. Бештар тичорати эшон ба Туркистон аст. Бардае, ки он ҷо оранҷ аз Ҳазар ва Саколия бошанд. Нек самур ва рӯбоҳ ва амсоли он ҳам аз Ҳазар ва Бартос ва он атрофанд.

Бухоро - шаҳрест дар замини ҳомун. Биноҳои эшон аз чуб. Гирдогирди он шаҳр кӯшкҳо, бӯстоҳо ва маҳаллатҳо ва дехҳои ба ҳам пайваста, ҷунонҷӣ дарозии он двоздаҳ фарсанг бошад дар двоздаҳ фарсанг. Деворе ба қасабаи он қашида ва он чӣ ёд кардем, ҷунонҷӣ, дар миён ҳеч ҳаробӣ ва биёбоне нест.

Ба қасабаи чудогона девори дигар қашидааст миқдори фарсанг дар фарсанг ва дар он ҷо қуҳандизи подшоҳони Ҳурносон аз Оий Сомон дар ин қуҳандиз будааст. Қуҳандизро рабази маҳкам ва масҷиди ҷомеъ бар дари қуҳандиз дар шаҳр бар бозорҳо дар шаҳру дар ҳамаи Ҳурносон ва Мовароунаҳр ҳеч шаҳре анбӯҳтар аз мардум ва иморат чун Бухоро набошад. Оби он аз чун Сугд аст, дар миёни шаҳр меравад, он чӣ аз зиёъ ва аспоб ва осиёҳо ва зироатҳо бокӣ мемонад аз Сакан ба Гаволӣ, ки онро Солҳос мегӯянд мерасад.

Шаҳрро хафт дар аст. Якero дари Шаҳристон гӯянд, дувумро дари Нав, саввумро дари Ҳуфра, чаҳорумро дари Оҳанин, панҷумро дари қуҳандиз, шашумро дари Бануасад, ҳафтумро дари Бану Саъд.

Қуҳандизро ду дар аст. Якero дари Регистон гӯянд ва дигареро дари Масҷиди Ҷомеъ. Рабази берунро дарҳост: дари Майдон ва дари Иброҳим ва дари Рабъ ва дари Мураддағаша (?), дари Каллобод, дари Самарқанд, дари Бубаҳо, дари Нағосқавн, дари Ромина, дари Пули Бозорча, дари Форҳак, дари Дарвоча, дари Қуи Муғон, дари Дарвозаи Самарқанд.

Андаруни қуҳандиз обӣ равон нест, аз баландии ҷой. Дар ин рабаз ҷайхоест. Бисёри аз ҷайхои бузург шикофта ба рус-

¹ Алаҷӯз - ҷорнага.

гоҳо ва аспоб ва санъ меравад. Бинохон дедҳон Бухоро чойҳон
Баланд аст ва устувор карда ба куҳандизҳо ва бунёдҳо маҳкам,
Андарун ҳоит ҳ. 1 кӯҳ ва биёбон нест. Наздиктар кӯҳе ба Бухо-
ро кӯхи Варка аст. Сангҳон шаҳр ба чихати бунёди фарши за-
минӣ аз **PDF Compressor Free Version** кӯзахо ва сабуҳҳо ва дигар
ханӯрҳо созанд. Оҳак ва гач аз он ҷо оранд. Ҳезум аз боғҳо ва
бүстонҳо баранд. Қазнӣ (?)¹ аз бисбон оранд. Намаксорҳо
беруни ҳоит бошад. Замиҳон Бухоро об наздик аст. Бадин
сабаб дараҳтони беховар баранданвар, чун ҷанор ва ҷавз ва
амсоли он набошад. Меваҳон Бухоро хуштар ва сазовортар ва
дурустари меваҳон Мовароуннаҳр болад. Замиҳон Бухоро
ҷунун баръманд бувад, ки агар қасе ҷизе ба замин бикорад ва
иморат қунад, даҳли ў бо ҳарҷ баробар-қунад, ҷаоши ӯ аз он
хосил ояд. Аммо аз бисерни мардум аз дигар вилояти Моваро-
уннаҳр таом ба шаҳр нақл мекунанд.

Ин кӯҳе, ки дунбали ӯ буд, ки қашиддааст, кӯҳест миёни
Кешу Нахшаб ва Самарканд мекашад, то кӯҳҳон Бутим ва бар
Усрушана мегардад, аз пахнони Фаргона меравад, то ноҳияти
Сулҳӣ ва Тароз, пас мекашад то охири Чин.

Дӯконҳое, ки бо Усрушана, Фаргона, Илок, Сулҳӣ ва Бу-
том, то замини Ҳархиз аст.

Дар асл он кӯҳ он чӣ аз кӯҳҳон бад-ӯ пайваста аст, аз нав-
шодирӯ зок ва оҳану симоб, сурб ва зар ва ҷазоъ ва нафт, кир
ва закту Фирӯза. Меваҳое, ки соҷ (?) аст ва сифати он карда
шудаст, дар ин кӯҳҳоет. Баъзе бар сари кӯҳ ва бархе дар дома-
ни кӯҳ ва дар ин кӯҳ ба ноҳияти Бутам аст, ҷашмаҳост ва обҳо,
ки дар тобистон, дар вакти гармо меафсарад то чун сутунӣ ме-
шавад ва боз пора мешавад ва дар зимистон ҷаҳорпӯёнро ба
ҷиҳати ҳуши маъво он ҷо мебаранд. Ба Бухоръ шаҳрҳост, баъзе
дар андаруни ҳоит, ки гуфтаем ва баъзе берун. Он чӣ дар анда-
рун аст: Тавовис ва Ламҳакат, Рандия ва Масқон ва Ҳаччода ва
умнили он.

Беруни ҳоит Пайканд, Кармина ва ҳадди Таманкат, Ҳар-
гонкат ва Мадмоликат.

Тавовис шаҳрест бозоракӣ. Дар сол вакти муайян аз актёр
ва оғоғи Мовароуннаҳр ҷамъи азим бадон ҷо оянд ва ҳариду

¹ Қазнӣ - шоад қазон ё қуқон иъне ҳаз ӯйғоти ҳаз бошад.

фурӯхти бисёр кунанд. Аз он чо чомаҳон ресмонӣ ба мавози дигар баранд. Он шаҳрест то бӯстонҳон бисёр, обҳонрагъи ва иеъмати фарғони. Онро кухандиз ва масҷиди ҷомеъ дар шаҳр. Аммо шаҳрҳои беруни хонт дар иморат ва бузургӣ ба якдигар наздикианд. Харонко ӯ кухандизе ва рабазест.

Қармина - бузургтар аз Тавовис аст ва маъмуртар, мардум бештар, иеъмат фарроҳтар. Онро иморат ва дехҳо ва мазореъ бисёр аст.

Пайканд таҳқист ва онро дехҳо нест, аммо работҳост бадон мутааллис. Дар ҳаман Мовароуниҳар ҳеч маваъеъ нест, ки ҷандон работ дорад, ки он. Муаллифи китоб гӯяд: Чунин шунидам, ки талу работҳон он ҳазор бошад ва ин Пайкандро бораи устувор аст. Масҷиди одина багоят мутакаллуф ва меҳробе ороста, чунончӣ дар Мовароуниҳар хубтар аз он нест.

Забони аҳли Бухоро забони сугд аст, магар андаке, ки аз он бигардад ва забони эшон дарист. Мардумони Бухоро дар одобу фазл бехтар аз ҷойҳо¹ дигаранд.

* Ба Мовароуниҳар ва накдҳон ондириам аст ва ба зар ҳариду фӯруш камтар кунанд. Дирами эшонро қатронӣ ҳонанд ва он сими аст, аз оҳан ва рӯй ва мису сурб ва ин симҷуз дар амали Бухоро равон набошад. Ҷомаҳон эшон бештар қабо ва кулоҳ аст.

Аз Бухоро ва навоҳин он ҷомаҳон ресмонӣ аст, ки ҳама (ба) Йироқу Ҳурросон ва дигар мамолик мебаранд. Бисотҳо ва мусалибиҳо ва ҷомаҳон пашм ва гайри он мебоғанд ва ҷойҳо накл мекунанд.

Муаллифи китоб гӯяд: ҳикоят карданд маро мардумони Бухоро, ки аз баракоги қалъаи Бухоро яке он аст, ки ҳаргиз тобути ҳҷ волғ аз он ҷо берун набурдаанд. Дигар он ки дар он ҷо ҳеч аламе рост накунанд ва набанданд, ки аз он ҷо баробар ҳасм баранд, илло ки ҳасм ба ҳазимат шавад.

Хуччода - бар дасти рост раванд аст. Аз Бухоро ба Биканд бар се фарсанги шаҳр. Миёни он ва роҳ як фарсанг магофтат.

Муғаҳон аз шаҳр бар панҷ фарсанге бошад, бар дасти рост. роҳи Пайканду миёни он в., роҳ се фарсанг...¹ бар ҷаҳор фарсанги шаҳр бошад, бар ҷониби шимоли шаҳр.

¹ Ҳонда нашуд. Номи Ҷонон аст.

Лумҳакат бар' дasti чап раванда бошад ба Тавовис бар чахор фарсанги шаҳр, миёни он ва Роҳ ним фарсанг.

Аз Кармина то хадди Тамкат як фарсанг, дар ҷониби Суғд. Миёни ҳадди Галқат ва руди Самарқанд. Бог'дорӣ аз дasti чап раванда ба Самарқанд ва Мадмомаҳакат аз паси руди Суғд аст.

Баланддар аз хадди Тамкат ба миқдори як фарсанг ва Ҳарғомакат баробари Кармина аст, бар фарсанге аз пас равад. Байзэ дъявӣ мекунанд, ки Бухоро ва Кешу Нахшаб аз ҷумлаи Суғд аст. Валекин мо (ба) Бухоро муфрад гардонидем.

Қасабаи Суғд Самарқанд аст - шаҳре бар ҷониби ҷануб равад. Суғд бар баландӣ равад ва онро шаҳристонест. Қуҳандиз рабази дигар дорад. Аммо қуҳандиз ҷои сарои иморат аст. Шаҳристон ҳисорест маҳкам ва онро ҷаҳор дар. Бар ҷониби машрико дари Чин гӯянд, бар ҷониби магрибо дари Навбахор, бар ҷониби шимолро дари Бухоро, бар ҷониби ҷанубро дари Кеш.

Шаҳристонро бозорҳост ва масҷиди ҷомеъ дар он ҷост зери қуҳандиз. Миёни масҷиду қуҳандиз фароҳии роҳ аст ва об ба Шаҳристон меравад, аз ҷуи Арзи. Ин ҷӯро баланд кардаанд, аз санг ва аз рӯи фурӯшон об меравад то ба дарвазаи Кеш. Ҷумла рӯи ин ҷӯй аз зер аст. Гирдогирди Шаҳристон ҳандаке аст. Дар ба ҷиҳати иморати шаҳристон аз он ҷо хок баровардаанд ва дувр фурӯ буда ва ҳостаанд, ки об дар он ҷо баранд. Ин шакл соҳтаанд ва азери зер пӯшонида. Ин ҷӯй қадим аст. Дар миёни бозори Самарқанд, лар ҷое, ки онро Са; ток хонанд ва ободонитари шаҳри Самарқанд он ҷо бошад. Бар ҳарду ҷониби ин ҷӯй мустаглот соҳтаанд. Ба ҷиҳати иморат ва масҷеди дигарон ҷӯй бар он ҷо вакф карда.

Оли-сомонро чудо аз қуҳандиз дар шаҳристон сароҳони маҳкам будааст. Шаҳристон аз рабази шаҳр бар як ҷониби ӯст, наздики руди Суғд. Ва бароҳу рабаз аз руди Суғд мекашад ба ҷойгоҳе, ки онро Афсад хонанд, бар дари қуҳан бошад, тавғиҳ мекунад ба рафтак (бар фатак) то дари Девдар, пас дари Фарҳас паг мекашад бар водӣ.

Вӣ дӣ рабазро ҳамчун ҳандак аст. Аз он чӣ ба ҷониби шимол аст ва ин бораги мӯҳит аст, бар рабаз ду фарсанг бошад тар ду фарсанг. Ҷои бузургтарӣ он ва шебӯҳтар бозори Сарток аст. Пас бозорҳо, маҳалҳо ва кӯҳҳо бад менайвандад ва дар миёни он бӯстонҳост ва кӯшҳо. Ҳеч кӯҳе набошад, ки дар он ҷо об равон набошад.

Самарқанд фарзан Мовароуннахр аст. Мачмази бозоргонин, ҳаман матоххо бадончо оранд, аз он чо ба шаҳрҳо баранд. Чун бар **PDF Compressor Free Version** то маҳаллҳо ва иморатҳои шаҳр бинӣ, аз бисёрии бοғҳо ва дараҳтон ба ҳам даршуда, ҷашм бар чои дигар ҷуз бар сабза наяфтад. Беш аз ин сарою иморат ба Самарқанд будааст, амир Исломли Сомонӣ ба Бухоро овардааст.

Рабази беруиро дарҳост, чун дари Аъдо, ду дари Асиск, дар Сар-Ҳусайн, дари Афса, дари Кухак, дари Варсин, дари Рабуд, дари Фарҳасак.

Муаллифи китоб мегӯяд, ки дидам бар дари бузург лавҳи оҳанин бар он чо китоба навишта ба забони ҳамирий. Чамоате ба мерос он забон гирифта буданд гуфтанд, навиштааст, ки "Самарқанд аз бинои табъ аст" ва навиштәанд, ки аз санои Яман то Самарқанд ҳазор фарсанг роҳ аст. Дар рӯзгори макоми ман дар Самарқанд фитна ғфод ва он дарро бисӯҳтанд, китоба ботил шуд. Он дарро бори дигар Абдулмазаффар Мухаммад б. Лукмон б. Наср, б. Аҳмад тоза кард аз оҳан. Аммо он китоба набуд.

Хоки Самарқанд хушгарин ҳокҳост ва тандурусттар. Биноҳои эшон аз хишту ҷӯб ва мардумони он оҳиста ва ҳалим ва бочамол ва зирақ ва бо мурувват ва ҷавонмард, ҷои ҷамъ омадани бардагони Мовароуннахр ва бехтарин бар дӯкони Мовароуннахр парвардаи Самарқанд бошад.

Қўҳҳои бузург ба як манзиле бошад, магар Кухак то боран Самарқанд мекашад. Сангҳои шаҳр ва гиле, ки кўзахо ва амсоли он месозанд, оҳаку гач ва гавҳари обгина ва гайри он, аз онҷост. Дар он қўҳ заррӯ нукра ҳаст, аммо кор намекунанд. Ҷумла маҳалло ва кўйҳои Самарқанд санг андохтааст магар андаке, обҳон эшон аз руди Сугд аст. Ин руд аз кўҳҳои Бутам меояд, бар пушти вилояти Ҷагониён ва ҷамъ мешавад монанди дарёи хурд. Гирдогирди он дехҳост. Он иоҳиятро Яргу меҳонанд ва ба миёни куҳҳо ҷамъ мешавад, то Панҷакат (ё Панҷқат). Пас мерасад ва ҷойгоҳе, ки онро Гайр хонаанд. Аз он чо ҷойҳои Самарқанд бар меҳезад ва шикофта мешавад. Аз ин ҷойҳо барье чунон бошад, ки киштӣ битавонад рафт.

Накхон Самарканд дирамхон Исмонли аст. Диңору накхон дигар аст, ки онро Мухаммадий гүянид, аз охану мису нукра сохтанин чуя дар имати Самарканд равон иабошад.

Иштихон шаҳрест чудогона аз Самарканд. Дар амал онро рустоҳо, дехҳо, бөгхон бисёр ва иеъматхон фаровон, зироату иморат, чўйхон об ва онро шахристоне ва рабазе.

Кушония ободонтари шаҳрҳон Сугд аст. Кушоний ва Ронтаҳай харду бузургий наздик бошад ба ҳам. Аммо касабан Кушоний ва дехаҳон маъмурттар аст.

Рустон Иштихон бешттар аст, зеро ки ҳадди Иштихон панҷ мархила бошад, дар як мархила ва ҳадди Кушоний як мархила. Ҳарду дар ҷониби шимоли Сугд аст.

Дабусия ва Изтичан - аз ҷониби ҷанубу равад, даст бар рости роҳи Ҳурросон.

Изтичан бузургитар ва маъмурттар аз Дабусия аст. Рустоҳон он бешттар ва қалби шаҳрҳон Сугди Кушонист. Мағдумони он тавонгартарин аҳолии Сугданд.

Кеш шаҳрест онро куҳандизу шахристону рабаз ва шаҳри дигар пайвастан он. Аммо шаҳри андаруни куҳандиз ҳароб аст. Шаҳри берун ободон. Сарою иморат дар шаҳри берун аст, ба мавзӯи Намозгоҳ гўянд. Масҷиди ҷомеъ дар шаҳри андарун ҳароб. Бозорхову рабаз берун. Ои шаҳрест миқдори сулс фарсанг дар арз. Монанди он биноҳон он аз гилу чуб, шаҳри фароҳу бо иеъмат аст ва гармсер. Чунончий дар он ҷо меваҳон зудгар ба бешттар аз ҷумлани Мовароунинаҳр расад ва бо нок бошад, ҷиҳати он ки пешттар мавозини он дар хур афтодааст.

Шаҳри андаруиро ҷаҳор дар аст: Дари Оҳанин, дари Абдулло, дари Қассобон ва дари Шаҳристон. Андаруни шаҳри беъуниро ду дар аст: дари Берун ва дари Қанон. Ии Тарқони дехест, ки он дарро бадон боз меҳонанд.

Шаҳрро ду чўй аст. Якеро ҷуи Козарон гўянд, аз кўҳи Бутом берун меояд, бар ҷониби ҷануби шаҳр меравад. Диғареро ҷуи Асруд аз рустон Кӯҳакруд берун меояд, бар ҷониби шимоли шаҳр мегузарад. Ҳарду ҷуи бар дари шаҳр мераванд. Русторо чўйхост - ҷуи Махсоҳурдад, ҷуи Хушкруд, ҷуи Баҳронруд бар ҳашт фарғангига шаҳр бар роҳи Балх. Бокин обҳо ба руди Насаф меравад. Рабаз бешттар саробҳо оби равон бошад. Аъмоли Кешро масофати ҷаҳоррӯза бошад дар ҷаҳор рӯза. Онро шаҳрҳо ва

деххон дигар хаст ви аз он чо намак меҳезад, монанди санг дар саҳти ва ба ҳама оғоқ мебаранд. Меваҳон бисёр дорад. Дар кӯҳҳон он ҳошок дор (дараҳт) бисёр аст. Таронкабин низ мебошад.

PDF Compressor Free Version

Наҳшаб - шаҳрест ободон ва онро қуҳандиз ҳароб ва рабаз Рабазро ҷаҳор дар. Якero дари Бухоро гүянд, якero дари Самарқанд, якero дари Кеш ва якero дари Гургандиш. Он барроҳи Бухоро ва Балҳ ва ба заминни ҳомун ва кӯҳи Арон ба ду манзил. Бар наздикини Кеш ва миёни шаҳру Ҷайхун биёбон аст ва миёни он кӯҳ нест ва онро ҷуест дар миёни шаҳр мераవад. Мавзӯъест, ки обҳо дар он чо ҷаъъ мөвияд ва аз он чо он ҷой меҳезад, ба зироату дехҳо мераవад. Сарою иморат бар канори ҷӯест.

Ба мавзӯе, ки онро Сари Пул меҳонанд, масҷиди чомеъ наздики дари Авидаш аст. Бозорҳо миёни сарою иморату масҷиди чомеъ. Бештари дехҳо он бе об аст, аз оби борон зироат мекунанд. Дар ҳаман Наҳшаб ва рустоҳо руде ва ҷӯе беруни ин як ҷой нест. Дар бâъзе аз авқоти сол ҳам кам мешавад ва ҷоҳҳо хаст. Эшонро, ки боғҳою фолизҳо, аз он чо об медиханд.

Асрушана (Ё Усерушана) - номи вилоятест. Бештари он вилоят кӯҳҳост ва тирдогирди он аз ҷониби машриқ - бâъзе аз Фарғона аст. Аз ҷониби магриб - ҳудуди Самарқанд. Аз ҷониби шимол - Шош, бâъзе Фарғона. Аз ҷониби ҷануб - аз ҳудуди Кеш, Ҷагониён ва Шумон. Шаҳри бузургтари онро ба забони Асрушана Бунҷакат ҳонанд. Онро шаҳрҳои дигар аст, чун: Арсмонқат, Курқат, Урфат, Фаъқат, Собот, Зомин, Даркаш, Лухқат ва Мармоя. Сарою имбрат дар Бунҷакат бошад. Он шаҳрест, ки дар он чо даҳ ҳазор мард зиёдат бошад. Биноҳои он аз тил ва ҷуб. Онро шаҳристоне ва бораву рабази дигар. Бораи шаҳристонро ду дар аст. Якero дари Боло гүянд, дигареро дари Шаҳристон.

Масҷиди чомеъ дар Шаҳристон аст. Қуҳандизу сарою иморат дар рабаз. Ҷаҳорсун Амир ва масҷид - беруни қуҳандиз. Бозорҳо дар шаҳри андаруни. Ҷӯи бузург дар шаҳри андаруни мераవад. Бар он чо осиёст. Ҳонти рабаз ним фарсанг бошад. Онро ҳандак аст, ҷаҳор дар дари Амир ва дари Марсманда, дари Навҳакат, дари Гулҳор. Ии шаҳрро ҷойҳост (шояд ҷуйҳост бошад). Он чи дар шаҳр мераవад Сорӣ гүянд. Дигарро

Ярданримос, дигар - Салбакчар, дигар Варъар, дигар Манакчар. Чумла чайхо аз як чашма берүүн меоянд ва микдори дахисевор бошад.

Наздик бадин шаҳр дар бузургىй Зомин аст. Он бар рохи Фаргона аст ва Сүгд. Онро шаҳрест ва ин мавзүи қадимий ва әраб шудааст.

Акнун боз (ор)-хо ва масчиди чомеъ, чои нашаст ва сукуни зардумон ба Савсанд аст. Ин мавзүи навро бора нест, манзити гузарандагон аст аз Сүгд ба Фаргона. Онро оби равон аст, бүстонхо ва зарҳои бисёр, зироату иморати тамом.

Дизак - шаҳрест дар заминни нарм. Бадон чо дарбанд нигоҳ чедоранд. Дар он чо работхо ва саройхон бисёр аст. Гузарандагонро ва бузургтар работе ҳадди сар бошад, аз он чо бар ду фарсанг. Ин работает машхуртар аз работеҳои Мовароуниҳар. Онро Афшин сохтааст. Наздиктар работе ба душман он аст. Дар миёни работ чашмаи обест. Дизакро оби равон аст, бүстонхо, иморату зироат ва фаррохии неъмат багоят. Дигар шаҳрҳо дар бузургиву боду бүстон ба якдигар наздик бошанд.

Беруни Ваасманда, ки он шаҳри кӯҳист, бо оби борон равон. Аммо боду бүстон надорад.

Ҳармоя, Варомин ва Собот бар рохи Фаргона аст бо Шош. Онро деххост бо мардум ва бештар барбиркасонанд.¹

Бутим ҳисорест иек, махкам аст. Дар он чо кони зар ванукра, иурок, навшодир аст. Ин навшодирро маъдани горест дар кӯҳ. Онро монанди хона сохтаанд, даре ниҳода, ҳаволии он устувор карда. Аз чашмаи он бухоре бар меҳезад, ки ба рӯз монанди дуд аст, ба шаб монанди оташ. Аз он бухор навшодир мешавад, ки ба ҳамаи оғоқ баранд. Аз гояти гарми хеч кас дар он хона натавонад рафтан, ки бим бошад, ки бисъзад. Магар хешро дар намаде печида тар мекунанд ва ногаҳ хешро дар он чо меафкананд ва он чи метавонанд дар мерабоянд, берун мешаванд.

Бутим (Бутам) - кӯҳест, аввал меҳонанд ва Миёна ва Андурин. Оби Сүгду Ҷамарқанд ва Бухоро аз Бутими миёна берун меояд. Аз чойгоҳе, ки онро Дий (Дай) мегүянд ва си фарсанг зиёдат меравад то Паргар, меомезад ва ба чуй Самарқанду Чагониён.

¹ Биръя - чоҳзан

Аммо Шош ва Илок микдори масофати вилояти он якруза роҳ бошад дар серӯза. Дар чумлаи Мовароуннаҳр бар ин микдор рӯзеҳоҳат кеъ вилоят нест. Маъмуртар, ободонтар ва бо ненъматтару дехҳо бештар аз он.

Шош дар заминни нарм аст. Дар чумлаи иморат, ки пайнаста ба якдигар аст, ҳеч кӯху замин баланд нест. Бузуртари сагри дар руи туркон эн аст. Биноҳои эшон ва саройҳо аз гил аст, кушода ва фарроҳ. Дар чумлаи саройҳои эшон оби равон бошад ва сабзӣ. Чумлаи Шош аз хуштарин билоди Мовароуниҳр аст. Қасабаи онро Ҷакас гуянд. Онро шаҳрҳои дигар аст: Алсакат ва Диқъомак (?), Ҳасо ҳак, Каррок, Гулсаҳат (?), Урғанак, Гарак, Абардак, Саломкат, Ҳарсак (Ҳарсак), Санғаъво, Адуломкат, Ҳадсакат, Баъабак, Баркавс, Ҳобармкат, Ҷанқавмакат, Фарак, Акрок, Аблиҳ.

Шаҳрҳои Илок: Қасабаи онро Бумкат ҳонанд. Шаҳрҳои дигар:

Сакокат, Билҳаҳос, Бумкат, Аломоқ, Артанҷ, Мавлҳалич, Байт, Ҳамрал, Сакат, Қахсим, Ҳакат Ҳош, Ҳарҳомкаҳас.

Аммо Никатро, ки қасабаи Шош бошад, кухандиз аст ва шаҳристоне. Шаҳрро рабаз ва девори дигар аст. Беруни ин разбази дигар гирди бοғҳо ва бӯstonҳо даромада. Кухандизро ду дар аст: якero Барбаз дигареро ба Шаҳристон. Шаҳри андаруниро се дар аст: дари Абӯаббос, дари Кеш, дари Нав. Рабази аввалро дарҳост: дари Работи Ҳамдӣ, дари Нав. Андаруни дари Амир дари Фарҳон, дари Сукра, дари Гармоянич, дари Қӯи Саҳл. Дари Рошид, дари Қӯи Ҳокон, дари Қушики Дехқон. Рабази берунро дарҳост: дари Мадиҳакат, дари Ҳомкат, дари Сакарко, дари Нав, дари Токар ва Бахлоф, дари Сакракдар ва Ранфарбод (?).

Сарою иморат дар кухандиз аст. Масҷиди ҷомеъ дар хоити кухандиз ва дар шаҳристон, андаруни баъзе бозорҳо. Баъзе бозорҳои дигари мулк бештар дар рабази дуввум. Дарозии шаҳр аз бораи саввум то тамомати фарроҳии он микдори як фарсанг бошад. Дар шаҳристони андаруни ва ҳарду рабаз обҳост. Дар ҳарду рабаз бӯstonҳо ва биноҳои бисёр аст. Обҳои равон - аз кӯҳ ба собеъ низ хоитӣ кардаанд то руди Шош, то Туркон дар он ҷо натавонанд омад. Ин бино (ро) Абдулло б. Ҳомид соҳта-аст. Чун аз ин бигзар, денорест як фарсанг ба рӯи хандақест, аз кӯҳ то руди Шош.

Шошро чуй дигар аст маъруф (ба) Сапрак. Баъз аз он аз Саковад меояд, баъзе аз хадди Али. Чои берун омадани харду об аз заминни Турк-Чигил аст.

Илокро чист маъруф ба Чуи Илок хам аз хадди Турк меояд. Харчи аз эшон зиёдат меояд, дар чун Шош меафтад. Қасабан Илокро, ки Бук мегўянд, кухандизест. Шахре ва рабазе ва он ҳама Сакат бошад. Сарон иморат дар кухандиз аст. Масҷиди чомеъ наздик кухандиз, бозорҳо дар шаҳру дар разбаз. Обҳои равони Шошу Илок хама ба ҳамдигар пайвастааст. Миёни эшон ҳеч чудой нест. Бүстонҳо, ботго ва иморатҳо ба яқдигар дар шуда.

Ба Илок кони зар ва нуқра аст. Пушти ин кӯҳ ба ҳудуди Фарғона мерасад. Бокии шаҳрҳои Шош дар бузургӣ ва миқдор ба ҳам наздик бошад. Дар чумлан Мовароуниҳар ҳеч чой сарон зар нест, магар ба Самарқанд.

Испичоб. Онро кухандизест, шаҳристону рабази дигар. Аммо кухандиз ҳароб аст. Шаҳристону рабази дигар ободон. Ҳардуро бора ҳаст, андозаву миқдор фарсангे бошад. Дар рабази он об ва бүстон ҳаст. Биноҳои он аз гил ва миёни он ва миёни кӯҳ бе фарсанг масофат бошад. Шаҳристонро чаҳор дар аст: дари Навҳакат, дари Фарҳон, дари Сарокрон (?), дари Бухоро. Бозорҳои эшон дар шаҳристон. Рабазу сарою иморат ва масҷиди чомеъ дар андаруни Шаҳристон. Он шаҳрест дар гояти неъмат ва фарроҳӣ дар чумлан Ҳурисон ва Мовароуниҳар, ҳеч шаҳр намедонам бе хироч. Магар Испичоб, шаҳрҳои навесҳӣ ин аст: Мадҳакат ва Саноскат, Тароз ва Малх ва Сулҳи (?) ва Кур ва Совгар ва Саброн ва Васанҷ. Аммо Сонникат қасабан Ҳучандро гўянд. Порқур қасабан Пороб ва Васанҷ ва Сумоҳ аз шаҳрҳои Пороб аст. Саброн шаҳрест, ки чун Газон басулҳ бошанд, бадон чо ҷамъ шаванд ва ҳариду фурӯҳту бозургонӣ кунанд. Он мавзъеъ ободонист ва бо неъмат.

Пороб ном вилоятест ва миқдори он дар тӯлу арз якест, якруза роҳ бошад. Чои устувор ва мардумони далер. Он дар замони шӯра аст. Онро пунбаҳо, мазраъҳо ва иморат ва зироати бигер. Он дар ҷониби гарбии чуи Шош аст.

Саткид бар чун Шош аст ва чой ҷамъ омадани туркон аст. Аз навоҳии паронанд, аз Газон ва Ҳаралхон омдианд ва он ҷо муҳим шудаанд, (ки) бештар хиргоҳниниши бошад.

Тароз чон бозургонист, миени мусулмонон ва туркон. Дар гирдогирди он хисорест мансуб бадон. Чун аз он чо бигзари билоди ислом нест, хиргохxo ва сарохури (?) Харалхон бошад. Пас он чи зикр карда шуд халди Шош ва навохии он буд.

Аммо Хучанд¹ наздик аст ба Фархона ва из амали Фархона нест. Аъмоли он чудогона аст. Аммо дар чумлаи Фархона овардаем ва он шаҳрест бар чун Шош, дар чониби гарбии он. Дарозни шаҳр бештар аз арзи он бошад ва дарози мекунад як фарсанг. Чумла саройҳо, ботгоҳ ва бустонҳо. Дар амали он ҳеч шаҳри дигар нест, магар Канд ва Эмин.

Хучандро шаҳристон ва кухандиз аст. Маечиди чомеъ дар шаҳр ва сарою иморат дар майдон. Он шаҳрест дар гояти хуши ва ноки. Бадон чо меваҳои фаровон, чунончи аз эшон зиёдат меояд ва ба навохии дигар мебаранд. Мардумони эшон бо ҷамол ва хубианд, маъошир ва бо мурувати тамом на то навохии он фарроҳ нест, зироат зиёдат надорад, галлаи эшон андак аст, ба ҳарчи эшон вафо намекунад. Аз навохии дигар, аз Асрӯшана ва Фарғона бадонҷо меоранд.

Чун Шош-киштиҳо бадонҷо меояд.^o

Чун Шош чун бузургест. Асли он аз билоди турқ берун меояд, дар халди Узганд, пас ҷамъ мешавад бо ӯ чун Забоб ва чун Уш ва Қабо ва чун Ҳадди Али ва гайри он, бузург мешавад ва мекашад бар Ҳикат, пас бар Хучанд, пас бар Баноқат, пас бар Сатиканд, пас ба Нороб (?) ва Саброн. Чун аз он чо мегузарад бар биёбоне мегузарад то Дији Нав. Чун ин чуй ба вакти обхез зиёдат шавад, ҷалър донги Ҷайхун бошад.

Бар ин чуй неъматҳо аз ҳар чониби боло бадин Дији Нав меоранд, ба вакте ки ба сулҳ бошанд. Дар ин Дији Нав мусулмононанд^{*}ва дорулмулки Газон аст. Подшоҳи Газон дар ӯзимистон бадонҷо муким бошад ва бар наздики он ҳадафи ҷувор аст. Дар он чо ҳам мусулмононанд. Аммо ҳаким Газонро аст.

Бузургтар чойҳони он Дији Нав аст. Аз он чо то Ҳоразм даҳ манзил бошад ва то Нороб бист манзил.

Фархона номи вилоятест, нек, паҳн ва бузург. Онро шаҳро, қасабаҳо ва дехҳон би ёр маъмур, бо неъмат. Қасабан он Аҳсикат. Он шаҳрест дар қанори чун Шош, бар заминни рост

¹ Хучанд^a ё Хупанд^b - шуда дехҳон тобеъи Хучанд ба наър дошта шудааст.

ҳамвор. Миёни он ва кӯҳҳо фарсанге бошад, бар чониби дасти рости руд. Бозорхон он дар шаҳр ва рабаз бошад, микдори он дар бузурги даҳ донги фарсангӣ буд. Биноҳон он аз тил бошад. Бар рабази он низ бораҳ аст. Дар шаҳри андаруиро дарҳост: Яки аввал дари Кин, дуввум-дари Марафиша, саввум дари Ко-сон, ҷаҳорум - дари Маҷиди Чомеъ, панҷум дари Роҳоби, шашум - дари Шаҳр.

Рабази дигар обҳон равон ва ҳавзҳо фаровон аст ва ҳар даре аз дарҳон рабаз мерасад. Богҳо ва бӯстонҳо ба ҳам муттасил ва обҳон равон ва аз ҳамдигар бурида нашавад то микдори дӯ фарсанг. Ба муқобили он чӯй аз ҷӯй Шош бигзарӣ ҷароғоҳҳо, марғзорҳо ва алафҳорҳо ва регҳост як марҳила.

Қабаса шаҳрест ҳуҷтар аз шаҳрҳон Фарҳона, дар бузургӣ наzdiki Ахсикат бошад. Онро қуҳандизе ва рабазе ҳаст. Бозорҳо ва сарою иморат дар рабаз бошад. Онро бӯстонҳон бисёр ва обҳон фаровон. Чунончӣ, бӯстонҳо ва обҳон он зиёdat бошад аз Ахсикат.

Ўш дар бузургӣ монанд бошад. Шаҳрест ободон ва онро қуҳандизи маъмур ва сарою иморат дар қуҳандиз. Шаҳрро рабаз ва рабазро бора ва он бора муттасил бошад ба қӯҳе, ки бар он бонон бошанд ва нигоҳбонон бар туркон. Онро се дар бошад. Аввал дари Қӯҳ, дуввум даъал Об, саввум дари Маъқада ва дари қуҳандиз неку устувор.

Узганд охири шаҳрҳои Фарғона аст, аз он чӣ наzdiki дорулхарб аст ва микдори ҷаҳор донги Ўш бошад. Онро қуҳандизе аст ва шаҳристони нек, маҳкам ва устуворе. Онро рабази дигар ва бозорҳои он дар рабаз. Онро обҳон оби равон, bogҳo ва bӯstонҳo. On шаҳr ҷои бозургонии турkon аст.

Дар ҷумлай Фарғона ҳеч мавозеъе нест наzdiki дорулхарб, ки онро қуҳандиз ва шаҳристони маҳкам ва олату иддати бисёр ва обҳон равон нест. Дар ҷумлай Мовароунинаҳр дехҳон бузургтар аз дехҳои Фарғона аст. Бисёр дех бошад ба Фарғона, ки ҳадди он як манзил бошад. Аз бисерии мардумони он иморат, зироғ ва қасрати ҷаҳориёни эшон ва фаровонии марғзорҳо ва алафҳорҳо на аз ҷумлай шаҳрҳои Фарғона бисёр боло ё. бисёр зер ва сер ва викод миёни Рудон ва Ҳадди Алӣ ва Ураст ва Ҳаст ва Асб (?).

Фомонсон Боло аввали шахри Фаргона аст, чун аз нохияти Хучанд дарой ва аз шаҳрҳои он Варнакат ва Сӯҳ, Хоканд ва Риштон.

Басабузсер (2) аз шаҳрҳои Марғинон, Рандоис, Баранд, Истевон ва Андигон. Ин ҳарду шаҳр бар замини нарм ва марғзор аст, дар миёни он хеч куҳест.

Сайра - замини нарм аст, аз чумлан он .Тамкоҳас ва Момкоҳас (ё Момакоҳас).

Сӯҳ - шаҳрест ҷудогона дар кӯҳҳо ва онро шаст дюра дехаст. Ӯш ва Қабо ном шаҳрест ва онро дехҳо.

Косон ном шаҳрест ва онро дехҳои бисёр.

Ҳадди Али ном шаҳрест ва номи дигар аз Дилемқат. Дар он амал хеч шаҳри дигар нест ҷуз он.

Миёнрудон ном шаҳрест ва онро дехҳои бисёр. Номи дигари онро Ҳутлом (ё Ҳатлом).

Газевон ном шаҳрест ва онро дехҳои бисёр.

Начм, Уст, Асалканд ва Силод - шаҳрҳоест ва дехҳои бисёр аст.

Ҳафтлаҳ пеш аз ин турконро будааст. Аммо онро мусулмонон фатҳ кардаанд, дар ислом овардаанд. Он наздик аст бо Вазқанд.

Аз Фаргона ҷизҳо меҳезад, ки дар хечи Мовароуниҳар ва гайри он нест. Конҳои зар ва нуқра ҳаст ба нохияти ба Кор (ё Бакор) ва Ахсикат симоб меҳезад дар кӯҳҳои Фасуҳ ва ба ноҳият.

Чашмаҳон зафт мебошад. Дар кӯҳҳои Аспара нафт, чуръ (?), фирӯза, оҳан, рӯй зар, сурб меҳезад.

Нисоуљалиё - сангест сиёҳ месӯзанд, ҳамчуноне ки англиши сӯзанд. Аз он се ҳарвор ба як дирам бошад. Чун сӯхта шавад ҳокистари он мегиранд ва бадон чомаҳо мешӯянд, бағояти сафед ва покиза мешавад. Намедонам ба хеч шаҳр аз шаҳрҳон ислом мисли он низ нашнидаам.

Масофатҳон чумлагии Мовароуниҳар.

Аз Ҷайхун то аксои Фаргона ва мавозъе, ки дар ин иқлими овардаем бадон музоф гардонид. Роҳ аз Ҷайхун то Фаргона: то Пайканд як манзил. Аз он ҷо то Бухоро - як манзил. Аз Бухоро то Тавовис - як манзил. Аз он ҷо то Кармина - як манзил. Аз он ҷо то⁶ Дабусия як манзили сабук. Аз он ҷо то Арҳачин (?) як

манзил ба як. Аз он чо то Румон - як манзил. Аз он чо то Сармарканд - як манзил. Аз он чо то Аморак - як манзил. Аз он чо то Работи Саъд як манзил. Дар ин манзил чун аз Работи Саъд то Буранмад тозомин як манзил. Аз он чо то Собот - як манзил. Аз он чо то Урканд як манзил. Аз он чо то Совкат як манзил. Аз он чо то Хучанда як манзил. Аз он чо то Канда як манзил. Аз он чо то ба Сух як манзил. Аз он чо то Руштон як манзил. Аз он чо то Урканд як манзили бузург роҳ аст. Аз Фариб то Урканд, ки охири Мовароунинахр аст, ин аст:

Ҳарки хоҳад, ки аз Хучанда ба Ахсикат-қасабаи Фаргона равад, аз Канд биравад то Ҳоканд манзили бузург ва аз Ҳоканд ба яби Ахсикат як манзил. Аз он чо ду роҳ шавад: Як роҳ дар биёбон ва рег хафт фарсанг, то яби Ахсикат, пас ҷуи Шош - Балъраканд ба Ахсикат расад. Як роҳи дигар аз ҷай бигзаред то яби панҷ фарсанг. Аз Ноб то Ахсикат ҷаҳор фарсанг. Пас ҷумла масофат аз Фарб то Ӯзканда бисту се манзил буд.

Аммо роҳи Шош то аксои билоди ислом. Чун Аморакат бе-рун шави то Қатрондира як манзил. Роҳи Шошу Фаргона то работи Оли-Аҳмад якеет. Пас бозгарди аз дасти ҷаш ба ҷониби Шош, аз работи Оли Аҳмад берун шави, ба Қатрондира фурӯд ой. Агар хоҳӣ Фаргона ва аз он чо то Дарак ва аз он чо Ҷоҳи Ҳусайн, пас Ҷоҳи Ҳамид, пас Вилад (?) пас Астуркат, пас Бекат, пас Работи Болқилос, ки онро Лиғарӣ гӯянд, пас Уркард, пас Испичоб, пас Ҳакат. Аз Мадҳакат то Тароз дурӯза роҳ.

Дар ин ду манзил иморату работ неест. Агар касе хоҳад роҳи Банокат аз Аборкат ба Работи Саъд, аз он чо Зомин, аз он чо Ҳовас ва аз он чо ба Банокат, пас Сабуркат, пас аз Ҷайхун барни гарик то Тароз бисту ду манзил бошад.

Роҳ аз Бухоро то Балх. Аз Бухоро то Фароҳур як манзил. Аз он чо то Миёнкол як манзил. Аз он чо то Маймург - як манзили бузург. Аз он чо то Нахшаб як манзил. Аз Нахшаб то Суҳих (?) як манзил. Аз он чо то Олродаки як манзил. Аз он чо то Ҳашимчирид як манзил. Аз он чо то Тирмид як манзил. Аз Тирмид Ҷайхун, Йбрекунанд, то Сиёчирд як манзил. Аз он чо то Балх як манзил. Пас аз он чо¹ то Балх сёздаҳ манзил бошад.

¹ Яъне аз Булдоро то Балх.

Рох аз Самарқанд то Балу

PDF Compressor Free Version

Аз Самарқанд то Кен дурзас, аз Кен то Кирак се манзил
Он чо рохи армарқанду Бухоро ба Балх ба яқдигар пайвандад.

Рох аз Бухоро то Хоразм.

Дар биёбон аз Бухоро то ба Раҳиния ободон ат. Нас ба чопиби дасти рост бар биёбон раванд. Манзилхост, ки бар алаф фурӯд меоянд. Ҳеч работ на ободонист бадон чихати манзил со нуншта наёмад. Аммо чун хоҳанд, ки аз Ҷайхун ба Омил-ащ-шат ғисори дарё гузараанд, ба Хоразм раванд. Аз Бухоро то Қарб ду манзил. Аз Қарб Ҷайхун абра кунанд ва Омил аш-шат. Аз он чо то Дирия як манзил. Аз он чо то Тоҳирния як манзил. Аз он чо то Дарғон як манзил. Аз он чо то Чигарбанд як манзил. Аз он чо то Садуз як манзил. Аз он чо то Ҳалорасф як манзил. Аз он чо то шаҳри Хоразм. Нас аз Бухоро то Хоразм, яъне Кот, бар иморат дувоздаҳ манзил бошад.

Рох ба Асринана доҳил мешавад ба рохи Фарғона чихати ом, ки чун ба Фарғона на Зомин даромада ат ҳисоби Асринана бошад.

Ақиун масофоти миёни шилости Монароуниҳар. Ед кунем ибтидо аз Ҳатар ва Ҷагониён кунем ва он чо миёни ҳарду вилоят аст. Аз мазъвари Бадахшон бар чун Ҳареб то Мушк шаш, аз Мушк то Пули Сангин бар чун Ваҳшоб ду манзил. Бар чун Ваҳшоб манзил кунин. Аз он чо то ба Бекканд (?)¹ ду манзил, то Ҳалоруд аз манзили Ваҳшоб як манзил. Ҳалоруд ва Савқанд бар қарони Ваҳшоб аст. Ҳарду шаҳрҳон Ваҳшанд. Аз чойхон гузаштани чүн Ҳареб, ки онро Аҳтар гүйяд - як фарсанг. Тамлиист аз нул ҷаҳор фарсанг бошад ба рохи Мушк. Аз чойхони гузаштани Бадахшон то рустон Мушк ва Аидчороз - як манзил. Аз Аидчороз чун Форғу убур кунад ва дар Фозқар дароянд. Миёни ҳарду кирзуза рох. Нас чун Бармон абра кунанд то Малик.

Аз Тирмид то Ҷагониён.

Аз Тирмид то Бармакон як манзил. Аз он чо то Возриҳӣ як манзил. Аз он чо то Ҷагониён ду манзил.

¹ Шоҳид Савқанд хонда иш. 41.

Рох ба Чагониён то Вошчир. Аз Чагониён то Шумон ду манзил. Аз он чо то Андивон якруза. Аз он чо то Вошчир якруза, аз он чо то Илок ва аз он чо то Дарбанд ва аз он чо Човгон ва аз он чо то Калья.

PDF Compressor Free Version

Аз Чагониён то Регар - шаш фарсанг аст. Аз Тирмид то Қаводиён ду манзил. Аз Қаводиён то Чагониён се манзил. Аз Вошчир то Пули Сангин як манзил.

Масофоти Хоразм

Аз шаҳри Хоразм, яъне Кот то Хева - як манзил. Аз он чо то Ҳазорасф - як манзил. Аз шаҳри Хоразм то Чурҷония се манзил. Аз он чо Ҳашмат як манзил. Аз он чо то Бурхон як манзил. Миёни Хоразм ва Кардарони Ҳос - се фарсанг. Аз Кардарони Ҳос то Хева панҷ фарсанг. Аз Хева то Воварзан панҷ фарсанг. Аз он чо то шаҳр се фарсанг. Аз он чо то Кардар бигзарӣ, то Дарҳос ду манзил. Аз он чо то Кардар ду манзил. Аз он чо то Жиян Таромқийн ду рӯза. Мадмина ва Таромқийн ба якдигар наздиқанд. Аммо Мадмина ба Ҷайхун наздиқтар бошад. Аз Мадмина то Ҷайхун чаҳор фарсанг аст. Миёни Маздоҳфон ва Ҷайхун ду фарсанг бошад. Миёни Чурҷония ва Ҷайхун як фарсанг.

Масофати шаҳрҳон Бухоро

Аз Бухоро то Пайканд як манзил. Аз Бухоро то Ҷода се фарсанг, бар дасти рост раванд. Аз Бухоро то Пайканд ва Миёни он Фароҳ як фарсанг. Маъкон бар панҷ фарсанги шаҳр аст, бар дасти рост. Роҳи Пайканд ва Миёни он ва Роҳ се фарсанг ва Надана бар чаҳор фарсанги шаҳр аст. Бар чониби шимоли шаҳри Бумҳаат бар даст раванд аст ба Тавовис бар чаҳор фарсанг. Миёни он ва Роҳ ним фарсанг бошад. Миёни Кағиҷона ва хадди Намқат (ё Намқабат) як фарсанг бар чап раванд ба Сугд Миёни хадди Намқат ва роҳи Самарқанд Бонқорӣ (?) бар дасти чап раванд ба Самарқанд. Мадомоҳккат паси руди Сугд аст. Баландар (?) аз Тамиқат миқдори як фарсанг. Ҳармонакат баробари Қармина аст. Бар фарсанге аз паси руд ва Ҳармоник т наазики Мадомоҳккат бошад.

Масофати шаҳрҳон Самарқанд ва Сугд

Аз Сугд то Аморқат чаҳор фарсанг. Аз Самарқанд то Урасар (?) - чаҳор фарсанг. Аз Самарқанд то Панҷқат чаҳор фарсанг. Аз Самарқанд то Вадор ду фарсанг. Аз Самарқанд то Лавонакат баробари Қармина аст. Бар фарсанге аз паси руд ва Ҳармоник т наазики Мадомоҳккат бошад.

бudeккат ду фарсанг. Аз Самарқанд то Йистихан - ҳафт фарсанг бар чониби шимоли Самарқанд. Аз Йистичан то Кашиб, чониби гарбии Истачан - панҷ фарсанг Аз Йистичан то Зармои (е Размон) се фарсанг Аз Касой то Артихан ду фарсанг.

Масофат ба Кеш ва Нахшаб

Аз Кеш то Нахшаб се манзил. Аз Кеш то Чагониён шаш манзил. Аз Кеш то Юқадкарис панҷ фарсанг бар рохи Нахшаб. Аз Кеш то Савих се манзил. Макарвӣ аз Юқадкарис панҷ фарсанг. Роҳи Нахшаб ва Аскифъян бар як фарсанг аст. Аз Савих ва Сунах ба Нахшаб наздиктар аст. Аз Аскифъян ва аз Нахшаб то Кина чаҳор фарсанг. Роҳи Бухоро ва миёни Насаф ва Барда шаш фарсанг.

Масофати шаҳрҳои Асрӯшана

Аз Ҳарғона то Дизак панҷ фарсанг. Аз Ҳарғона то Зомин ҳафт фарсанг. Аз Зомин то Собот се фарсанг. Аз Зомин то Куркат ба роҳи Ҳовас (Ҳавовис) - сездаҳ фарсанг, бар дасти рост раванд ба Ғарғона. Миёни шаҳрҳои Асрӯшана ва Собот се фарсанг, дар он чӣ миёни ҷанубу шарқ аст. Миёни Мадҳакат ва Ғарғона ду фарсанг ва он чӣ миёни шарқу ҷануби Ғарғона. Ӯсмоникат ба ҳадди Ғарғона аст. Аз чониби шарқии касабаи Асрӯшана ҳафт фарсанг ва Ғаъқас бар се фарсанги шаҳр, дар роҳи Ҳучанд. Аз Ғаъқат то Ғаруд ду фарсанг. Аз Ғаруд то Ҳучандех шаш фарсанг.

Масофати анлояти Шош ва Ғарғона.

Бинокат ба чӯи Шош аст. Аз он ҷо то Ҳараскат як фарсанг. Аз Ҳараскат то ҳадди Бекат як фарсанг. Аз он ҷо то Астарукат се фарсанг. Аз он ҷо то Диъфонкас ду фарсанг. Аз он ҷо Алса кат як фарсанг. Аз он ҷо то Тикас ду фарсанг. Паси инҳо мавозиен буд дар роҳи Бинокат то Тикас. Аммо ҷойхое, ки бар ҷо(р)роҳи Ҷикас, аз Ҷикас то Бухакат як фарсанг. Аз он ҷо то Моломон ду фарсанг. Аз он ҷо то Сабкат як фарсанг, то Бачхос (?) як фарсанг. Аз он ҷо то Сакокат як фарсанг. Аз он ҷо то Навмакат, касабаи Илок як фарсанг.

Аммо он чӣ миёни ҷӯи Парак ва ҷӯи Илок дар он чӣ наздики роҳи Илок аст. Аз чониби шарқ аз Тикат бар ҷӯи Парак бар ду фарсанг Ҳизувакат аст бар ду фарсанг Ғаъқат ва бар фарсанге Тайвикат бар ду фарсанг Ирдакат, Карок, Адовамак, Киря, Даграл, Дардул ва Ҳаюн ҳама ба якдигар наздик, бар микдори якруза масофат. Он чӣ миёни ҷӯи Парак ва ҷӯи Илок аст, аз

чониби гарбии рохи Илок: Истигво, Гулхашк, Ардлонакат, Бискат, Сомусавкат, Ҳамрал ва Габоч ҳама дар миқдори манзиле.

Аммо ончи мисни Банокат ва Барнакат ва чун Шош ва Илок аст. Накат, Кухсам, дар миқдори ду (ру)за масофат аст, аз тӯл дар арз - якруза камтар. Аммо ончи миёни Илок ва чун Шош аст бар чониби гарбии Буникат аз Балх ва Намудиъ дар миқдори панҷ фарсанг бошад. Зонаҳкат бар рохи дингар то Некат ва миёни он ва Шош даҳ фарсанг бошад. Баҳокат бар чун Шош аст. Наздики он ҷамъ меояд чун Парак. Миёни он ва миёни Банокат се фарсанг бошад. Кирок бар чун Баркат наздики ҳадди Некат бар як фарсанг. Аммо ончи миёни чун Парак ва ҳонти Шош аст Ҳонунакат бар ду фарсанги шаҳр аст. Букӯс бар се фарсанги бар Ҳонунакат бар ростин он. Аз он ҷо то Ҷурҷолҳакат ҷаҳор-фарсанг. Бар ростин машрики Вазикат то Истиҷоб - ҷаҳор манзил. Аз Истиҷоб то Осоникат ду манзил. Аз Осоникат то қасабаи Фороб - ду манзили сабук. Аз қасабаи Фароб Совгар як манзил. Аз Совгар то Саброн як манзили сабук. Душанҷ аз чониби гарбии чун аст, бар канори зери Тарроҳ. Қасабаи Пороб ва Фороб бар чониби шарғии Ҷай аст. Миёни қасабаи Фороб ва Ҷай ним фарсанг бошад.

Роҳ аз Ҳарнакат то Декат нӯҳ фарсанг ва он аввали миёни Рудон аст. Аз Ахсикат то Селоб охир миёни... Рудон¹ панҷ манзил бувад. Аз Ахсикат то Қосон дар чониби шимоли он панҷ фарсанг. Аз Қосон то ба Начи ба рости шимол якруза роҳ бошад.

Аз Ахсикат то Карвон назлики хафт фарсанг бӯлад. Алар (Волар) рост из Ахсикат бар хафт фарсанг аст.

Волар рост аз Ахсикат бар чун Шош аст. Қандмиен, Увон бар канори чун Шош зиёдат аз фарсанг бошад. Ҳамчунин миёни Войкат ва Руд зиёдат буд аз як фарсанг. Миёни Ҷоғик ва Руд панҷ фарсанг. Аз Қабо то Зимшон, миёни ӯ ва миёни чун Шош наздики як манзил бошад. Аз Қабо то Истифон - се фарсанг. Аз Истифон то Руд наздики фарсанг ва он бар рохи Ахсикат аст. Аз Нусух то Момкоҳас - панҷ фарсанг. Аз Тикат то Ҳатлом се фарсанг. Селоб ва Сапалканد ду мавзеъст. Дар он ҷо ҷизе нест ва лекин ӯ ту сагр аст наздик ба Тук. Бадин ҷиҳат ёд карда ва Оллоҳ, аълам бил ғавоб.

Тамом шуд тарҷимаи китоби "Ашкол (ал)-олам", аз таълифи Чайхонӣ.

¹ Ним аз Рудон из қалъма ҳонда нашуд.

Аз таърихи омӯхта шудани

“Худуд ул-олам”

PDF Compressor Free Version

Асари нодир замони: сомониён “Худуд-ул-олами мин ал-машрик ва ил ал-магриб”, дар таърихи тамаддуни ҳалқҳои Осиёи Марқазӣ макоми хосе дорад. Аз таълифи ин асар ҳаозор сол гузаштааст.

“Худуд ул-олам” зиёда 900 сол аз назари олимон пинҳон монда буд. Танҳо 100 сол кабъ олимони ҷаҳон оғоҳ гаштанд, ки дар шаҳри Бухоро асари ҷуғрофии пайдо кардаанд, ки он соли 372 ҳичрӯй (982-983) таълиф гардида муаллифи номаълум онро ба амири Гузон Амир Абулҳорис Муҳаммад бинни Аҳмад баҳшидааст.

Ин 100 соли таърихиро ба ду давра тақсим намудан мумкин аст. Давран аввал солҳои 1893-1930-ро дарбар мегирад, ки дар ин давра “Худуд ул-олам” порча-порча истифода мешавад. Таърихи бозёфтӣ ин китоб чунин аст: Тадқигари рус А.Г.Туманский асари Улугбек “Улуси Арбаа”-ро ҷустуҷӯ мекард. Соли 1892 яке аз дӯстони ӯ Мирзо Абулғазли Гулпоягонӣ дар Бухоро мачмӯае ба даст овард, ки шомили ҷаҳор рисола мебошад: “Ҷаҳоннома”-и Муҳаммади Бикрон, “Рисола дар илми мусики”-и Муҳаммади Нишопурӣ, “Ҷомеъ-ул-улум”-и Фаҳриддини Розӣ ва агари ҷуғрофии муаллифаш номаълум, ки “Худуд-ул-олам” ном дошт. Мирзо Абулғазли Гулпоягонӣ онро байд аз як сол ба А.Г.Туманский тақдим намуд, то ки нашр ш.вад ва мавриди истифодан шлми қарор гирад.

А.Г.Туманский соли 1893 ба воситаи рӯзномаи “Окраина” аз ин бозёфтҳои ҳабар дода, ҷанд порчан доир ба таърихи Саҳаркандро иктибос медарорад.¹

Аввалин касе, ки ба маълумоти “Худуд-ул-олам” эҳтиёҷ пайдо кард, олими рус В.А.Жуковский буд, ки таърихи шаҳри

¹ Туманский А.Г. Из далекого прошлого Самарканда, 1868-1893. На памятѣ 25 летия взятия Самарканда (прилож., к газ. “Окраина”). Самарканда, 1893.

Марвр мөомүхт. Ү ба А.Г.Туманский мурочнат намуда, кисми доир ба таърихи ин шахрро аз "Худуд ул-олам" ба даст даровард.¹ Соли 1894 асари В.А.Жуковский "Развалины старого Мерва" аз чоп баромад.

Асари **PDF Compressor Free Version** мақолаи А.Г.Туманский мундариҷаи "Худуд-ул-олам"-ро дарбар намегирифтанд, вале ахли илм бисёро мөхостанд, ки дар бораи ин асар маълумоти муфасал дошта боланд. 19 апрели соли 1896, яъне баъд аз се сол А.Г.Туманский дар ҷамъомаи қисмати шарқии ҷамъияти боғстоншиноси рус доир ба мундариҷаи "Худуд ул-олам" аҳборот медидад, ки мазмунин он соли 1897 чоп шудааст.² Ин охирин ҳисмати А.Г.Туманский дар кори омӯхтани "Худуд ул-олам" буд. Баъд аз ин на худи ү ба тадқики ин кор машгул шуд ва на ба қаси дигар руҳсат дол, ки "Худуд ул-олам"-ро ба чоп ҳозир қунад ё аз он истифода барад. А.Г.Туманский инят дошт, ки ин бозефтро ҳудаш ба забони русӣ тарҷума ва ба чоп ҳозир намояд. Сабаби қашолкории А.Г. Туманскийро В.Ф.Минорский аз сафари ү ба Эрон ва "тирифториҳон инзомиши" пиндоштааст.³ Ба фикри мо, сабаби асогии ин асарро ба чоп ҳозир накардани А.Г.Туманский мушкили ҳондан ва тарҷумани он буд. Дар ин бора В.В.Бартольд равшан навиштааст: "қисми зиёди номхон ҷуғрофӣ, ки талаффузашон ноаён мондаанд, сабаби асогӣ буданд, ки... аз тарҷумани пурраи "Худуд ул-олам" даст қашам". Аз ин гуфтаҳои В.В. Бартольд ба ҳулоса омадан мумкини, ки агар ин олимӣ забардаст ба тарҷумани русии асар ҷуръат накарда бошад, аз ҳудаи ин кор набаромадани А.Г.Туманский яқин аст. Вале ү нотавонишро икрор намекард. Таҳо В.В. Бартольд иҷозат гирифт ва ба имкони истифодани ин асар мушарраф гарди. Вале В.В. Бартольд ҳам аз ҷанд порча фотокопияи дар соли 1894 гирифтани муаллими А.Г.Туманский-барон Розен ис-

¹ Жуковский В.А. Древности Закаспийского края. Развалины старого Мерва. Спб. 1894.

² Туманский А.Г. Новооткрытый географ X столетия и известия его о словесах и русах. Записки Восточного отделения Русского археологического общества. т.Х. Срб. 1897.

³ Hudud al- A'lam. The regions of the World. A Persian geography 372 A.H. - 982 A.D. Translated and explained by Minorsky. With the preface by V.V. Bartold (+1930) translated from the Russian. London, 1937.

тифода намуду бас. Ү хүкүки онхоро чоп кардан надошт. Бөвчүди ингүна махдудият ин олми бузург тавонист, ки дар таджикиотхон зиёди худ ба мальумоти "Худуд ул-олам" тая намояд ва ба онхо баҳам газовор дихад. Шиносон бо ин асар В.В. Бартольдро ба үнүү хулоса өварда буд. муаллифи "Худуд ул-олам" худ саёхат накарда, асарашиб навиштааст. Барои анҷоми кори худ ӯ аз асарҳои ҷуғрофияшиносони Юнон Аристотел (Аристотел) ва Батлимус (Птоломей), - Ҷайхонӣ, Хурдодбех, Истаҳри ва Балхӣ истифода кардааст.¹ Дар баробари ин В.В. Бартольд қайд кардааст, ки асарҳои ҷуғрофияшиносони Юнон хеч тох ба асарҳои ҷуғрофияшиносони мусулмон баробар шуда наметавонанд.²

В.В. Бартольд мальумотхон "Худуд ул-олам"-ро бо асарҳои ҷуғрофияшиносони араб муқонса намуда, ба хулоса омадааст, ки дар "Худуд ул-олам" ҷуғрофияи Осиёи Миёна, махсусан кисмати шарқии он нисбат ба мальумотхон ҷуғрофияшиносони араб муфассалтар аст. Ин хулосаро байди як соли пайде шудани "Худуд ул-олам" бори аввал В.В. Бартольд гуфта буд.³

Мальумотхон чоп кардан А.Г. Туманский ва В.В. Бартольд лиқкати шарқшиносони ҷаҳонро ба "Худуд ул-олам" ҷалб намуданд. Аз рӯи мальумотхон чопшудаи ин ду муаллиф дар Аврупа Маркварт соли 1903 асареро ба чоп расонид. Ү интизор буд, ки "Худуд ул-олам" ба наздикӣ нашр мешавад ва аз он ба таври васеъ истифода мебарад. Вале интизории ӯ тӯл қашид. Маркварт дар асари соли 1914 ба чоп расидааш таассуфи худро аз чоп нашудани он китоб изҳор намудааст.

Соли 1917 дар Россия Инкилоби Октябр галаба кард Шарқшинос А.Г. Туманский, ки генерали подшоҳӣ буд, ба хориҷа хичрат намуда, дастанависи "Худуд ул-олам"-ро ҳамроҳ мебарад. Боз чор соли дигар тақдирӣ дастанависи нодирӣ "Худуд ул-олам" номаълум мемонад. Танҳо байд аз вафоти А.Г. Туманский (соли 1920) дар Константина (Туркия) ҳамсари ӯ "Худуд ул-олам"-ро бо маслиҳат ва илтимоси В.Ф. Минорский ба ӯ (ба Париж) мефиришонад. Байд аз се соли дигар, дар соли 1924, ба

¹ Бартольд В.В. Асарҳо ч. II, к. I, М., 1963, с. 35, 837.

² Асарҳо ч. У, М., 1968, с. 204.

³ Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью. 1893-1894 гг. Асарҳо, ч. IV, М., 1966, с. 23.

кавли В.Ф.Минорский "харчанд дар чойхон дигар шаройти муфидтаре бошад ҳам, дастиависи "Худуд ул-олам"-ро у ба Академияи фанҳои СССР бармегардонад. Ии хизмати шоистаи В.М. Минорский ба ватани тарқкардааш буд.

PDF Compressor Free Version

Олимон талабо мекарданд, ки "Худуд ул-олам" ҳарчи зудтар ва пурра чоп шавад. Ҳангэз соли 1921 В.В. Бартольд бо номи "Рукопись Туманского" ("Дастхати Гуманский") макола навишт ва ҳамрохи маъола як боби ин асарро бо тарҷуман русӣ чоп кард.¹ Баъдтар В.В. Бартольд борҳо ба "Худуд ул-олам" муҷочнат намудааст. Вай дар лексияҳояш, ки соли 1925 дар шаҳри Боку ба шакли китоб чоп шуд, аз материалҳои "Худуд ул-олам" насебъ истифода кардааст.² Маколаи дигари В.В. Бартольд соли 1928 баҳшида ба таърихи Гилён дар асоси ҳамии сарҷашма навишта шудааст.³

Албатта, порҷаҳои ин сарҷашма талаботи илмро қонеъ на-мегардонид. Ииро В.В. Бартольд хеле хуб меденист. Бинобар он бо мақсади пурра дастраси аҳли илм гардишдан соли 1930 бо ҳушиш ва сарсухани муғассали у матни пурраи "Худуд ул-олам" ба тарзи факсимиile чоп шуд. Ии шарқшиноси забардаст дар охири сарсухан аз матни "Худуд ул-олам" ба забони русӣ порҷаҳо тарҷума кардааст.⁴ В.В. Бартольд аз пурра тарҷумаи кардани ин сарҷашма худдорӣ менамояд, зеро ба қавли ҳудааш, ҷунони ки дар боло ишора шуд, дар тафхими бâъзе порҷаҳои он ва алалхусус истилоҳоти ҷуғрофӣ шак дошт. Чоли факсимиileи соли 1930 ба аҳли илм имкон дод, ки ин асарро ба забонҳои дигар тарҷума ва чоп кунанд. Соли 1935 дар Техрон Ҷалолуддини Техронӣ дар алманаҳи худ "Гоҳнома" "Худуд ул-олам"-ро нашр кард. Соли 1937 В.Ф.Минорский ин китобро ба забони англисӣ тарҷума намуда, бо тавзехоти насеби ҷуғрофию таърихӣ ва бо рӯихати номҳои ҷуғрофӣ ба нашр расонид. Дар нашри В.Ф.Минорский тарҷумани "Сарсухан"-и В.В. Бартольд бо бâъзе тагиротҳо илова шудааст.

¹ Бартольд В.В. Асарҳо. я.VIII. М., 1973.

² Бартольд В.В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира. Асар. ч.И. М., 1963.

³ Бартольд В.В. Гимия по "Рукописи Туманского". Соч. т. VII. М., 1971.

⁴ Бартольд В.В. Соч.т.VIII., 1973, ниҷӯни "Худуд ул-олам", "Рукопись Туманского". Л., 1930.

Нашри англисни "Худуд ул-олам", пеш аз ҳама тавзехоти он, нашрхой ояндан ин асарро тезонид. Соли 1962 дар Техрон матни итиқодни "Худуд ул-олам" аз тарафи Манучехр Ситуда ба табъ расид.¹ Никоят, ин асар бо күншини олимони ағон дар Кобул инз чоп шуд. Чони Кобул (соли 1963) факсимиле, "Сарсухан" и В.В. Бартольд ва тавзехоти В.Ф. Мироржийро дар бар кардааст. Ба замми он тарҷумон Мирхусайншоҳ дебочае наинштааст.²

Ҳазин тавр, дар як муддати нисбатан кутохи давраи дуввум "Худуд ул-олам" дар якчанд мамлакат тарҷума ва чон шуда, дастраси ахли илми ҷаҳон гардида, ки асоси онро чони соли 1930 гузонта буд.

Дар Иттилоғи Совети дар давраи дуввум барон омуҳтани "Худуд ул-олам" инз корхон зинде анҷом ёфтаанд. Ҳизмати академик В.В. Бартольд чӣ дар давраи аввали ва чӣ дар давраи соли дар ин соҳа басо бузург аст. В.В. Бартольд дар асари маҷхури худ "Туркистон дар замони истилои мӯғул" ҳанӯз соли 1900 навишта буд, ки, аҳамияти асосии "Худуд ул-олам" ин аст, ки дар бораи ҳудуди истиқомати ҳ.Ф.Иқҳон туркиҷаҷод ва қисмати гайримусулмонии Осиёи Мисна маълумотҳо дар ин асар нисбат ба маълумоти асарҳои ҷуғрофиянибехон араб муфассалтар мебошанд.³ Ҳакикати гуфтаҳои ҳудро В.В. Бартольд дар мисози таърихи ҳалқҳои қарлук, татар, киргиз ва дигарҳо нишон додааст.⁴

Баъд аз А.Г.Туманский, В.А.Жуковский ва В.В. Бартольд порчаҳои "Худуд ул-олам"-ро ба забони русӣ шарқшиноси рус А.А.Ромаскевич тарҷума кард. Қисмати тарҷумани ў маълумотҳои ин сарчашмаро донир ба вилояти Ҳоразм, биёбони гирду атрофи он, дарёҳои дар ин сарзамини ҷорӣ буда, тарзи зиндагӣ ва идоракунини қабилаҳои гуз, ҳаётӣ бодиянишни, қасбу кори

¹ Бартольд В.В. Агардо - 1, М., 1963, с. 58.

² Бартольд В.В. Агардо ч V, М., 1968, с. 71-72, 547.

онхоро дар бар мегирад. А.А. Ромаскевич инчунин тасвири як-чанд шахру иохиях (шахрҳои Марв, Нисо, Сарахс ва дигарҳо)-ро аз "Худуд ул-олам" ба тарҷуман худ илова намудааст. Дар қисмати шахри Марв тарҷуман В.А. Жуковский тақорор шудааст. Дар нешғӯторӣ ин тарҷума ӯ доир ба таърихи бозёфт ва аҳамияти илмии "Худуд ул-олам" сухан роида, мундариҷаи биро ба ду қисми тақсим менамояд: Қисми якум, панҷ боби аввали "Худуд ул-олам" аз ҷуғрофияни физики ва қисми дуввум панҷоҳу ду боби дигар аз ҷуғрофияни иқтисодӣ. Қисмати аз тарафи А.А. Ромаскевич тарҷумашудаи "Худуд ул-олам" бо як силсила порҷаҳои асаҷрои муаллифони гузашта (Билозурӣ, Яъқубӣ, Табарӣ, ибни Ҳордодбех, ибни Руста, ибни Фокеҳ ва дигарҳо) дар чилди якуми маҷмӯаи маҳсуси ба таърихи ҳалки туркман ва Ӯркманистони ҳозира баҳшида дохил шуда, соли 1939 чоп шуд.¹

Соли 1964 дар Тошканд бо номи "Ўртаосиёлик географ ва саёҳлар" ном қитоб чоп шуд. Дар ин қитоб доир ба таърихи бозёфти "Худуд ул-олам" маълумоти муфассал онарда, номгуи ғөҳрои ин асар ва байзе порҷаҳояшро муаллиф ба забони ӯзбекӣ тарҷума кардааст. Яке аз ҳизматҳои ҷолиби дикқати муаллифи ин қитоб Ҳ.Ҳасанов дар он аст, ки ӯ ба рӯи ҳаритаи ҷаҳон иомҳои дар "Худуд ул-олам" зикрёфттаро кӯҷонидааст.² Дар рисолаи доктории ҳамин шаҳс, ки соли 1967 ба анҷом расида буд, маълумотҳо аз "Худуд ул-олам" васеъ истифода шудаанд.³

"Худуд ул-олам" ҳамчун яке аз қадимтарин сарҷашмаҳои ҳатти донир ба таърихи ҳалки кирғиз ва Қирғизистон истифода шудааст. Соли 1973 дар Москва қитобе бо номи "Материалы по истории киргизов и Киргизии" чоп шудааст, ки дар он тарҷуман русии 14 порҷаи "Худуд ул-олам" аз 6 боби он дарҷ ёфтааст.⁴

Порҷаҳои дар ин қитоб интиҳобан тарҷумашуда маълумотҳоро донир ба Иссик-Кул, дарёи Иль, ҳалқои тӯкунгуз, хирхиз, чигил, гуз, тарзи зиндагӣ, ҳаётӣ кӯчманиҷӣ, ироқу аслиҳа,

¹ Материалы по истории туркмен и Туркменистана. т.1. М., Л., 1939, с 209-217.

² Ҳасанов Ҳ. Ўртаосиёлик географ ва саёҳлар. Тошканд. 1964, с 40-62.

³ Ҳасанов Ҳ. Географическое наследие учених Средней Азии. Автореферат диссертации на соискание учennой степени доктора географических наук. Ташкент, 1967.

⁴ Материалы по истории киргизов и Киргизии. М., 1973, с 35-4.

касбу косиби, номи деҳа ва шаҳрҳон сокиншудан ин ҳалқҳоро дарбар мегирад.

"Худуд ул-олам" барои омӯхтани таърихи ҳалқи тоҷик истифода шудааст. Муаррихи маъруф ва шарқшиноси машҳури шӯравӣ Бобоҷон Гафуров аввалин шуда дар "сари худ" "Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик", ки соли 1947 чон шуда буд, аз ин сарчашма истифода кардааст. Дар асарҳон бâъдинаи ин олими забардаст "Худуд ул-олам" мақоми хосеро ишғол менамояд.¹

"Худуд ул-олам" ҳамчунин дар макола ва асарҳон ҷамъбастии олимони шӯравӣ донир ба таърихи дигар ҳалқҳои Осиёи Миёна, Қазоқистон, Русия, Кафқоъ, инчунин таърихи Эрону Афғонистон истифода шудааст.²

Ин асар барои бостоншиносӣ, маҳсусан барои онҳос, ки ба омӯхтани таърихи қӯҳистони Сугд, Истравшан ва Ҳатлонзамин машгул ҳастанд, ҳамчун сарчашман иодир хизмат кардааст. Масалан, ба қавли бостоншинос ёкубов Ю., микдори рустакҳои қӯҳистони Бутамон таҳо дар "Худуд ул-олам" зикр ёфтадаст.³

Муарриҳон ва бостоншиносон борои омӯхтани таърихи шаҳрои Самарқанд, Марв, Балх, Хуҷанд, Буҷникат, Панҷакент, Ҳатлон ва гайра аз маълумотҳои "Худуд ул-олам" ба қадри даркорӣ истифода кардаанд.⁴ Масалан, В.В. Бартольд ҳангоми омӯхтани таърихи оберии Осиёи Миёна ба таърихи ҷӯи Арзизи шаҳри Самарқанд диккати маҳсус дода ба қатори дигар сарчашмаҳои таърихи ва ҷуғрофи аз "Худуд ул-олам" истифода карда буд.⁵ Дар ҷилди якуми таърихи дучиљдан Самарқанд донир ба ин ҷӯй дар агоси ҳамин сарчашма маълумоти муфассал овардаанд.⁶

¹ Гафуров Б. Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик. ҷаҳони 1. Сталинобод, 1947.

² Бартольд В.В. Асарҳо. ч. I, М., 1963, с. 58; ч. II, к. I, М., 1963, с. 684, 767-768; ч. II, к. 2, М., 1964, с. 465; ч. V, М., 1968, с. 71-74 ва хокозо.

³ Йкубов Ю. Географические сведения о Мавераннахре в трудах средневековых ученых Востока. Известия АН Тадж. ССР, №3, 1980, стр.

⁴ Беленицкий А.М., Бензович Н.Ф., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. Л., 1973.

⁵ Бартольд В.В. Джуз-и Арзиз (о вопросу об истории ирригации в Туркестане). Асарҳо. ҷаҳон III, М., 1967, с. 274-276.

⁶ История Самарканда. т.1. Ташкент, 1969, с. 122.

“Худуд ул-олам” ҳамчун намунаи барҷастаи забони адабии замони Сомониён (асри X) таваҷҷуҳи донишмандони бисёро ба худ қашидааст. Забон ва тарзи баёни ин китоб намунаи насири илми давран сомонӣ ба шумор рафта, устувории соҳти грамматикии ва фонди ағосии лугавии забонро нишон медиҳад. “Худуд ул-олам” барои омӯхтани таърихи забони тоҷики (дари) ва забоншиносии тоҷик ҳизмати шоиста кардааст. Муаллифи ин асар ба забони соддани дарӣ номҳои зиёди кишвару шаҳрҳои қадим, кӯҳҳоу дарёҳо, биёбону ҷазираҳоро овардааст, ки онҳо ҳоло ҳам дар забони тоҷики кор фармуда мешаванд.

“Худуд ул-олам”-ро на танҳо ҷуғрофияшиносон, бостоншиносон, муаррихон ва забоншиносон, балки намояндагони соҳаҳои дигари илмӣ ҳамчун сарҷашмаи муфид истифода кардаанд. Масалан, ҳанӯсанҷон низ ҳангоми тадқики ин масъала ба асари мазкур такъя кардаанд.¹ Аз ин сарҷашма олимоне низ истифода кардаанд, ки ба омӯхтани обҳои сатҳи замин (гидрография) машгуланд. Масалан, диккати олимони ин соҳаҳоро маълумотҳои “Худуд ул-олам” дар боран бориҳои борон дар қисмати ҷанубии баҳри Каспий (Ҳазар), дарёҳои табии ва сунъи, ки бо дасти одамон соҳта мешуд, ба худ ҷалб кардааст. “Худуд ул-олам” барои омӯхтани таърихи истеҳсоли маъданҳои зеризамини аз тарафи олимони советӣ истифода шудааст ва истифода шуда истодааст. Дар ин бора проф. М. Е. Массон якчанд асар чоп кардааст.²

Чунон ки дидা мешавад, “Худуд ул-олам” дар давран дуввуми тадқик ва тасхехи худ чӣ дар Шарқ ва чӣ дар Гарб зуд кобили истифода гардида, ба шӯҳрати қалон соҳиб шуд. Дар худуди собирк ИҶШС ҳеч як адабиёти таърихӣ ва ҷуғрофии ба таърихи асрҳои миёнан Осиёи Марказӣ баҳшидашудае нест, ки муаллифи он барои исботи фикри худ ба “Худуд ул-олам” такъя нақарда бошад.

Ба муносабати ҳазорумин соли таснифи “Худуд ул-олам” Академияи илмҳои Тоҷикистон асари мазкурро барои истифодан умум, бори аввал ба забони муаллиф, бо ҳуруфоти кирилли ба чоп омодӣ соҳт.³

¹ Хрган А.Х. Очерк развития метеорологии т.1, изд. 2-ое, Л., 1959.

² Массон М.Е. Из истории горной промышленности Таджикистана, Л., 1934 г.

³ Ҳудуд ул-олам. Таджигари мати Н. Қосимов. Муаллифи масъул ва муаллифи пешгуфткор А. Мукторов. Душанбе, 1983.

Ин асар дар замони пурошуб, ва инқирози хонадони Сомониён (874-999) навишта шудааст. Муаллифи аз тарафи В.Ф. Минорский таҳминшудаи он - Ибни Фаригун, ки дақиқназар ва табиатшиносӣ таҷрибакор будааст, тавонистааст, ки барои насли он ҳамон маддании санъатӣ ҳеле пурсарвате аз ҳуд бокӣ гузошта, дар таъриҳи тамаддуни ҷаҳон ҷон намоёнро ишғол намояд.

PDF Compressor Free Version

Оли Сомони Истрравшани

PDF Compressor Free Version

Таърихи кӯҳани халқҳои Осиёи Миёна ҳукмронии сулолаҳои зиёдери наси сар кардааст. Ҳар яки он дар қисмати ин мулку ин халқҳо макоми худро доштанд. Яке аз маъруфтарини онҳо сулолаи Сомониён мебошад, ки дар Хурросон, аз чумла дар Мовароуниҳар ҳукм рондаанд. Оиди баромади ин сулола дар азабнёти таърихӣ фикри ягона вучуд надорад, яъне маълум нест, ки асосгузори ин сулола дар кучо ба дунё омадааст.

Барои равшани андохтан ба ин масъала олими маъруф, шарқшиноси нуқтасанҷ, академики АИ Ҷумхурӣ Тоҷикистон, профессор А.А.Семёнов, тадқиготи маҳсус анҷом додааст. Манози ӯ бо номи "К вопросу о происхождении Саманидов" (Труды АН Тадж. ССР, т. 27) соли 1954 чоп шуда буд. Б.Гафуров, Н.Нематов ва дигарон оиди масъалаи мазкур аз тадқиготи профессори номбурда иктибос кардаанд. А.А.Семёнов сарчашмаҳои гуногуни таърихиро истифода намудааст, ки яке аз онҳо асари Ибни Мирхусайн Сарахсӣ "Саъдия" мебошад. Ибни Мирхусайн номи саромади сулолаи Сомониён Сомонхудотро Ариқ оварда, баромади этникӣ ӯро аз тоҷикон медонад. Муаллифи мазкур инчунин навиштааст, ки Сомонхудот замоне дар Фарғона зиста, дини исломро қабул кард ва хокими вилойти Балҳ таъни шуд. Дар наздикин Тирмиз дехаи Сомониро бунёд кард.

Аз ин маълумот бармеояд, ки Сомонхудот дар Фарғона зиндагӣ карда, дехаи Сомони назди Тирмиз баъд аз хокими Балҳ таъни шудани ӯ бино ёфтааст. Аз ҳамин сабаб, деха ё шаҳри Сомони назди Тирмиз наметавонад зодгоҳи Сомонхудот бошад.

Оиди дехаи Сомони назди Балҳ мушоҳидаҳои мӯ чунин аст: Ҳеч қадом аз муаллифони асрҳои миёна наинавиштааст, ки ба номи Сомон се дех дар се гӯшай Осиёи Марказӣ дар як вакт вучуд дошт. Ҳар қадоми онҳо як чойро номбар кардаанд. Иддае аз онҳо ин дехаро дар қариби Балҳ, иддан дигар дар назди Тирмиз ва иддае онро дар музофоти Самарқанд таҳмин кардаанд.

Ба назар чунин мерасад, ки ононе, ки дехан Сомонро дар назди Балх пиндоштаанд хамон дехан Сомони назди Тирмизро ба назар доранд. Лекин муаллифон худ ба ин музофото иломадаанд, маълумоташонро аз дигар сарчашмаҳо, аз ҷумла аз тоҷирон ва сайёхон гирифтаанд. Масофаи байни ду шаҳри бостонӣ Балху Тирмиз дур нест – каме зиёдтар аз 100 км аст. Барон таҳмин кардани ҷон дехе ин масофа ҷандон аҳамияте пайдо намекунад. Муаллифи ин сатрҳо соли 1974 роҳи аксари дехаҳон Балхро савораву пиёда паймуда, бо номи онҳо аз забони сокинонӣ шинос шудаам. Камина барон мустаҳкам намудани маълумоти даҳани ба асари муаллифони гузашта муроҷиат намудам. Яке аз чунин сарчашмаҳон нодир асари муаллифи асари XVII ва аввали асари XVIII Муҳаммад Мӯъмин мебошад, ки "Чаридан Балх" ном дорад.¹ Мо аз ин асар 271 номгӯй дехаҳон Балхро дар тадқиқоти худ истифода намудем.² Дар байни онҳо номи Сомон нест.

Муҳаммади Мӯъмин номи баъзе дехаҳоро ба замони ҳокими Ҳурисон Фазл б. Яхҷо, ки соли 176 ҳичри (792-793) ба сари қудрат омада буд, нисбат медиҳад. Дехаеро муаллиф ба замони ҳукмронии Султон Ҳусайн Мирзо (1469-1506) нисбат додааст. Агар дехан Сомон, ки ба туғайли сулолаи Сомониён маъруф гаштааст, дар ин музофот он гоҳ вучуд медошт. Муҳаммади Мӯъмин онро ҳатман ҷинӣ менамуд ё худ чизе гуфта мегузашт. Бинобар он, аз рӯи мушоҳидан мо дехи Сомон таҳо дар назди Тирмиз ҷойгир буд ва вайронҳон онро А.А. Семенов дида дар мақолааш ҷинӣ кардааст.

Азбаски шаҳри Сомони назди Тирмиз аз тарафи Сомонхудот бино ғфтааст, таҳо оид ба дехи Сомони музофоти Самарқанд равшаний андохтан зарурат дорад. Вале ба ин ном дехе дар ин музофот пайдо нашудааст.

Наршахӣ дар "Таърихи Бухоро" навиштааст: "Уро Сомонхудот бадон сабаб ҳонанд, ки дехе бино кардааст ва онро Сомон ном кардааст. Уро ба ном ҳондаанд, чунон ки амири Бухо-

¹ Муҳаммади Мӯъмин "Чаридан Балх". Таърих ва тағроғиён Балҳи бостонӣ ва баҳши аз "Баҳр уз-асро". Тасъех ва таҳсил аз Муасси Ҳиравӣ. Кобул, 1357

² Нигаред. А.Муҳторов. Позднесредневековый Балх. Душанбе, 1980, с. 99-108.

ро – Бухорхудот”¹ Ибн ал-Чавзӣ дар “Мӯҷмал ат-таворих” (саҳ. 386) овардааст, Сомонхудот ба дехе нишаст, ки онро Сомон хондаанд.² Аз ии наවиштаҳо бармеояд, ки номи Сомонхудот ё авлоди ҳазар номи дех ҷаомада, балки онҳо ба дехе аз номи худ ном гузонтаанд.

Лексари муаллифони асрҳои миёна шаҳодат додаанд, ки Сомон аз фарзандони Баҳроми Чӯбин буд. Ии яън ҳамчун сарлашвари забардасти Эрон дар асри VI, ки дар зиндагӣ ва чи байди вафоташ ниҳоят машҳур гашт. Таърихи ишбат доштани Баҳроми Чӯбин ба Сомониён ҷунун ҷараён дорад.

Саҳттарин душмани Ҳурмуз (писар “Анушервон”) аз сабр Шарқ шоҳанишоҳи туркон буд, ки то Ҳирот пеш омада буд. Ҳурмуз (579-590) аз Баҳроми Чӯбина (580-59), ки дар ин ҳанғон вилоятдори марздион Озарбойҷон ва Арманистон буд, хоҳт, ки амалоти турконро дафъ қунад. Баҳроми Чӯбина ба туркон шикаст расонид. Баъди ин ширӯзӣ бадҳоҳӣ байни ӯ ва Ҳурмуз иҳтилоф аидоҳтанд. Кор то ба барҳурдаҳон низомӣ расид. Дар ҷаңг Ҳурмуз шикаст ҳурд. Вале шоҳи Согониён Ҳусрави II Яървиз ӯро шикаст дод. Баҳроми Чӯбин ба назди туркон паноҳ бура. Туркон душмани собики худ ва шикасташонро аз Баҳроми Чӯбина фаромӯш накарда буданд. Бинобар он ӯ дар ин ҷо қушта шуд.³

Пас аз қушта шудани Баҳроми Чӯбина фарзандонаш дар ҳавоҳии атроф пароқанд шуданд. Сомониён инз аз ҳамон ҳудуд барҳостаанд. Ин ҳудуд дар ҳиттӣ шимоли шарқии Ҳуросон воқеъ буд.⁴

Онд ба баҳроми Чӯбина, онд ба ин ки ӯ баромади авлоди Сомониён шуморида шудааст, мебояд ба маълумоти гарҷашмаҳон таъриҳӣ назар индозем. Одими Эрон Ҷаворӣ наవиштааст, ки “аввалин манобесь”, ки мавриди нитигоби Сомониён ба Баҳроми Чӯбин ишора доранд. Истаҳрой мебошад, ки мегӯяд: “Оли-Сомон аз фарзандони Баҳром буданд”⁵

¹ Ҷаворӣ Ҳирағӣ. Эрон дар замони Сомониён (Таърихи Сомониён дар оғоз то салтанати Насрӣ II). Машҳад, 1371, с. 35.

² Ҳамон ҷо, с. 38.

³ Ҳамон ҷо, с. 30-31.

⁴ Ҳамон ҷо, с. 31.

⁵ Ҳамон ҷо.

Мебояд тазаккур дод, ки Истахрой "Масолик ва Мамолик"-ро соли 941 тасниф кардааст. Дар ин сол вазири дошишманди Сомониён Абубабуллох Мухаммад б.Аҳмади Чайхонӣ дар зилзила ҳалок шуд. Чайхонӣ яке аз асарҳои ҷуғрофӣ ва таърихиаш "Ашқол ул-олам" -ро ҷанд сол пеш аз ҳалокаташ навиштааст. Ӯ дар бораи мансубияти сомониён ба Баҳроми Ҷӯбина ҷунин гуфтааст: "Мулуки Оли Сомон аз фарзандони Баҳроми Ҷӯбин, ки ҳамаи Мовароуниҳру Ҳурӯсон дар фармон доштанд ва бисоти адлу инсоғ дар он ҳавоҳӣ густар гардониданд. Дигар он, ки аз офтоб равшантар аст ва дар кутуби таворих маствур аст (ки) дар ҷумлаи Мовароуниҳру Ҳурӯсон ва гайри он мавзеъе чун Бухоро нест ва ҳеч қишвар ҳуштар аз он набошад".

Асари муаллифи гүмном — "Худуд ул-олам", ки солҳои 982–983, яъне дар замони ҳукмронии ҳонадони Сомониён тасниф шудааст, низ навиштааст, ки Сомониён аз насли Баҳроми Ҷӯбина буданд.¹

Аз ин се иктибос бармеояд, ки Истахрӣ ва муаллифи гүмноми "Худуд ул-олам" дар бораи инсабат доштани Сомониён ба Баҳроми Ҷӯбина аз агари вазири иф ҳонадони Чайхонӣ нусха кардаанд. Истахрӣ байд аз Чайхонӣ зиёда аз 16 сол умр ба сар бурда, соли 346 ҳичри (957-958) вафот кард. Асари Чайхонӣ "Ашқол ул-олам" бояд ба дастраси ӯ қарор дошта бошад. Аз баски Истахрӣ ва муаллифи "Худуд ул-олам" дар замони ҳукмронии Сомониён ҳаёт ба сар бурдаанд, бо Чайхонӣ ҳам-фирӯз гашта, бори дигар инсабат доштани сомониёнро ба Баҳроми Ҷӯбина тақдик кардаанд. Муаллифони дигар, ки байд аз якчанд асри барҳам ҳӯрдани давлати Сомониён зистаанд, низ қалима ба қалима фиқри гузаштагонро на танҳо инсабати масъалан мазкур, балки умуман онд ба Сомониён такрор кардаанд.

Аз маълумоти сарҷашмаҳон замони Сомониён ва байди он, ҷунон ки туфта гузаштем, маълум мешавад, ки фарзандони Баҳроми Ҷӯбина ба мулкҳон гуногун пароканда шудаанд. Яке аз онҳо Сомонхудот буд, ки дар Фарғона, Балх, Марв ва байд боз дар Балх будааст. Ӯ сайёҳ набуд. Ӯ дар ҳар қадоми ин шаҳрҳо якчанд сол истиқомат дошт. Шаҳри Сомон, ки байнин шаҳрҳон Балху Тирмиз бино ёфтааст, дар муддати кӯтоҳ обод нагаштааст.

*

¹ Семёнов А.А. К вопросу о происхождении Саманидов, с. 7.

Маълум аст, ки Сомонхудот ба Марв, ба назди хокими Хурсон омада, дини исломро кабул кард. Маъмун писари ўро, ки Асад ном дошт, дўст медоштааст. Гардизӣ навиштааст, ки наберат **PDF Compressor Free Version** писарони Асад дар хизмати халифа шуҳрат ёфтанд. Соли 833 Маъмун ба мансаби халифа араб сазовор гашта, аз Марв ба Багдод рафт. Ў ба вориси худ Гасон б. Ибод таъкид намуд, ки чор фарзанди Асадро ба иморати на-воҳии мухталиф гуморад, яъне ба онҳо вилоят дихад.

Аз рӯи ин таъинот ба Нӯҳ ном писар Самарқанд, ба Ахмад – Фарғона, ба Яхе – Чочу Усрушана ва ба Илёс – Ҳирот расид. Инҳо насли дуввуми Бухорхудот буданд. Ин таъинот аз тарафи Маъмун ва Гасон б. Ибод қадрдорӣ ва ҳакшинойи нисбат ба спромади сулолаи Сомониён буд.

Исмоили Сомонӣ (849-907) писари Ахмад мувоғики маълумоти олими забардасти асрҳои миёна Абурайхони Берунӣ насли саввуми Сомониён буд.

Азбаски падари Исмоил хокими Фарғона буд, шояд ў дар ҳамин мулк таваллуд ёфта бошад. Вале вазири номини Сомониён Ҷайҳонӣ чунин шаҳодат додааст.

“Ахли Мовароуннаҳр пешравони ҳочибанд. Дар бодия ҳеч кавм бештар аз эшон наравад. Ба вақти бозгаштан бештар аз эшон касе берун наёд. Бо ин ҳама олат ва иддат, мардонагӣ ва далерӣ подшоҳон ва волиёро аз ҷумлаи мардумон тоатдортар бошанд, ҳурмати меҳтарони ҳеш багоят нигоҳ доранд. Ҷунонҷӣ, ҳулафон мутакаддим, мардумони Мовароуннаҳр ва туркон эшонро ба ҳидмати ҳеш хонанд ва турконро лашкаркашӣ доданд, дехконро синаҳсолорӣ ва сарҳаҷӣ фармуданд ва ҳизматҳон ҳос бадъион ҳаволат карданд. Мӯътамадон, шаҳнагон ва ҳошияни дорулхилоғон эшон гаштанд. Ҷамоъат аз эшон, ки дар ҳидмати дорулхилоға ба бузургӣ ва подшоҳи ғасиданд ва аз қаломи шуҷоат ва далерӣ корҳои бузург ва ҳуручҳо карданд – худи Афшин ва Оли Сомон аз Усрушана, ихшид аз Самарқанд, марзбон ғӯз Насағ, Ахиф бини Атаба аз Сугд, маълум аст”.

Маълумоти зикрёфта ниҳоят ачиб на ҷолиб буда, сазовори пажӯҳиши амиқ аст. Бидуни ин, ду қалимаи оҳири иқтибоси мазкур, ки Ҷайҳонӣ бо он маълумоти худро ҳатм кардааст (“маълум аст”), чунин вонамуд менамояд, ки ин масъала кайҳо маълум гашта, ҳочат ба баҳс нест.

Барои чӣ то ҳол ин таксимот маълум набуд? Чунки то ба наиздикӣ олимон гумон доштанд, ки асари Ҷайхонӣ "Ашкол-ул-олам" то замони мо омада нарасидааст. Олимӣ номбурдаи Эрон Ҷовидӣ Ҳуравӣ бошид асари Ҷайхониро номбар намуда, ба кисми иқтибосшудаи асар эътибор надодааст. Илова бар он, чунон ки дар боло ишора рафт, ё асари Истаҳриро "аввалин манобеъ" номидааст ва ҳол он ки "Масолик ва мамолик" манбаъи нахустин нест.

Тасдики фикри Ҷаэкур онди дар Усрушана ҳаёт ба сар бурдани Исмоил бини Ахмад фулуси дар ин мулк зарбзадаи ӯ мебошад, ки ба соли 279 ҳичрӣ (892-893) мансуб аст. Маълум, ки Исмоили Сомонӣ аз соли 874 то 892 волии Насри Сомонӣ буд. Соли 892 баъди вафоти Насри I ӯ ҳокими мутлақи давлати Сомониён гардид. Дар ибтидои ҳукмронӣ сикка задани фулус бо номи ӯ дар Усрушана аз ҳад ҷолиб буда, сабаби он дар оянда мебояд омӯхта шавад.

Дар акиби тангаҳои дар Усрушана сикка зада ҷунин матн ҳонда шудааст: "Ал-амир Исмоил"¹

Маълум мешавад, ки Исмоили Сомонӣ дар ибтидои ба сари давлати Сомониён омада² ханъез худро амири Усрушадна мешуморид. Ҳукмронии ӯ дар ин мулк соли 279 ҳичрӣ (892-893), ғавран баъд аз вафоти бародарааш Наср баркарор гашта буд.³ Инчунин равшан аст, ки ба таҳти Бухоро соҳибшудаи ҳамоно Исмоили Сомонӣ дар мулки дур аз поӣ/таҳташ, алалхусе дар Усрушона, зарбхона бино иакардааст. Дар ин мулк сикка задан албатта дар ғолҳои неш низ амал мекард.

Бо ҳамин сабаб ба Усрушона нисбат додани Оли Сомон аз тарафи вазирӣ Сомониён Ҷайхонӣ асоси таърихиро дорост.

Мутвақифона, то алҳол рӯзгори ҷор писари Асад дар мулҳоҳе, ки онҳо таъни шуда буданд, омӯхта нашудааст.

МО ТАНХО ҶАНД САБАБРО ТАҲМИН КАРДА МЕТАВОНЕМ. Ба таҳмини аввал, шояд ҳокими Чочу Усрушан Яхҷо даргузашта, мулҳоҳи ӯро ҳокими Фарғона ба худ тобеъ кардааст. Бо таҳминӣ дигар байни бародарон барои мулк мубориза сар зада, дар ин задухурдҳо Аҳмад ластиболо гашта, Усрушанаро ба худ тобеъ гардонидааст.

¹ Древний Землян (история, археология, нумизматика, этнография).

² Ҳамон, чо, с. 65.

³ Ҳамон, чо, с. 65.

Масъалан онд ба Афшин равшантар аст. Ин калимай сүгди унвони шохони Усрушанаро ифода мекунад. Афшин Ҳайдар сипахсолори халифа Маъмун (813-833) буд. Дар "Энциклопедияи советии тоҷик" омадааст, ки яке аз ҷор писари Афшинни Усрушанаро ӯзган 835-ни би халифа дар Ҷибол таъян шуд ва бо супориши Мұътасим ҳамчун гарфармондехи қушунхони халифа бар зинди шуриши ҳалкӣ дар Ӯзарбойҷон (шуриши Бобак) мубориза бурд.

Ҳайдар зоҳирэн мусулмониро қабул карда бошад ҳам, бодиган зардуштӣ буд ва накшан аз арабҳо озод кардани Осиёи Миёнаро мекашид. Ниятҳон ӯ фош шуданд. Ӯро ҳамчун ҷинояткори давлатӣ ва ҳоини истом маҳкум карданд. Ҳайдар соли 841 дар зиндони шаҳри Самарраи Ирок вағот кард.¹

Бечуну чаро шохидин Ҷайхонӣ онд ба Оли Сомон тадқикоти маҳсус меҳоҳад. Вале бидуни он, инкори онҳо мумкин нест. Афшин Ҳайдар ва Оли Сомон Усрушани ё Истрравшани бӯданд.

Шояд бо ҳамин маълумоти Ҷайхонӣ, ки дар ибтидои амири Насри II бини Аҳмад (914-943) вазифаи вазириро дар Ӯхда дошт, масъалаи аз музофоти Самарқанд баромадани Оли Сомон ҳал мешавад. Чунки байни Усрушана ва Самарқанд фосила ҷандон зиёд нест. Самарқанд байни аҳли илму адаби асрҳон миёна нигбат ба дигар мулкҳо сернуғузтар ва маъруфттар гашта буд. Дар ин ҷо мо мебояд Рӯдакиро ба хотир орем. Ӯ ҳарчанд аз дехаи Рӯдак буда, дар дехае хеле дур аз Самарқанд, дар Панҷруд мадғун шудааст, иддае аз муаллифон ӯро Рӯдакии Самарқандӣ ном бурдаанд. Ба ҳар ҳол, мо метавонем ҳулоса қунем, ки Оли Сомон на аз назди Тирмиз, на аз назди Балҳ, балки аз музофоти Самарқанд, алалхусус, бо шаҳодати Ҷайхонӣ, аз Усрушана буд. Ин масъала бо пайдо намудани сарҷашҳои нави таърихӣ бояд тадқиқ шавад. Вале маълумоти Ҷайхонӣ яке аз вазирони донишманди Сомониён дар ин миён аҳамияти маҳсус ҳоҳад дошт.

¹ Муфассал онди Ҳайдар ингаред: Негматов Н. Усрушана в древности и раннем средневековье. Сталинабад 1957.

Вазирони Сомониён

PDF Compressor Free Version

Халқҳои Мовароунахру Ҳиндустан аз қадимулайем бо ҳам хамсояанд, ки ин наздикии мухити ҷуғрофии ҳалқҳо, сабаби асосни муносибатҳои сиёсии иқтисади, илми ва адаби гаштааст. Тоҷирони Ҳиндустан ба шаҳрҳои Осиёи Миёна мол меоварданд, моҳхӯи солҳо дар ин сарзамин зиндагӣ мекарданд, аз ин чой ба Ҳиндустан мол мебурданд. Дар навбати ҳуд. тоҷирони Мовароунахр ба Ҳиндустан мол бурда мол меоварданд. Тоҷирон на таҳо ба савдо машгул буданд, лар айни замон онҳо қосидоне буданд, ки аз ҳаёту зиндагонии ҳалқҳои як мамлакат дар мамлакати дигар нақлҳо карда, бо ин кори начиби ҳуд бо найванд намудани ҳаётни адабию илмни ҳалқҳо низ хисса мегузоштанд.

* Дар ибтидои асри XVI дар Мовароунахр ҳодисаҳое падид омаданд, ки ба ривоҷирии муносибатҳо бо Ҳиндустан сабаби асосӣ гардидаанд. Бобур Мирзо баъди шикастҳурӣ аз Шайбониҳон рӯй ба Ҳинду Афғон мениҳад. Ҳамроҳи Бобур ба Ҳиндустан садҳо наздикон ва тарафдорони ӯ омаданд. Ба ин мамлакат қасоне низ муҳочират қарда буданд, ки онҳо аз таъкиби Шайбониҳон дар ҳавф монда ё ҳуд бо тартиботи ҷорӣ кардаи ӯ розӣ набуданд. Дар Ҳиндустан аз парастории Бобур Мирзо ва мансабдорони дарбори ӯ истифода бурда муҳочирони Осиёи Миёна на таҳо ҳаётни ниебатан фаронон ба гар мебурданд, балки ба мансабҳо сӯҳиб шуда, кушиш кардаанд, ки осоре аз ҳуд бокӣ гузоранд.

Замони идоракуни мулки Ҳинд аз тарафи Бобур Мирзо замони мақоми давлати гирифтани забони форсӣ гардида. Ворисони номбурда, мардони соҳибмаърифат гузашта, кушиш кардаанд, ки бо ин забони илму маърифат шеъру шоири таракки ёбад. Подшоҳони Ҳиндустан маҳсали кори ҳаттотони маъруфи Шарқро ба мисли ганчи улзинаашон ба ҳисоб мегирифтанд. Қитобҳони бо дасти котибони хушҳат ва мусаввирои - устодони мӯкалам, рӯйнавис шуда, манбаъи пешкаш ба аслзодагон, сафирон ва подшоҳони мулки дигар шуда буд.

Бо ҳамин ва дигар сабабҳо дар қитобхонаҳои Ҳиндустон қитобҳои зиёде холо маҳфузанд, ки баъзеи онҳо дар шаҳрҳон Мавароунаҳр қитобат шудаанд. Муаллифони онҳо барои ба дарбори юдиҳоҳон роҳ пайдо кардан асарҳои ҳудро ба Ҳинд бурдаанд. Агар қадом из қитобҳои дар ин мулк маҳфуз буда дарзарои гуногуни таъриху адабиёти ҳалки тоҷикро дарбар кардаанд.

Яке аз ҷунин қитобҳо "Осор ул-вузаро" ном дорад. Ин асари қалонҳаҷм дар қитобхонан Ҳудобаҳши шаҳри Патна (вилояти Бихор) маҳфуз аст. Муаллифи асар Сайфиддинҳоҷи ном дошта, котиби он Ибни Дарвеш Имэмқӯли Шайх Ҳасан аз силсилан кубравия будааст. Асари мазкур 10 моҳи раб-ул-аввали соли 1066 ҳиҷрӣ (7 моҳи январи соли 1656 мелоди) рӯйшавис шудааст.

Нусҳаи дигари "Осор ул-вузаро" дар шаҳри Сринагар, пойтахти Кашмир, дар қитобхонаи Институти Осиёи Марказӣ (назди доинишигоҳи Кашмир) маҳфуз аст. Нусҳаи мазкур сана ва номи котибро надорад. Номи муаллиф ва таърихи қитобат ба таври зайл омадааст. Сайфиддин ҳоҷи бини Низом ул-Ақили. Ӯ дар ҷавониаш "ҷуз ҳасрату надомат ва андӯҳу залолат" ҷизе нағидааст. "Осор ул-вузаро"-ро ӯ дар 40-солагиаш навишта ҷунин суханонро арзи ҳол кардааст:

*Нони ҳушке, ки бо ҳуноби чигар тар гардад,
Бех зи ҳалҷону наботу зару сими банизат.*

Муаллиф барои навиштани асари ҳуд қитобҳои зиёдеро мутолиа кардааст. Номгӯи қитобҳо ҷунин омадаанд: "Таърихи Табарӣ", "Шоҳнома"-и Фирдавсӣ, "Чомсъ ул-таворих", "Макомоти Ҳоча Абунасри Мушкинӣ", ки 'аз мусаниифоти Абулғазли Байҳакӣ аст, "Таърихи Ҷаҳонгиршоҳи Ҷувайнӣ", "Таърихи Салҷуқи", "Кобуснома" ва ҳоказо.

Дар ҷусҳаи мазкур омадааст, ки Сомониён "саду ду солу ним быст рӯз" ҳукм рондаанд.

Дар асари ҳуд муаллиф нашиштааст, ки зикри вузарӯи номдорро "аз замони қадим то аҳди Султон Ҳусайн Бойкаро дарбар кардааст. Дар амал, боби оҳири "Осор ул-вузаро" "Дар зикри вузӯрон Темур ва гвлоди ӯ" номида шуда, воеа он таърихиро

то соли 875 хичри (1470-1471) то замони вазирин Хоча Низомулмулжи Кафаний дарбар кардааст. Аз ин таърих хулоса мешавад, ки муаллиф асари худро дар ибтидои хукмронии Сүйтой Ҳусайн (1469-1506) хатм кардааст. Бинобар он номи вазирни кабири ин давр Алишер Навой дар ин асар зикр наёфтааст. Агари мажкур аз дувоздаҳ боби зерин иборат аст:

1. Дар зикри вузарон галотини мутакаддимин
2. Дар зикри вузарон хулафон Рошидин
3. Дар зикри вузарон Бини Уммия
4. Дар зикри вузарон Бини Аббоэ
5. Дар зикри вузарон Оли Сомон
6. Дар зикри вузарон Газнавиён
7. Дар зикри вузарон Оли Буя
8. Дар зикри вузарон Оли Салчук
9. Дар зикри вузарон Хоразмишохиён
10. Дар зикри вузарон Чингизхон
11. Дар зикри вузарон Музаффар ва мулуки Гур
12. Дар зикри вузарон Темур ва авлоди у.

Дар боби панҷум онди вузарон Ӯли Сомон омадааст: Ноитахти эшон Бухоро будааст. Чунончӣ шоир гӯяд:

“Нуҳ тан буданд ён Оли Сомон мажкур,

Гашта ба иморати Хурросон машхур.

Исмоилу Ахмаду (саввум) Наср,

Ду Нуҳу ду Абдулмалику ду Мансур”.

1. Вазир Абулфазл Бальъами. (Дар нусхай Кашмир: Абулфазл ул-Муқими Бальъами)

Аз кубори вузарон Аҷам аст. Исмоил бини Ахмад ус-Сомони назорат бад у тағвиз фармуд. Дар рафъ ливон маъддат ва тадбири умури мулкигӣ ва тартиби масолехи давлат ба ақсалгоян ва-л-имкон, бикӯшид. Ба воситаи касди Ҳумортегин соҳиби чайш (ки работи Ҳумортегин дар роҳи Ироқ бино кардани ўст). Амир Нуҳи Сомонӣ ба ҳалок ва катли ў мисол дод.

2. Вазир Абучъафар ал-Атабӣ. Вазирни амир Абдулмалик бини Нуҳ буд ва вазирни Саидид Мансур бини Нуҳ низ буд ва ба ҳиллан фазлу насаф на уль асилинасаф музайян ва маҳаллий буд ва ҳазонан подшоҳи худро бо амволу афар мамтали гардонид. Чунончӣ, беш аз ў ва беъд аз ў, аз вузарон Оли Сомон дар ҷамъи амволу адҳоли ҳазонин адили ў набуданд.

3. Абу Али Мухаммад бини Мухаммад Бальамий. Дар таърихи санан ҳамса ва ситтин ва суламон - 365 ҳичри(975-976 милодӣ) вазорати Мансур бини Абдулмалик ус-Сомонӣ ёфт ва багоят фозилу олим ва комил будааст. Мутарҷими таърихи Имом Мұхаммад ғарир Габарӣ үст.

4. Ал-вазир Абдулхусайн Утби. Таклиди вазорати ар-Рази Нух бини Мансури Сомонӣ намуд. Чун Нух ба подшоҳи нишаст, хост, ки вазорат ба Абдулхусайн Утби дихад. Бо Абулхусайн бини Иброҳими Симчур, ки амирулумаро буд, машварат кард (Абулхусайн бини Иброҳими Симчур) ҷавоб дод, ки Ибни Утби б. ҳаман ҳунарҳон вазорат ороста аст. Аммо ҷавон аст ва ҷавон ба вазорат писандида набоивад. Амир Нух мухолифати укард ва вазорат ба Абулхусайн Утби дод. Ба воситай қиғояти ӯ кори маънӣ равнавӣ тамом ёфт. Дар таъориҳ Ҷазкур аст, ки мисли ӯ вазир дар пешниҳо таҳти ҳеч шоҳ набудааст. Бадии сабаб миёни ӯ ва Абулхусайн Симчур гарди вахшат нишаст. Вазир сайдӣ намуд, то Ҳисом-уд-давла Тош, ки аз тамолниҳи наҳарааш буд, дар ҳидмати амир Нух роҳи аморат ёфт. Дар вакте, ки Фаҳр ӯд-давла Буя Шамсулмаъонӣ Кобус бини Вашмиир аз муҳориба, ки бо Аму ӯд-давла Буя карда буданд, фирор намуданд ва аз амир Нух бини Мансур мадад талабиданд, вазир Абулхусайн Утби ва Ҳисом ӯд-давла Тош ва Фонӣ ҳодим, ки Атобекин Амир Нух дошт, ба мадад фиристод. Дар аснон ин ҳол Фонӣ бо Абулхусайн Симчур дар қасди вазир мутаффик гашта ғавчи гуломони даргоҳро бар катли ӯ доштанд. Бар шореъ ба шамшер ва зӯбин ӯро ҳалок карданд. Баъзе биронанд, ки ба тадбири соҳибид ӯро мулоҳиза дар роҳ ба катл оварданд.

5. Ал-вазир Абулҳасан ал-Мизнӣ. Дар ибтидо мустағфии девони Сомониён буд. Баъд аз катли Абулхусайн Утби (ӯ) вазорат ёфт ва аз ӯҳдин он шугл ба воиби берун, натавонист омад. Ӯро маъчул карда вазорат ба Абдулло бини Азиз доданд.

6. Ал-вазир Абдулло бини Азиз. Дар таъориҳ Ҷазкур аст, ки аз мутахаввирони вузаро ва гарданкашони кубаро буд. Бо Ол-Утаба дар гояти муодот ва мунокиши буд ва тадбиrotи эшонро мекар. „аар аввали вазорати Ҳисом ӯд-давла Ҳусайн Утби буд, маъчул карда ва иборати лашкар ба вилояти Ҳурсон ба ӯзулхусайн Симчур дод. Тош ғурехта ба Гургон рафт. Баъд аз ҷандоҳи Абдулло Азизро аз назорат маоф дошта Абунаср бини Ал-вазирро вазорат доданд.“

7. Ал⁷ вазир Абунаср бини Абузайд. Дар мабдаи хол мудатко сохиби девони ишшоъ ва рисолат буд. Дар ҳузуроти Сомониён ва дар фазлу хунар ва саҳо ва атаби мамок буд. Чун вазорат ёфт дар тадбиири умури мулк ва масолеҳи вилоят ва ралият бид онҷи мӯжкин буд, киём намуд. Баъд аз шаш моҳ гудомони даргоҳ ба корд ӯро осеби ҳалок расониданд.

8. Ал-вазир Абулмузaffer бини Иброҳим (Дар нусхан Кашмир Абулмузaffer Мухаммад бини Иброҳим омадааст). Ба истиқబат ва тарбияти амир Сабуктегии Амир Раҷӣ Сомонӣ ӯро дар маснади вазорат ишшонид ва ба ғоят сохибиҳтиёр шуд. Чун Абдулхориҷ Мансур бини Розӣ ба мулк ишшаст ба воқитан истеълол ва тагаллаби Фоник аз вазорат истеълоҳ хост.

Ба муталаан катаб ва таснифи расонил ба сар бурд. Аз муబишироти ашгол мұчтациб буд. Баъд аз он давлати Оли Сомон ба амир Сабуктегии ва Ямин үз-давла Маҳмуд мунтакил гашт.

Дар ин маълумоти ишшат: 1 мұхтасар доир ба шарҳи хол ва саргузашти вазирони ҳонадони судолаи Сомониён номи ҳамаи вазирон шарҳ наёфтааст. Масалан, бо қадом як сабаби ба мономаълум, вазиръ донишманди ин судола мұаллифи асархон чуғроғий ва таърихӣ, аз ҷумда таснифқунандан асари нодири "Ашқол үл-олом" Абуабдулло Мухаммад бини Аҳмад Ҷайхонӣ, ки соли 941 ҳангоми зилзила ҳалок шудааст, номбар нангудааст. Абуабдулло Мухаммад бини Аҳмад Ҷайхонӣ чуғроғиёнаниси бисер дою (мутабаҳхир) ва сиёсатмадори замони Сомониён буд, маълум нест. Ба сифати вазирни умури мамлакати Сомонӣ дар замони Наср бини Аҳмад идора мекард. Аз соли 914 то соли 919 ӯҳдадори ин вазиға буд. Баъзе маъхазҳо давранг вазорати Ҷайхониро дар дарбори Сомонӣ байнин солҳои 892-907 ишшон додаанд.

Ибни Фазлон, сафири халифан Аббосӣ дар "Сафарнома"-и ҳуд соли 921 аз Ҷайхонӣ ба некй ёд намуда меназисад: "Ҷайхонӣ дар саросари Ҳурносӣ ба шайх үл-умед маш'ур аст. Ҷайхонӣ соли 941 ба асари ҳодисан зилзилан шадид ҳалок гардидааст. Ӯ дорон таълиғот дар чуғроғиён ва оини мамлакатдорӣ ва ақонд ва мазоҳиби мұхталиғи мілал аст. Чунончӣ ин осор аз ӯст: "Китоб ус-ғолик ва мамолик", "Китоби оин", "Маколот", "Китоб үл-үхуд үл-хулафа ва үл-умаровъ", "Китоб үл-зиёдат фи китоб үн-ноҳ фи үл- мақолот" ("Китоб үл-зиёдат фи китоби

оин фи ул-мақолот"), "Китоби расоил" ва "Лишкол ул-олам" (Муфассал нигаред: Абдурахмон Садид Ҷайхоний чуғрофиёнависи қадими ҷузҷонӣ. Мачаллаи "Иҷтимоӣ улум. Кобул, 1362, N 3, с. 18-23).

Чайхонӣ [PDF Compressor Free Version](#) диди чуғрофиёнависи шаҳири Балхи қадим (849-934) аст. Ҷуғрофиёнависони машҳур чун Муқаддасӣ, ибн Ҳакӯл (Ҳавқал), Идрисӣ, І'бн Рушта, Ғардизӣ ва нависандай гүмноми китоби "Худуд ул-олам", аз осори Ҷайхонӣ истифодаҳои зиёди қалами намудаанд.

Ҷайхонӣ дар радифи сайёҳони бузурги ҷаҳони ислом, монанди Ибн Батута ва Абдураззози Самарқандӣ қарор мегирад. Ӯ дар қисмати бисёр зиёди минтақаи Осиё сафар намуда ёддотҳои фавқулоддаи зиёд ва боарзиш роҷеъ ба муҳити ҳуд ба ёдгор гузоштааст.

Ҷайхонӣ китоби ҳудро аз рӯи иттилооте, ки гирд оварда буд, навишта, вале аз таълифи Ібн Ҳурдодбех низ истифодан фаровон кардааст.

Аз маълумотҳон дар "Осор-ул-вузаро" зикр ёфта муборизан дарборӣ барои соҳиб шудан ба вазирӣ аён аст. Аз ҳашт нафар вазири номбаршуда се нафарашон қатл шудаанд: Абулғазл Бальзамӣ бо амри Амир Нәҳи Сомонӣ, Абулҳасани Утбӣ аз тарафи Фоик ва Абулҳусайнӣ Симчур, Абунаср бини Абучайд аз тарафи гуломонаш.

Нақли оиди вазир таъин шудани Абулҳасани Утбӣ нишон медиҳад, ки барои соҳиб шудан ба ин мансаби олии дарборӣ, байни ашроф муборизан бераҳмона мерафт. Барои ниебатан паст намудани рагобати тезу тунд подшоҳ бо ашрофи ҳуд маслиҳат мекард. Вале қарори подшоҳ ҳатми буда, ӯ соҳибнхтиёр буд ва метавонист бар хилоғи соҳибмаслиҳатчиёнаш амал намояд. Дар навбати ҳуд онҳое, ки маслиҳатчӣ буданд аз нақшан қашидаи ҳуд даст намекашиданд. Бо ҳамин сабаб Фоик ва Абулҳусайнӣ Симчур я оқибат Утбиро ба қатл расониданд. Байни вазирони Сомонӣ шаҳсони ноӯҳдабаро низ будаанд. Яке аз онҳо Абулҳасан ал-Музнӣ буд, ки бо иборан муаллифи асар "аз ӯҳдан шугл ва воҷиби берун натавонист омад". Бинобар ин ӯро маъзул мекунанд.

Вазири дигари Сомониён Абдулло бини Азиз "дар гояти мудадот ва муноқиши буд", бинобар он ўро низ "аз вазорат маоф" доштаанд.

Вазири ҳафтум Абунаср бини Абузайд чуноне, ки гуфта шуд, баъд аз ӯзбек тартиби охи адой вазифа (баъди шаш моҳ), аз тарафи гуломони даргоҳ қатл мешавад. Ин ходиса дик-катчалбқунанда буда, аз он шаҳодат медиҳад, ки дар давран вазорати ӯ шўриши гуломон бархеста шўришчиён то ба қатли вазир даст задаанд. Дар наъвати худ байнин ҳашт нафар вазири дар "Осор ӯл-вузаро" номбар шуда як нафари он - Абу Рузафкар бини Иброҳим "ба гоят соҳибихтиер" бошад ҳам худаш "аз вазорат истеъфо хоста" аст. Ин вазири донишманд баъди аз дарбор дур шудан "сий сол дар иншоъ буда ба мутолиаи катаб ва таснифи расонӣ" машгул шудааст. Ў, ки дар солҳои охири ҳукмронии сулолаи Сомониён ба гарӣ қудрат омада буд, шояд дарк карда бошад, ки ҳукмронии ин хонадон рӯ ба таназзул ихода хизматхояш ба абас мераванд. Умуман мебояд тазаккур дод, ки аксар вазирони сулолаи Сомониён мардони соҳибмъалумот, муаллифи асарҳои илмии гуногунмазмун буданд. Равнаку инкишофи ин давлати бузурги тоҷикон ба хизмати вазирони номбурда бевосита алокамандӣ дошт. Ба гайр аз фикрҳои болоӣ, мо меҳоҳем диккати ҳъонаидогонро бо номи ду вазир ҷалб намоем, ки ҳардун он дар асарҳои тадқикотчиёни мусосир бо як ном - Утбӣ зикр ёфтааст. Дар амал яке аз онҳо Атабӣ дигараш Утбӣ ном доштаанд. Сабаби иштибоҳи мавҷуда дар он аст, ки дар алифбони араб ин ду ном як хел навишта шуда, вале ба туфайли ду забару як зер яки он Атабӣ, дигараш Утбӣ ҳонда мешавад. Дар "Осор ӯл-вузаро" ду вазири дигар чунин номидӣ шудаанд: Абулғазл Бальзамӣ ва Абуалӣ Мухаммад бини Мухаммад Бальзамӣ. Ҳардун онҳо дар идоракунии давлат ширкат, доштанд. Саволе пеш меояд, ки қадом аз инҳо дар ҷаҳони ҳаётӣ Рӯдакӣ алокаманд буданд? Дар баъзе асарҳои таъриҳӣ ва адабӣ вақте, ки сухан аз таъриҳи сулолаи хонадони Сомониён меравад, ба шахсияти яке аз вазирони он - Бальзамӣ ҳамчун ба аввалин намояндагӣ адаб ва тарҷимони "Таъриҳи Табарӣ" шарҳ медиҳанд. Аз маълумоти "Осор ӯл-вузаро" равшан аст, ки Абулғазл Бальзамӣ бо ачали худ намурда, бо фармони Амир Нӯҳи Сомонӣ қатл шудааст. Ин шахс ҳамзамон ва парас-

тори Рӯдакӣ буд. Шояд зада маҷруҳ ва кӯр карда аз дарборондани Рӯдакӣ ва катли Абулғазли Балъамӣ бо ҳам алоқамандӣ дошта бошад? Яъне бо сабабҳои якхела (иштироқ ба ҳаракати қарматиҳо е худ бо сабаби дигар) ин ду марди бузург ҷазо дида бошанд. Вазири дигар - Абуали Муҳаммад бини Муҳаммад Балъамӣ дар асари мазкур "багоят фозилу олим ва комил" номида шуда, асари Табариро ӯ ба шакли муҳтасар тарҷума ва илҷаҳо кардааст. Ин тарҷума бо амири подшоҳи Сомонӣ Абусолеҳ Мансур бини Нӯҳ (961-976) дар соли 352 ҳичрӣ (963- 964 мелодӣ) сурат мегирад, яъне тарҷума баъд аз бист соли вафоти Рӯдакӣ ба анҷом расидааст. Дар байзе асаҳрои муаллифон соли вафоти вазири ғаввуми Сомониён соли 363 ҳичрӣ (974 мелодӣ) омадааст. Дар "Осор ӯл-вузаро" муаллиф навиштааст, ки Абуали Муҳаммад бини Муҳаммад Балъамӣ дар соли 365 ҳичрӣ (975-976 мелодӣ) ба вазорати Мансур бини Абдулмалик таъян шуд. Соли 974 ҳамчун соли вафоти ин вазир аз асари Гардизӣ "Зайн ӯл-ахбор" гирифта шудааст.

Муаллифи дигар - Утбӣ, ки хешовандонаш ҳангоми салтани сулолаи Сомониён вазифаҳон олии давлатиро адо мекарданд, навиштааст, ки ин шаҳс бори дигар дар соли 382 ҳичрӣ (992 мелодӣ), дар замони ҳукмронии Нӯҳ бини Мансур ба вазири таъян шуда буд. Аз рӯи маълумоти Утбӣ санаи дар "Осор ӯл-вузаро" зикр ёфта ба ҳакиқати ҳол наздик аст. Маълум мешавад, ки Балъамӣ дуввум се маротиба ба вазифаи вазири сазовор гаштааст. Инчунин ҳулоса мешавад, ки ӯ асари Табариро пеш аз вазифадорнаш тарҷума кардааст. Ин тарҷума ба амири Сомонӣ писанд омада, шояд як сабаби сазовори мансаби оли гаштани ин шаҳс бошад. Инчунин мебояд таъкид намуд, ки ӯ ба ҷаръени хаёти Рӯдакӣ алоқамандӣ надошт. Шеъри Рӯдакӣ:

*Садри чаҳону чаҳон ҳама торикшаб шудааст.
Аз баҳри мо сапедан содик - ту медами*

дар мадҳи вазири якуми Сомониён - Абулғазл Балъамӣ гуфта шудааст. Бинобар он муносибати Рӯдакӣ ба вазирони Сомонӣ - бо номи Балъамӣ бояд ҳаматарафа аз наъ омӯҳта шавад. Дар ин кор "Осор ӯл-вузаро" чун сарчашини нодири таъриҳӣ ва адабӣ хизмат карда метавонад.

ДЖЕЙХАНИ О ГОРОДАХ МАВЕРАНИАХРА¹

PDF Compressor Free Version

Абу Абдуллах Мухаммад б. Ахмед Джейхани - автор сочинений "Китаб-ал-масалик ва-л-мамолик" (Книга путей и государств), "Ашкол ул-олам" (Форма земли) и многих других.

Если в первом из названных сочинений автор, по словам Макдиси, "не перечисляет областей..., не описывает городов"², то в "Ашкол ул-олам" основное внимание уделено городам и областям.

До недавнего времени ученые, в том числе В. В. Бартольд и И. Ю. Крачковский, предполагали, что труд Джейхани "Ашкол ул-олам" до нас не дошел. Были известны отдельные выдержки из него в работах поздних географов и историков. На основании этих отрывков ученые предположили, что Джейхани в своем труде отразил те события, которые лично пережил, пользовался свидетельствами очевидцев или трудами предшественников, в том числе Хардодбеха. Было установлено, что известные географы - Мукаддаси, Ибн Хаукалъ, Идриси, Ибн Рушд, Гардизи, а также анонимный автор "Худуд ул-олам"- также пользовались трудом Джейхани.

Впервые сведения об этой рукописи были опубликованы в одном из журналов Кабула. Только через 20 лет после публикации этой статьи микрофильм "Ашкол-ул-олам" был отправлен В. Ф. Минорскому, который в 1948 г. опубликовал сведения об уникальной рукописи и ее авторе. Он установил, что в Британском музее хранятся еще два экземпляра этой рукописи и что оба они - копии с кабульского.

Следует подчеркнуть, что "Ашкол ул-олам" не был доступен советским исследователям.

После ознакомления с микрофильмом кабульского экземпляра В. М. Минорский установил, что переписчик Али б. Абдулсалам по поручению Абдулмафюри Алиходжи б. Мухаммединия перевел этот труд с арабского на фарси. По мнению Ч. Рье, это был один из приближенных Чингизхана, назначенный наместником в Чанд, который был расположен на берегу Сирдарьи.

Согласно сведениям письменных источников, в ответ на посольство Хорезмшаха в Маверанихр Чингизханом было направлено

¹ Настоящая статья была опубликована в сборнике: „Позднефеодальный город Средней Азии“. Ташкент, 1990, с.16-27

² Бартольд В.В. Соч. Т.1.М., с.57

посольство, в составе которого был Алиходжа из Бухары. По словам В. В. Бартольда, после покорения Мавераннахра Чингизханом, в апреле 1220 г. был захвачен и Чанд¹, правителем которого стал бухарец Алиходжа,

PDF Compressor Free Version

отождествляемый с наследником Чингизхана.²

В виду того, что переводчик "Ашкол ул-олам" и правитель Чанда носили одно и то же имя - Алиходжа, некоторые авторы стали утверждать, что труп Джейхани с арабского на язык даги - таджикский - был переведен в XII в.

Кабульский экземпляр рукописи датирован 1609 г., состоит из 84 листов, размером 16x28 см. На каждом из них - 27 строк, написанных красивым почерком насталик, рукопись хорошо читается. Название областей, городов и заголовки написаны киноварью, некоторые из них трудно поддаются чтению. Сложность разбора географических названий отметил и переписчик рукописи.

Кабульский экземпляр "Ашкол ул-олам" содержит 19 цветных географических карт, на которых своеобразно отмечены горы, реки и написаны названия областей, крупных городов и др.

Мы основываемся на сведениях труда Джейхани, касающихся некоторых городов Мавераннахра. Эти сведения в "Ашкол ул-олам" занимают с 71 по 84 л. и называются "Иклими бистум: зикри Мовароунихра ва тавобеъи он" "Страна (климат) двадцатая: Описание Мавераннахра и относящиеся к нему (территории)".

Следует отметить, что описание и характеристика городов в этом сочинении неоднородны. Приведем описание Термеза.

По мнению советских историков, этот город после Мерва, Бухары и Самарканда - одна из наиболее изученных городов Средней Азии.³ Тем не менее сравнительно краткое описание Термеза в "Ашкол ул-олам" в какой-то степени дополняет его историческую топографию в X в. Так, Джейхани пишет: „Термез - город на берегу Джейхуна. В нем есть шахристан и кухендиз. Город имеет бору (крепостные стены) и рабоз (пригород). Такие дома расположены в кухендизе. Пятиничная мечеть и базар - в городе. Жилые дома построены из глины и весьма благоустроены. Горы удалены (от города) на расстоянии одного

¹ Об этом говорят см.: Джамал ад-Дин Карши „Мулхакат ас-сурх“; Материалы по истории Средней и Центральной Азии X - XIX вв. Ташкент, 1988, С. 126

² Бартольд В. В. Соч. Т.1. С. 483

³ Беленицкий А. М., Бентович И. Б., Болшаков О. Г., Средневековый город Средней Азии. Л., 1973. С. 177 - 178

перехода." Питьевую воду берут из Джейхуна, для орошения полей и садов используется другая вода (которая течет из Чаганиана)".

Далее при описании Чаганиана Джейхани, сопоставляя этот город с Термезом, отмечает, что "В Тирмиде имения, блага и дома жителей большие".
PDF Compressor Free Version

Из этого описания видно, что в X в. Термез состоял из трех частей: кухендиза, шахристан и рабата. Следовательно, шахристан Термеза продолжал функционировать и после образования рабата. При рассмотрении исторической топографии Термеза О. Г. Большаков ссылается и на описание ал-Мукаддаси. При этом автор справедливо пишет, что "Ал-Мукаддаси указывает среди своих источников не дошедшие до нас сочинения ал-Джейхани".¹

Описание Термеза Джейхани относится к периоду, когда город значительно уступал по величине Бухаре, "хотя продолжал оставаться в числе крупных городов".²

Характеристика Чаганиана в "Ашкол ул-олам" совпадает с описанием ал-Ис-тахри: "Чаганиан по площади больше Термеза", он имел кухендиз (цитадель), но Термез превосходит Чаганиан по населенности и богатству".³

Некоторые средневековые авторы к Чаганиану, причисляли и область Кабодиен, располагавшую в долине Кафирнигъана. У Джейхани этой мысли нет. О Кабодиене он писал: "Кабадиен - город, к нему относится много селений и много благоустроенных построек" (л.74). По словам Джейхани, Шумай (район, современного Душанбе и Хисара) принадлежал Кабодиену. Он писал: "Шуман меньше, чем Кабодиен, местность известная и относится к нему" (т.е. Кабодиену).

После краткого описания областей Джейхани перечисляет и характеризует города, которые входили в их состав. Например, о Хорезме он писал, что это "название страны (иклим), отдельно от Хорасана, она относится к Маверанихру и окружена пустыней". ТERRитория, на севере и западе от нее принадлежит гузам, юг и восток - Маверанихру, расположен во впадине (в конце) Джейхуна. После Хорезма вдоль этой реки никаких построек не имеется. Его главный город, расположенный севернее Джайхуна, называется Кос. На юге имеется большой город, называемый Джурджания,- место торговли гузов. Отсюда караваны идут на Джурджан, Хазар и Хорасан. По

1 Там же, с. 137 - 178

2 Там же, с. 179

3 Там же, 180

своему расположению одна половина Хорезма должна относиться к территории Хорасана, другая - Мавераннахру. Однако обе части "мы" (т.е. Джейхани) отнесли к Мавераннахру, по той причине, что он близок к этой стране, часть селений (касаба) расположена на этой стороне.¹ К Хорезму, кроме селений и (города) Джурджания относятся и другие города, такие, как Даргон, Хазорасф, Хева, Рахшимат, Содарзан, (у О. Большакова - Сафардаз). Замахшар, Навхос, Баротагин (у О. Большакова - Бартагин). Мадина, Миродхакон". Возможно, в этом перечне городов переводчик и переписчик исказили их названия, поэтому некоторые из них не совпадают или не встречаются в перечне О. Г. Большакова (такие города, как Рахшимат, Навхос, Мадина, Миродхакон и названный столицей Хорезма город Кос).¹

О последнем городе Джейхани писал, что кухендиз не благоустроенный. Соборная мечеть находится за ним. Дворец Хорезмшиха расположен вблизи от соборной мечети. Относительно Аральского моря (дареи Хорезм) "Ашкол ул-олам" дает такие сведения: "В окружности оно составляет сто фарсангов, вода соленая, впадают в нее реки Джейхун, Сайхун и Шаш. Тем не менее вода не становится излишней и не высыхает". Джейхани приводит приздание о том, что между Аральским морем и Хазаром "имеется подземный ход, соединяющий их на расстоянии 20 манзилов (переходов)".

Джейхани писал о том, что из Хорезма вывозят хлопчатобумажные и шелковые халаты. Не только товары, но и сами хорезмийцы "расходились" по белому свету. В Хорасане не много городов, где бы не проживал хорезмиец. Язык жителей Хорезма отличается от языка других ("забони ахли Хоразм чудогона аст") жителей Мавераннахра.

В "Ашкол ул-олам" сведения о Бухаре и Самарканде обстоятельнее, чем о других городах Мавераннахра.

О Самарканде Джейхани сообщает следующее: "Город тянется к югу Согда, к возвышенности и имеет шахристан. Кухендиз имеет другие стены (рабаз). Однако в кухендизе расположены дворец и постройки. Шахристон имеет прочные стены, с четырьмя воротами. Восточные ворота называются Чин (китайские), западные - Навбахор, северные - Бухоро и южные Кеш".

Известно, что первое сравнительно подробнее описание Самарканда относится к концу 1X¹- началу X в. и принадлежит перу Иби ал-Факиха. Он отмечает у Самарканда четверо ворот: . Кешские,

¹ Там же, 172

Китайские, Усрунинские и Железные.¹

Таким образом, названия двух ворот у Ибн ал-Факиха и Джейхани не совпадают. Ворота Железные и Усрунинские у Джейхани названы воротами Самаркандскими, потому же он размещает их во странице "Самарканда", чего нет у Ибн ал-Факиха.

Джейхани отмечает, что "в шахристане имеются базар и соборная мечеть, расположенные под кухендизом - просторный проход, по которому протекает вода из арыка Ариз. Этот арык был приподнят камнями и вода прокладана до Кешских ворот (т.е. в южную сторону города). Вся поверхность арыка закрыта. Арык так построен что (вода) идет из-под земли. Это древний арык. В середине Самаркандинского базара место под называнием Сараток - самая благоустроенная часть Самарканда. По обеим сторонам арыка имеются пахотные поля. Для строительных работ и для пользования другими лицами арык из том месте передан в вакф".

Далее в "Анкол ул-олам" подробно описаны рабаз и ландшафт вокруг города и внутри него. Особо говорится о Самарканде как центре торговли. Из описания города можно догадаться, что Самарканд имел два рабаза. Об одном из них Джейхани пишет, что длина для рабаза была как "и рвом. Другой-внешний рабаз (рабази беруни) - имел следующие ворота (дари): Аъло, Аспек, Сар-Хусейн, Аф-санга, Кухак, Варсии, Рабуд, Фархасан. Всего восемь, при этом ворота Аспек называны ду дари" (двойные).

На больших воротах (неизвестно, которых) висела железная плита с надписью на языке хамири. Какая-то группа людей владела этим языком. Они говорили, что на плите было написано: "Самарканд по природе мил". "От Санд (столицы) Иемса до Самарканда тысячи фарсахов пути". Джейхани пишет, что в его бытность "в Самарканде произошел бунт (фитна), и эти ворота были сожжены, и надпись на них уничтожена". Заново они были установлены из железа Абуль Мукаффаром Мухаммад б. Лукман б. Иаср б. Ахмадом.

Очевидно, речь идет о западных воротах города, названных Джейхани Наубахорскими, а Ибн ал-Факихом - Железными. По мнению О. Г. Большакова, железная плита с надписью была установлена на Кешских воротах. Он считает, что надпись эта "к началу X в. была совершенно непонятна местным жителям, ее принимали за химиарскую. Такая надпись не могла появиться на стенах, построенных в мусульманское время. Более того, можно думать, что

¹ Беленицкий А. М., Бентович И. Б., Большаков О. Ф. Средневековый город Средней Азии. Л., 1973. С. 172

надпись не была даже согдийской, так как содержание ее было неясно уже в VIII в.¹. О. Г. Большаков предполагает, что "надпись была эфталитской или тюркской (рунической), и поэтому содержание ее было непонятно даже согдийцам".¹

PDF Compressor Free Version

По свидетельству Джейхани, в его время (в X в.) в Самарканде еще жили люди, которые могли прочитать надпись на языке хамири или хамнарском. Следовательно, язык надписи не был ни согдийским, ни эфталитским, ни тюркским (руническим). Кроме того, надпись на железной плите была уничтожена восставшими жителями в бытности. Джейхани в Самарканде. Неизвестно, когда он посетил этот город. Но с уверенностью можно предположить, что надпись сохранилась до 40-х годов X в. Кроме того, Джейхани ведет речь о народном бунте. Эти сведения заслуживают внимания и требуют специального исследования.

Далее в "Ашкол ул-олам" описаны: постройки Самар-канда, некоторые черты его обитателей, горы, окружающие город, полезные ископаемые, река Согд, орошающая Самар-канд, денежные единицы, такие, как исмоили и мухаммади.

Джейхани приводит краткие сведения о городе Истихан. У этого города имеются "рустохи, селения (дехх), много садов и много благ, посевов, построек, арыков. В городе есть шахристан и рабаз".

Кушония - самый благоустроенный город Согда. "Кушони и Роштахан по величине близки друг к другу. Однако город (касаба) Кушони и (его) селения - заселенные.

Селения (русто) Иштихана большие (чем Кушония), ибо территория Иштихана насчитывает пять дневных переходов (мархила), территория Кушони - один дневной переход. Оба города расположены на северной стороне Согда. Дабусия и Изтиджан - на южной стороне, вправо от дороги к Хорасану.

Изтиджан большие и заселенные Дабусии. У него большие селения, и он считается сердцем городов Кушанского Согда (очевидно, центром городов Согда). Жители его самые могущественные в Согде".

Из этого перечня городов Согда у ал-Истахри и ал-Мукалласи встречаются города Иштихан, Кушания, Дабусия.² У них не упоминаются Роштахан и Изтиджан.

В "Ашкол ул-олам" описаны и некоторые города другого центра согдийской цивилизации - долины Кашкадарьи. В частности,

1 Там же, с. 222

2 Белиницкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. Л., 1973. С. 187

сравнительно подробно рассматривается город Кеш. О. Г. Большаков справедливо предполагает, что описание этого города у ал-Мукааддаси короче и находится в зависимости либо от ал-Истахри, либо от Джейхани PDF Compressor Free Version. Истахри также мог подчеркнуть свои сведения. В действительности, ал-Истахри передал сведения Джейхани о Кенсе, но в кратком изложении, хотя и они несколько отличаются от текста кабульского экземпляра. Не останавливаясь на всех деталях этого различия, отметим некоторые из них.

Во-первых, имеют место расхождения в названиях ворот внутреннего города. У ал-Истахри один из четырех ворот называны Воротами Убайдуллаха, а другие - воротами внутренней Медины.¹ В кабульском экземпляре они упоминаются как "ворота Убдулло" и "ворота Шахристана" (здесь могла быть ошибка переписчика или переводчика труда Джейхани).

Разночтение имеет место и в названиях ворот внешнего города. В работе О. Г. Большакова они упоминаются как "ворота внешней Медины" и "Барканские ворота".² в кабульском экземпляре "Ашкол ул-олам" - "Дари-Берун" и "Дари Калон". Здесь четко написано: Тараканон (возможно, Тирканон) вместо Барканон и добавлено, что Тараканон название селения, к которому ведут (дословно "открываются") эти ворота. Эти слова могут свидетельствовать о том, что вторые ворота внешней медини Кеша назывались Тараканон, а название Канон - это ошибка переписчика или переводчика, упустившего первые буквы "т" и "р".

Далее в "Ашкол ул-слам" подробно описаны система орошения Кеша, ландшафт, даны названия каналов, фруктов, выращиваемых здесь и пр.

Джейхани отмечает, что область Кеша растянулась на расстоянии "четырех дней пути на четырех".

Другой город в Кашикадарыинской области - Насаф или Нахшаб. В "Ашкол ул-олам" он упоминается как Нахшаб. Ал-Истахри и ал-Мукааддаси при описании этого города свои сведения, возможно, заимствовали у Джейхани, но в кратком изложении и с заметным различием. Так, после упоминания рабада, разрушенного кухандиза следуют названия четырех ворот города: Неджарийские (или Бухарские под вопросом), Самарканские, Кешекие и Губдинские.

У Джейхани эти ворота имеют следующие названия: "дари Бухоро, дари Самарканд, дари Кеш ва дари Гур-рандиз". "От ворот

¹ Там же, с. 189

² Там же

Гуррандиж по дороге Бухара-Балх до горы Арон два перехода пути (ду манзил)". Здесь речь идет о южных воротах Нахшаба.

Останавливаясь на оросительной системе Нахшаба, Джейхани пишет, что двери и постройки расположены по берегам канала, вытекающего из водохранилища.
PDF Compressor Free Version

Джейхани дает описание еще одного города в области Кашкадарья - Сари Пул, в котором имелась соборная мечеть, расположенная недалеко от ворот Авидапи. Базары находятся между дворцом и соборной мечетью. Большинство селений здесь без воды, для орошения пользуются водой из колодцев. Судя по контексту, Сари Пул находился недалеко от Нахшаба.

Сведения Джейхани о городах Уструшаны более подробны чем у ибн Хаукаля и ал-Мукаддаси, которые, по всей вероятности, заимствовали их у него. В "Ашкол ул-олам" об Уструшане говорится следующее: "Асрушана-название области. Большинство территорий этой области занимают горы. Границит она на востоке-частично с Ферганой. На западе - территория Самарканда. На севере-Шаш, местами-Фергана. На юге -территория Кеша, Чаганиана, Шумона.

Самый большой город этой области на языке Асрушкиана называют Бунчакат. У области имеются другие города, такие как: Арасмонкат, Куркат, Урфат, Фалькат, Сомот, Зомин, Даркаш, Лухкат и Мармоя. Дворец и постройки в Бунчикате. Это город, в котором более десяти тысяч мужчин. Постройки его из глины и дерева. У него шахристан и другие стены и рабаз. Стены шахристана имеют двое ворот. Одни из них называются Дари Боло (Верхние ворота), другие - Дари Шахристан.

Соборная мечеть - в шахристане. Кухендиз, дворцы и постройки в рабаз. Чахорсу эмира и мечеть в кухендизе. Базары во внутреннем городе. Большой арык течет во внутреннем городе. Там и мельница. Стены рабаза-пол-фарсаха. У него ров и четверо ворот: Амир, Марсманда, Навхакат, Гулхор (или Гилхор). В городе-арыки. Тот, который течет через город, называют Сори, другой - Янданримос, другой-Салбакджар (или Силикхар), другой - Варъар, другой-Маскахар (или Маскаджар). Все арыки берут начало из одного родника, в размере десяти мельниц".¹

Данное описание в „Ашкол ул-олам“ во многом отличается от сведений, приведенных Иби Хаукаль². В частности, Иби Хаукаль число жителей-мужчин определил примерно около десяти тысяч. У первого-стена рабада охватывает примерно расстояние, равное

¹ У Иби Хаукаль „около десяти тысяч мужчин“

фарсаху, а в "Ашкол ул-олам" - полфарсаху.

Заметна разница в названиях ворот города. Только одно из них у обоих авторов совпадает, это Маросандинские ворота, трое других ворот у Ибн Хаукаля и ал-Мукаддаси - Заминские, Нужакетские и Карабадские.

PDF Compressor Free Version

Ал-Мукаддаси сообщает о шести каналах, кроме большого, которые пересекают город (без перечисления их названий). У Джейхани перечислены названия пяти каналов с указанием на то, что все они берут начало из одного родника "в размере десяти мельниц" воды.

На наш взгляд, сведения об оросительной системе Бунджаката могут служить ценным материалом для локализации этого города. Известно, что мнения современных исследователей о Бунджакате не во всем совпадают с описанием средневековых географов. По нашему мнению, сведения об этом городе в "Ашкол ул-олам" подтверждают вывод О. Г. Большакова о том, что "описания Бунджиката у арабских географов больше подходят к Ура-Тюбе, чем к городишкам Шахристана".¹ Кроме того, перечень городов Уструшаны у Джейхани не во всем совпадает с 12 названиями ранее известных городов этой области, что также заслуживает специального исследования.

Из других городов Уструшаны в "Ашкол ул-олам" кратко описаны Замин, Дизак, Хармоя, Басманда, Собот, Бутим (очевидно, Бутам) и Савсанда. О последнем отмечено, что это - "новое место, оно не имеет стен, расположено на дороге между Согдом и Ферганой". О Замине говорится, что этот город расположен близко к столице, и он больше, чем другие города Уструшаны (после Бунджаката). Более подробно описан не Замин, а Дизак, в котором "имеется зас-тава (дарбанд) и содергится стражи" (очевидно, здесь была своего рода таможня). В двух фарсахах от Дизака располагался очень известный в Мавераннахре рабат, который был построен Афширом. По середине рабата про текал родник. Очевидно, рабат являлся границей между Уструшаной и Согдом, ибо Джейхани пишет, что этот рабат "стоял ближе к врагам".

Говоря о Бутаме, Джейхани подробно описывает дымящуюся гору, над которой днем виден дым, а ночью огонь. Далее он детально передает тяжелый способ добывчи серы на этой горе. Это место в Бутаме известно и в настоящее время. Располагается оно справа от дороги, между кишлаком Такфон и Анзобским комбинатом, напротив бывшего кишлака Рабад.

¹ Там же. С. 191

"Ашкол ул-олам" помогает нам в какой-то степени уточнить планировку города Бухары в X в., тем более, что "текст Наршахи, искаженный при переводах и сокращениях, не позволяет составить определенное мнение на этот счет".¹

По мнению О. Г. Большакова, Бухара в X111 в. была значительно меньше Самарканда. Позднее положение города меняется. Превращение Бухары в столицу саманидского государства дало новый толчок и ее росту.² Согласно Джейхани, в Хорасане и Мавераннахре по величине и заселенности не было другого города, равного Бухаре. В этот период город имел семь ворот: Шахристан, Нау, Хуфра, Оханин, Кухандиз, Бану Асад и Бану Саъд.

У Наршахи перечислены шесть ворот и в несколько ином порядке. У него пропущены Железные ворота (Дари охалин).

В перечне Наршахи названия трех ворот - Бану Саъд, Бану Асад и Нау - совпадают с названиями, приведенными в "Ашкол ул-олам".

Что касается местонахождения седьмых ворот Бухары, то на этот счет у советских ученых имеются разные мнения. Так, О. А. Сухарева предположительно определила их место между воротами Кухандиз (ворота Гебров) и Хакрах, Л. И. Ремпель - между воротами Парфюмеров и Бану Саъд.²

Названия седьмых ворот Бухары в описаниях ал-Истахри, Ибн Хаукаля и ал-Мукааддаси отсутствуют. Кроме того, ворота Нау у них ошибочно названы Нур.³

Труд Джейхани поможет уточнить название одних из семи ворот Бухары-Хакрах (Дорога истины), в чтении которых О. Г. Большаков сомневался. Действительно, в этом написании имеет место искажение. Эти ворота назывались Хуфра (Подкоп), а не Хакрах.

Мы не ставим перед собой цель локализовать каждый из ворот города. Это вопрос будущего. Джейхани приводит названия ворот внешнего рабата Бухары. Их у него 14: Майдон, Ибрахим, Раби (или Рава), Мураддавша, Калобод, Самаркандин, Бубахо, Нафаскавн(?), Ромина, Пули Бозорча, Форкак, Дарвоча, Куи Мугон, Дарвозаи Самаркандин.

В книге "Средневековые города Средней Азии" перепислены 11 ворот внешнего рабата Бухары, и только названия пяти из них

¹ Там же. С.234

² Там же. С.234

³ Там же. С. 233

совпадают с названиями у Джейхани, а именно: Майдон, Иброхим, Рабв, Калобод и Самарканд. Из этих пяти одни названы воротами Риве, вместо Рабв или Рева, т.е. возвышенность. Очевидно, они были расположены на возвышенной части города.

Четвертые ворота упомянутой книге названы Мардакаш. У Джейхани упоминаются как Мураддафша. Трудно определить этимологию этого слова. Слово Мураддаф, т.е. радиф, означает (согласно словаря М. А. Гаффарова) "едущий верхом сидя на лошади сзади другого". Очевидно, через эти ворота приходили войска на плац для учения. Но это только наше предположение. Название этих ворот Бухары требует уточнения. Названия пятых ворот (Калобод) в обеих книгах совпадают. Шестые ворота у Джейхани и седьмые у ал-Истахри названы воротами Самарканда.¹

Ворота Наубахор у Джейхани не упоминаются. Седьмые ворота у него названы Дари Бубахо. Очевидно, корень слова "буб"- "грубый шерстяной палас". Ворота с таким названием у других авторов X в. отсутствуют. Восьмые ворота у них названы Фегаскун, а у Джейхани - Нафоскав или Бафоскав. Этимология этого слова нам неизвестна. К тому же первые две буквы не имеют знаков. Поэтому существует такое разночтение. Девятые, десятые и одиннадцатые ворота в книге "Средневековые города Средней Азии" названы Рамитан, Хадшаруч и Гушедж. Джейхани говорит о них как о воротах Ромина. Остальные пять ворот носили такие названия: Пули Бозорча (мост Базарчика), Форхак (вероятно, от слова "Фор" - множественное число миши); Дарвоча, очевидно, от слов "Дар" - ворота, "во" - открывать, и уменьшительный суффикс "ча". Далее, ворота Куи Мугон, и последние, четырнадцатые ворота - Дарвазаи Самарканда. Любопытно, что, по Джейхани, внешняя часть города Бухары имела двое ворот, носящих название Самарканда. Одни из них названы "Дари Самарканда", другие - "Дари Дарвазаи Самарканда".

После описания системы орошения Бухары, гор в окрестностях и фруктов Джейхани переходит к характеристике "городов", относящихся к ней. Часть "городов" была расположена внутри стен, другая - за их пределами. Города, расположенные внутри стен (хонта) - Тавовис, Ламхакат, Раидия, Маакон, Хаджода или Худжода. За стенами располагались города Пайканда, Карб, Кармина, Хаиди Таманкат, Харгонкат и Мадмоликат.

Из этого перечня Джейхани подробно приводит описания трех городов - Тавовиса, Пайканда и Кармины. Описание Бухары и ее

¹ Средневековый город Средней Азии. С. 240

городов завершается сообщением о языке жителей города: "Забони ахли Бухоро забони сутдист, магар андаке. ки аз он бигардад ва забони энсон дарист" ("Язык жителей Бухары - согдийский язык. Если их язык незначительно отклоняется, то становится дария").

В целом, труд Джейхани "Ашкол ул-олам" заслуживает специального исследования нам географических и исторических сведений, которые помогут исследователям уточнить отдельные моменты истории городов Средней Азии в X в.

1. Аммирони Сомония.....	3
2. Ахбори замонни Сомонийн (Порча из "Ашкол-ул - олам" - и Чайхона).....	11
3. Иктилии ҳаштум. Элхри Мавароонхакр ва тобеый он	15
4. Ал таърихи омухта шудани "Худуд ул - олам".....	41
5. Оли Сомония Истикраишний.....	50
6. Вазирони Сомонийн.....	57
7. Джайхани о городах Минеранхакра	65

Харнгани дарранг Сомонийн (из "Ашкол-ул - олам" - и Чайхона)
78.